

Мо дар сиёсати иҷтимоии давлату Ҳукумат рушди бонизоми соҳаи маориф, мақому манзалати омӯзгор ва фароҳам овардани шароити мусоиду беҳтарро барои наврасону ҷавонон яке аз самтҳои афзалиятнок дониста, барои рушди ин соҳаи муҳимми низоми иҷтимоӣ ҳамаи ҷораҳои заруриро роҳандозӣ карда истодаем.

Эмомалий РАҲМОН

МАҶАЛЛАИ ИЛМИ, МАҶРИФАТИ ВА ТАЪЛИМИЮ МЕТОДИИ ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ҲАЙАТИ МУШОВАРА:

Раҳим САИДЗОДА - вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон

Абдулло РАҲМОНЗОДА - ёрдамчии Президенти ҶТ оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа

Ҷамшед ҶУРАЗОДА - мувонини якуми вазири маориф ва илм

Муҳаммадтоир САИДЗОДА - директори Агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Лутфия АБДУЛХОЛИҚЗОДА - мувонини вазири маориф ва илм

Фарҳод РАҲИМИЙ - раиси Кумита оид ба таҳсилоти ибтидой ва миёнаи касбии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Қобилҷон ХУШВАҲТЗОДА - президенти АМИТ
Зулҳия НОЗАҚЗОДА - раиси Иттифоқи касабаи маориф ва илм

Баҳром ИСМОИЛЗОДА - сардори Сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе

Мадина НАБИЗОДА - сардори раёсати маорифи вилояти Суғд

Зиёдулло АБДУЛЗОДА - сардори раёсати маорифи вилояти Ҳатлон

Аминҷон МИРЗОҚАНДОВ - сардори раёсати маорифи ВМҚБ

Шавкат КАРИМЗОДА - директори Маркази ҷумҳуриявии таълимию методии назди ВМИ ҶТ

Аҳлиддин ИБОДУЛЛОЗОДА - ректори Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ

САРМУҲАРРИР НАБИЗОДА САИДА ФАЗЛ

ЧОНИШИНИ САРМУҲАРРИР Дилором ЗАБИРОВА

ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ:

Муҳаммад ЛУТФУЛЛОЗОДА - узви пайвастаи ATT, доктори илмҳои педагогӣ

Саидамир АМИНОВ - узви вобастаи ATT, номзади илмҳои педагогӣ, муҳаррири бахши методӣ

Шамсуллоҳ ИСЛОМОВ - номзади илмҳои педагогӣ

Абдурауф МУРОДӢ - муҳаррири бахши филологӣ

Шодӣ РАҶАБЗОД - муҳаррири бахши мактабшиносӣ

Номвар ҚУРБНОВ - номзади илми техникӣ, муҳаррири бахши фанҳои табии-риёзӣ

Санҷар АМРИЕВ - муҳаррир

МУҲАРРИРОНИ ТЕХНИКӢ:

Шаҳнозаи МИРЗО

Рамазон НУРОВ

Нурулло ҒАФУРИЁН

Маорифи Тоҷикистон



Нишонӣ: 734024, ш.Душанбе, Айнӣ-126

Телефон: +992-37-225-82-23

E-mail: majallai-maorif@maorif.tj

Индекс: 77500

Маҷаллаи аз 22. 11. 2021 таҳти №221/
МЧ-97 дар Вазорати фарҳангӣ Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз нав номнавис шудааст.

Маҷалла аз соли 1991 нашр мешавад.

Дар ҶДММ «Табъу нашр» ба табъ расид.
Андозаи 60x84 1/8. Адади нашр 6415
нусха.

СУРАТҲИСОБИ МАҶАЛЛА
ДҲ БДА «АМОНАТБОНК»

С/Х: 20202972900816101000

Х/К: 20402972316264

БИК: 350101626

РМА: 010009508

№11

№11 (235), 2024

МУНДАРИЧА

6 НОЯБР – РЎЗИ КОНСТИТУТСИЯ

Санади роҳнамову сарнавиштсози таърихӣ.....3

ИСТИҚБОЛ

Ф. ҲАЁТЗОДА. Президент ва конституционализми миллӣ.....8

РЎЗИ ПРЕЗИДЕНТ

А.ОДИНАЕВ. Пешвои мо – ифтихори мо.....12

ХЕШТАНШИНОСӢ

С. ЯТИМОВ. Ба дониш гарою бад-ӯ шав баланд.....17

ҚОНУН ВА ЗАМОН

Н.САЙФИДДИНЗОДА. Махсусиятҳои умумӣ ва тафовутии қонун.....23

ТАЪРИХ

Д.МАҲМУДОВ. Ичлосиҳи XVI Шурои Олӣ ва қабули Парчами давлатии Тоҷикистон.....28

МИНБАРИ МУТАҲАССИС

А.БАЙЗОЕВ. Он қадар бор кун, ки бикашад, на он қадар, ки бикушад.....31

ТЕХНОЛОГИЯ ВА ЗАМОН

С. ФАЗЛ. Рақамикунонӣ: вазъият, зарурат ва пешрафт.....35

СОЛГАРД

Ф. ҚАЮМОВ. 100 санаи муҳимми таърихӣ дар 100 соли Ҷумҳурии Тоҷикистон.....39

РОБИТАИ ЗАБОНҲО

М. РАҲМОНОВ. Нақши геофарҳангии забони тоҷикӣ-форсӣ дар минтақаи Осиёи Ҷанубӣ.....42

БИСТСОЛАИ ОМЗИШ

А. УБАЙДОВ. Самаранокии саволномаҳои омехта.....45

САНАД

Низомномаи намунавии муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон.....50

САНАДИ РОҲНАМОВУ САРНАВИШТСОЗИ ТАЪРИХӢ

*Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон дар маҷлиси таҷтанањӯ ба ифтихори 30-солагии
қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон*

06.11.2024, ш. Душанбе



– ҳозирини арҷмандро ба муносабати ин санаи воқеан, тақдирсозу таърихӣ самимона табрику шодбош мегӯям.

Конститутсияи Тоҷикистони соҳибихтиёر ҳамчун санади ифодагари истиқлолу озодии ҳалқи мо дар таъсиси давлатдории навини тоҷикон ва пойдориву бардавомии он нақши ҳалқунанда дорад. Ин санади таърихӣ ва сарнавиштсоз барои гузоштани асосҳои аркoni давлатдории навини тоҷикон, ноил гардидан ба сулҳу субот, ваҳдати миллӣ, дастовардҳои бузурги сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангӣ, рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ташаккули озодонаи шахс заминаи мустаҳкам ва боэътиими ҳуқуқӣ фароҳам овард.

Сӣ соли амали Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон собит соҳт, ки қонуни асосии давлати мо аз имтиҳони бисёр ҷиддии ҳаёт гузашт ва дурустии мақсаду вазифаҳо ва арзишҳое, ки Конститутсия ба онҳо асос ёфтааст, исбот гардид. Тавре ки ман дар яке аз суханрониҳои худ зикр карда будам, Конститутсия заминаҳои ҳуқуқии истиқлол ва асосҳои давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявий ва иҷтимоии моро таҳқим бахшид. Конститутсия сарчашмаи ташаккули низоми қонунгузории давлати муосири мо гардид ва иштироки озодонаву васеи шаҳрвандонро дар ҳаёти сиёсиву иҷтимоии кишвар ва идораи давлат таъмин намуд.

Ҳозирини арҷманд!

Дар зарфи 30 соли амали Конститутсия кишвари мо роҳи ниҳоят душворро тай намуд ва мардуми тоҷик барои расидан ба ин рӯзҳои босаодат ва дастоварду муваффақиятҳо масири бағоят саҳту сангиро сипарӣ карданд. Соҳибихтиёр гардидани Тоҷикистон зарурати дар сатҳи Конститутсия ба расмият даровардани давлатдории миллӣ, муайян намудани шаклу соҳтори он, арзишҳои бунёдии ҷомеа, аз ҷумла мақоми шахс ва ҳуқуқу озодиҳои ў, инчунин асосҳои конститутсионии сиёсати ҳориҷии давлат ва арзишу принципҳои ҷомеаи демократиро ба миён гузошт. Маҳз истиқлоли давлатӣ ҳамчун арзишмандтарину муқаддастарин неъмати зиндагии ҳалқи Тоҷикистон ба қабули Конститутсияи соли 1994 замина гузошт. Мардуми Тоҷикистон хуб дар ёд доранд, ки дар оғози солҳои 90-уми асри гузашта, яъне дар ибтидои соҳибиқиқполӣ Конститутсияи амалкунанда ва қонунҳо поймол шуда, фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ фалаҷ ва дар кишвар беҳокимиятиву бенизомӣ ҳукмфармо гардида буд. Дар муддати як сол таҳти фишори гурӯҳу доираҳои

**Ҳамватанони азиз!
Ҳозирини гиромӣ!**

Дар таърихи давлату миллатҳои ҷаҳон рӯйдодҳое ба вуқӯъ мепайванданд, ки сарнавишт ва роҳи минбаъдаи онҳоро муайян мекунанд. Чунин рӯйдоди муҳим дар таърихи давлатдории навини тоҷикон қабули нахустин Конститутсияи Тоҷикистони соҳибиқиқпол мебошад, ки мо имрӯз 30-юмин солгарди онро таҷлил менамоем. Бо камоли ифтихору сарфарозӣ тамоми ҳалқи Тоҷикистон, ҳамватанони бурунмарзӣ ва ҳамаи шумо

манфиатхоҳ ду Президент ва панҷ Ҳукумат ба истеъло рафт ва ин раванд боиси сар задани ҷанги шаҳрвандӣ гардид. Дар он марҳалай тақдирсоз барои ба эътидол овардани вазъият, таъмин намудани суботи ҷомеа ва расидан ба ризоияту вахдати миллӣ зарур буд, ки соҳти конститутсиониро барқарор соҳта, қонунияти тартибот таъмин карда, ба ҷанги шаҳрвандӣ хотима баҳшида шавад. Амалисозии ин вазифаи душвору мураккаб танҳо баъди Ичлосияни таърихии шонздаҳуми Шуруи Олий оғоз гардид. Дар масъалаи муайян намудани соҳти давлатдории Тоҷикистон ман мақсади худро ҷиҳати барпо кардани давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ дар он ичлосияни таърихӣ бо қатъият эълон кардам, зеро ин мақсаду мароми мардуми Тоҷикистон буд ва солҳои сипаришуда дурустии роҳи интихобкардаи моро сабит намуданд.

Ҳозирини гиромӣ!

Дар он давраи мудҳиш таҳия кардани лоиҳаи Конститутсиия кори осон набуд, вале масъалаи таҳияи қонуни асосии давлат ва ташаккули асосҳои конститутсионии давлатдории навин аз ҷумлаи заруратҳои муҳимтарини рӯз ба ҳисоб мерафт. Яъне, дар баробари барқарор кардани соҳти конститутсионӣ ва ҳалли вазифаҳои тақдирсоз, аз қабили қатъи ҷангу ҳунрезӣ, таъмини сулҳу субот, қонунияти тартибот ва сарҷамъ намудани мардуми кишвар ҳарчи зудтар таҳия ва қабул кардани Конститутсиия яке аз масъалаҳои муҳимтарини ҷомеа буд. Дар Ичлосияни XVII Шуруи Олий масъалаи таҳияи Конститутсиия баррасӣ гардид ва бо роҳбарии Сарвари давлат Комиссияи конститутсионӣ таъсис дода шуд. Дар робита ба ин, қобили таъкид аст, ки бо вучуди вазъияти мураккабу ноороми кишвар ва фишори гурӯҳҳои кудратталаб, аъзои комиссияи конститутсионӣ ва умуман мардуми шарафманди тоҷик дар таҳия ва қабули ин санади сарнавиштсоз ироди устувор нишон дода, дар қонуни асосии давлат мақсаду мароми худро ифода карданд. Дар раванди таҳияи лоиҳаи Конститутсиия ҳайати комиссияи конститутсионӣ ба якчанд давлати пешрафтаи ҷаҳон бо мақсади омӯҳтан ва истифодай таҷрибаи онҳо фиристода шуд. Ҳангоми таҳияи лоиҳаи Конститутсиия санадҳои ҳуқуқии байнамилалӣ низ мавриди таҳлилу омӯзиш қарор дода шуданд ва меъёрҳои онҳо дар Қонуни асосии мо дарҷ гардиданд. Дар ҷараёни таҳия ва муҳокимаи лоиҳаи Конститутсиия, ки қарib ду сол идома пайдо кард, мардуми Тоҷикистон фаъолона иштирок карда, зиёда аз 8,5 ҳазор пешниҳоду дарҳости худро ба комиссия манзур намуданд. Тамоми пешниҳодҳои воридшуда аз ҷониби комиссияи конститутсионӣ таҳлилу баррасӣ гардида, дар раванди таҳияи матни ниҳоии Конститутсиия ба эътибор гирифта шуданд. Бояд гуфт, ки фаъолияти комиссияи конститутсионӣ якмаром набуд. Дар баъзе масъалаҳо байни аъзои комиссия баҳсҳои домандор ба вучуд меомаданд, зеро он вақт таъсири мафкураву арзишҳои даврони гузашта ҳанӯз хеле қарб буд. Таҳти таъсири чунин мафкура арзишҳои ҳави ҷомеа, аз ҷумла гуногунандешии сиёсӣ ва мафкуравӣ, бисёрҳизбӣ, баробарҳуқуқӣ ва шаклҳои гуногуни моликият, аз ҷумла моликияти ҳусусӣ, иқтисоди бозаргонӣ, соҳибкорӣ ва монанди инҳо бо душворӣ қабул мешуданд. Ин баҳсу мунозираҳо сабаби пайдо шудани ду мавқеъ доир ба интихоби шакли идоракуни давлатӣ дар Конститутсиия – яке ҷумҳурии президентӣ ва дигаре ҷумҳурии парламентӣ гардиданд. Доир ба ин масъала ман иброз намудам, ки муқобил гузоштани ин ду шакли идоракуни давлат дуруст нест, зеро дар кишварҳои муҳталифи ҷаҳон ҳар ду ҳавъи ҷумҳурий қабул шудаанд ва бо дарназардошти ҳусусиятҳои таърихиву фарҳангӣ, сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву анъанавии онҳо амал мекунанд. Барои мо дар он давра ҳифзи якпорчагии Тоҷикистон, таъмин намудани амнияти мардум, сулҳу субот ва оромии ҷомеа масъалаи аз ҳама муҳим ба шумор мерафт.

Ҳамчунин, бо дарназардошти ҳусусиятҳои хоси ҳаёти иҷтимоиву иқтисодӣ ва фарҳангиву мафкуравии мардуми тоҷик ва барои баромадан аз ин вазъи даҳшатноки буҳронӣ таъсиси ҳокимиияти нерӯманди мутамарказ, ягона ва мунаzzам зарур буд. Бинобар ин, аъзои комиссияи конститутсионӣ ба ҳулоса омаданд, ки барои шароити Тоҷикистон ҷумҳурии президентӣ шакли мувофиқ ва боэъти мод мебошад ва аксари кулли шахсоне, ки дар муҳокимаи лоиҳа иштирок доштанд, ҷумҳурии президентиро ҳамчун шакли идоракуни давлати Тоҷикистон тарафдорӣ карданд. Дар натиҷа ҷумҳурии президентӣ ҳамчун шакли идоракуни давлат дар лоиҳаи Конститутсиия пешниҳод гардид. Рушди минбаъдаи Тоҷикистони азизамон бори дигар исбот намуд, ки мо дар интихоби шакли идоракуни давлатамон хато накардем. Аъзои комиссия доир ба масъалаи тарзи қабули Конститутсиия низ андешаҳои муҳталиф доштанд. Баъзеҳо аз ҷониби Парламент қабул кардани Конститутсияро беҳтар медонистанд ва гурӯҳи дигар ҷонибдори қабули он тавассути раъйпурсии умумиҳалқӣ буданд. Вазъи сиёсии кишвар дар он давра моро водор намуд, ки лоиҳаи Конститутсиия аз тариқи раъйпурсии умумиҳалқӣ қабул карда шавад. Зеро ин тарзи қабул далели қатъии ба ҳалқ тааллуқ доштани ҳокимиияти давлатӣ буда, устувории

Конститутсия ва амали бевоситай меъёрҳои онро таъмин намуда, қувваҳои гуногуни сиёсиро аз имконияти ҳар лаҳза ворид намудани тағириу иловаҳо ба он маҳрум месоҳт.

Тавре борҳо хотиррасон карда будам, вакилони Шурои Олий ба Конститутсияи ҳамонвақта ҳатто дар як рӯз якчанд маротиба тағириот ворид мекарданд, ки онҳо баъзан хилофи ҳамдигар буданд. Парламенти онрӯза ба бозичаи дasti гурӯҳу неруҳои манфиатҷӯй ва қудратталаб табдил ёфта буд. Дар чунин шароит ба назар гирифтани майлу иродай мардум, ки аз тариқи раъйпурсӣ изҳор мешавад, барои тамоми неруҳои сиёсӣ ва ҳар як фарди ҷомеа қатъӣ ва ҳатмӣ мегардад.

Шашуми ноябри соли 1994 дар раъйпурсии умумихалқӣ 94,4 фоизи шаҳрвандон иштирок намуда, 87,6 фоизи онҳо ба тарафдории қабули Конститутсия овоз доданд. Ошкоро ва ҳаматарафа баррасӣ гардидани лоиҳаи Конститутсия, ба муҳокимаи мардум пешниҳод шудани он ва ниҳоят, аз тариқи овоздиҳии умумихалқӣ қабул гардидани Конститутсия далели қатъии дар асоси меъёрҳои демократии аз ҷониби умум эътирофшуда қабул гардидани ин санади тақдирсоз мебошад. Ҳамчунин, хотиррасон менамоям, ки Конститутсияи Тоҷикистони соҳибистикпол дар миёси Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил яке аз аввалин қонунҳои асосие мебошад, ки бо роҳи раъйпурсии умумихалқӣ қабул гардидааст.

Ҳамватанони гиромӣ!

Конститутсияи Тоҷикистон анъанаҳои давлату давлатдории тоҷиконро инъикос карда, ҳамчунин, қӯшишу талошҳои фарзандони огоҳи миллати тоҷикро дар роҳи расидан ба истиқболу озодӣ ва давлатдории миллӣ амалий гардонид. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои ҳусусиятҳое мебошад, ки онҳо барои таҳқими давлатдории муосири мо заминаи устувор гузоштанд. Аввалан, ғояҳои башардӯстонаи Конститутсия инъикоскунандай суннатҳои пурғановати ҳалқи тоҷик буда, аз фарҳанги ниёғони ориёни мо, анъанаҳои давлатдории ҳалқамон ва мероси бузургони таъриху фарҳанги миллатамон сарчашма мегиранд. Дуюм, ин санади олии ҳуқуқӣ Тоҷикистонро давлати соҳибихтиёر, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявиӣ, иҷтимоӣ ва ягона эълон намуд. Конститутсия дар назди ҷомеа вазифаҳои муҳимтаринero гузошт, ки ташкили ҳокимияти давлатии муосир, низоми мукаммали ҳуқуқӣ ва идоракуни давлатӣ, таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ва баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум аз ҷумлаи онҳо мебошанд. Сеюм, бори нахуст дар сатҳи Конститутсия муқаррар гардидани тағиирназир будани шакли идораи ҷумҳурий, моҳияти демократӣ, ҳуқуқбунёдӣ, дунявиӣ ва иҷтимоии давлат воситаи муҳимтарини химояи конститутсионии соҳти давлатдории муосири Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Чорум, Конститутсияи Тоҷикистон дар асоси арзишҳои миллӣ ва умумибашарӣ инсон, ҳуқуқ ва озодиҳои ўро ҳамчун арзиши олии эътироф намуда, риоя ва ҳифзи ҳуқуқҳои инсонро аз ҷониби давлат кафолат додааст, ки ин баёнгари воқеан ба ҷомеаи мутамаддини муосир пайвастани Тоҷикистон мебошад. Панҷум, таъмин намудани рушди устувори ҷомеа ва амалий гардидани ҳуқуқҳои сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоии шаҳрвандон, ки дар Конститутсия пешбинӣ гардидааст, имкон медиҳад, ки сатҳу сифати зиндагии мардум мунтазам баланд бардошта шавад. Шашум, дар Конститутсия мустақилияти ҳокимияти судӣ эътироф гардидааст, яъне танҳо суди мустақил ва бегараз метавонад бо роҳи амалий кардани адолати судӣ манфиатҳои давлат ва ҷомеа, ҳуқуқ ва арзишҳои шахс ва шаҳрвандро таъмин намояд. Ҳафтум, волоияти Конститутсия нисбат ба тамоми санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ. Яъне, Конститутсия санади олии ҳуқуқӣ мебошад ва ягон санади дигари ҳуқуқӣ наметавонад Конститутсияро тағиир дихад ё бар хилофи меъёрҳои он қабул карда шавад. Ҳаштум, дар асоси принсипу меъёрҳои конститутсионӣ оид ба фаъолияти озоди иқтисодӣ, соҳибкорӣ, баробарҳуқуқӣ ва ҳифзи ҳамаи шаклҳои моликият иқтисодиёти Тоҷикистони соҳибистикпол ташаккул ва рушд ёфт. Нуҳум, дар заминаи Конститутсия волоияти қонун, ки муносабати давлатро бо ҷомеа дар асоси эътирофи манфиатҳо таъмин менамояд, устувор гардид ва пойдории адолати иҷтимоӣ таъмин карда шуд. Даҳум, бори нахуст ин ҳуҷҷати олии сиёсиву ҳуқуқӣ барои ба амал баровардани ҳокимияти давлатӣ дар асоси таҷзияи он ба ҳокимияти қонунгузор, иҷроия ва судӣ мусоидат намуд. Ёздаҳум, дар Конститутсия фаъолияти озоди иқтисодӣ, гуногуни сиёсиву мафкуравӣ, бисёрҳизбӣ, озодии эътиқод, сухан, матбуот, гуногуншаклии моликият ва дигар арзишҳо, ки далели равшани мавҷуд будани низоми демократӣ дар мамлакат мебошанд, ифода ёфтаанд.

Ин ва дигар арзишҳои Конститутсия боиси аз ҷониби коршиносони байнамилалӣ аз ҷумлаи панҷ конститутсияи беҳтарини давлатҳои узви Созмони амният ва ҳамкории Аврупо эътироф шудани Конститутсияи Тоҷикистон гардидааст. Дар робита ба ин, боз як нуктаи муҳимро таъқид бояд кард, ки қабули Конститутсия роҳро барои оғози ислоҳоти сиёсиву иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ ҳамвор соҳт. Дар натиҷаи татбиқи самараноки меъёрҳои конститутсионии зикршуда Тоҷикистон аз соли 2000 ба марҳалаи рушди устувор ворид гардида, солҳои охир

афзоиши ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба ҳисоби миёна беш аз 8 фоиз таъмин шуда истодааст. Чунин сатҳи афзоиш дар арсаи байналмилалӣ нишондиҳандай баланди суръати рушди иқтисодиёт ба ҳисоб меравад. Дар баробари кафолати ҳуқуқу озодиҳо дар Конститутсия, вазифа ва уҳдадориҳои шаҳрвандони Тоҷикистон низ муқаррар карда шудаанд. Аз ҷумла, мутобики маддай 10-уми Конститутсия, давлат ва ҳамаи мақомоти он, шахсони мансабдор, шаҳрвандон ва иттиҳодияҳои онҳо вазифадоранд Конститутсия ва қонунҳои кишварро риоя ва ичро намоянд. Ҳамчунин, мутобики муқаррарати маддай 42-юми Конститутсия ҳар шаҳс вазифадор аст ҳуқуқ, озодӣ ва шаъну шарафи дигаронро эҳтиром намояд. Ҳифзи Ватан, ҳимояи манфиатҳои давлат, таҳқими истиқбол, амният ва иқтидори мудофиавии он вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванд аст. Қобили зикри хос аст, ки дар Конститутсия, ҳамчунин, масъулияти фарзандони болигу қобили меҳнат барои нигоҳубин ва таъминоти иҷтимоии падару модар дар маддай алоҳида зикр гардидааст. Бояд гуфт, ки амалӣ гардидани ҳуқуқу озодӣ, инчунин, вазифаҳои инсон ва шаҳрванд аз сатҳи маърифати ҳуқуқии мардум вобастагӣ дорад. Мо соли 2024-ро ба муносибати 30-солагии қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон «Соли маърифати ҳуқуқӣ» эълон намудем, зоро ҷавҳари маърифати ҳуқуқиро риояи меъёрҳои Конститутсия ҳамчун қонуни асосӣ ташкил медиҳад. Маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, дар навбати худ, барои бунёди ҷомеаи пешрафта ва адолатпарвар нақши калидӣ дорад. Ҳадаф аз иқдоми мазкур баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, тарғиби арзишҳои демократӣ ва таҳқими ҳуқуқу озодиҳои инсон мебошад. Ҳамчунин, тарбияи шаҳрвандон дар рӯҳияи эҳтиром ба Конститутсия, риояву ичрои қонунҳо ва таъмин намудани волоияти қонун низ аз ҷумлаи ҳадафҳои аслии «Соли маърифати ҳуқуқӣ» ба ҳисоб меравад. Дар баробари ин, ҳадафи асосии баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон ба он равона шудааст, ки эътирофу эҳтиром, риоя ва ичрои қонун ба ҳукми одату анъана табдил ёбад. Зоро тавре равандҳои рушди ҷомеаи ҷаҳонӣ сабит месозанд, танҳо ҷомеае ба пешрафту тараққиёт ноил шуда метавонад, ки дар он Конститутсия ва қонунҳо бечунучаро риоя ва ичро шуда, волоияти қонун ҳамчун арзиши муҳимми давлати ҳуқуқбунёд таъмин гардад. Бинобар ин, омӯзиши Конститутсия ва қонунҳо дар давлати ҳуқуқбунёд масъалаи меҳварии ҷомеа мебошад ва аз ҷониби тамоми қишлоҳои ҷомеа бояд амалӣ карда шавад. Бо ин мақсад, зарур аст, ки корҳои фаҳмондадиҳиву маърифатӣ, шарҳу тафсири илмиву оммавии меъёрҳои Конститутсия ва қонунҳо бо иштироки олимон, кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, дигар мутахассисон ва дар ин замина ташкилу баргузор намудани барномаҳои маҳсус тавассути воситаҳои аҳбори омма васеъ ба роҳ монда шаванд. Аз ин лиҳоз, ба омӯзиши Конститутсия ва қонунҳо дар вазорату идораҳо, корхонаву муассисаҳо, сарфи назар аз шакли моликияташон, аз ҷумла муассисаҳои таълимӣ бояд эътибори ҷиддӣ зоҳир гардад.

Ҳозирини арҷманд!

Тавре зикр гардид, дар барпо кардани давлатдории навини тоҷикон ва расидан ба ваҳдати миллӣ Конститутсия нақши муҳим дорад. Албатта, расидан ба ваҳдати миллӣ натиҷаи ақлу ҳиради миллати бостонии тоҷик мебошад ва ба имзо расидани санади муҳимму таъриҳӣ – Созишномаи умумии истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон, ки ба ҷангӣ таҳмилии шаҳрвандӣ хотима гузошт, нақши арзишманд бозид. Имрӯз таҷрибаи сулҳофаринии миллати фарҳангсолори тоҷик ба мактаби ибраторомӯзи ҳалли низоъҳои доҳилидавлатӣ мубаддал гардидааст. Шароити пуртазоди замони мусоир ва бозихои геосиёсӣ, таҳди迪 ғояҳои ҳатарбор ба арзишҳо ва муқаддасоти миллӣ, шиддат гирифтани муборизаҳои мағкуравӣ, рақобатҳои иттилоотӣ ва дигар ҳатарҳои ҷаҳони имрӯза тамоми афроди ҷомеааро водор месозанд, ки ваҳдати миллиро ҳамчун гавҳараки ҷашм ҳифз намоянд. Ман ҳамеша таъқид менамоям ва итминони комил дорам, ки мардуми фарҳангсолору тамаддунсози мо ба қадру қимати ваҳдат ва сулҳу субот мерасанд ва намегузоранд, ки андешаву ғояҳои ифротиву бегонаи ҳатарзо мағкураи ҷомеаи моро таҳти таъсир қарор дода, суботу оромии кишвар ва ваҳдати миллии милиамонро ҳалалдор созанд. Бори дигар хотирнишон месозам, ки ваҳдати миллӣ барои ҳалқи мо неъмати бебаҳо, арзиши муқаддас, омили оромиву осудагӣ, рамзи ҳувияту ҳудогоҳӣ, кафили баҳои давлату давлатдорӣ ва саодати наслҳои имрӯзу оянда мебошад. Имрӯз ҳалқи саодатманди тоҷик дар шароити сулҳу суботи комил ва ваҳдати милли дар ҷодаи амалисозии ҳадафҳои созандай худ бо қадамҳои устувор пеш меравад.

Ҳамвatanони азиз!

Рушди устувори ҷомеа, ҳусусан, дар давлатҳое, ки дар марҳалай тараққиёт қарор доранд, талаб мекунад, ки меъёрҳои Конститутсия пайваста тақмил дода шаванд. Ин, дар навбати худ, ба рушди бемайлони соҳаҳои сиёсӣ, иҷтимоиву иқтисодӣ ва фарҳангӣ мусоидат мекунад. Тажмии Конститутсия, ҳамчунин, ба густариши минбаъдаи равандҳои демократиқонии ҳаёти ҷомеа, ташаккулёбӣ ва таҳқими асосҳои конститутсионии

ҳокимияти давлатӣ, руқнҳои асосии он ва мукаммалу самаранок гардидани низоми мақомоти давлатӣ мусоидат менамояд. Чунин амал, ҳамчунин, заминаи зарурии ҳукуқиро барои кафолати риояву ҳифзи ҳукуқ ва озодиҳои инсон муҳайё месозад.

Конститутсияи Тоҷикистон солҳои 1999, 2003 ва 2016-ум тавассути раъйпурсии умумихалқӣ такмил дода, ба он тағириу иловаҳои муҳимму зарурӣ ворид карда шуданд. Тағириу иловаҳои соли 1999 дар асоси Созишномаи умумии истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон амалӣ гардид. Ин тағириу иловаҳо асосан ба ташкил ва фаъолияти парламенти касбӣ даҳл дошта, дар натиҷа боби сеюми Конститутсия дар таҳрири нав қабул гардид. Бо дарназардошти тағириу иловаҳои соли 1999 соҳтори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дигаргун гардида, он ҳамчун мақоми олии намояндагӣ ва қонунгузории кишвар иборат аз ду палата таъсис дода шуд. Соли 2016 ба Конститутсия доир ба шакли идоракуни давлат, вазни ҳукуқии шаҳрвандон, ҳизбҳои сиёсӣ ва ҷалби васеи шаҳрвандон ба идоракуни давлатӣ меъёрҳои хеле муҳим ворид карда шуданд. Такмили низоми ҳокимияти судӣ, баланд бардоштани масъулияти аъзои Маҷлиси миллӣ, вакилони Маҷлиси намояндагон, аъзои Ҳукумат ва судҳои мақомоти судӣ низ аз ҷумлаи меъёрҳои муҳимми соли 2016 ба Конститутсия воридгардида мебошанд.

Дар маҷмуъ, тағириу иловаҳое, ки се маротиба бо роҳи раъйпурсии умумихалқӣ ба Конститутсияи ворид карда шуданд, мазмуну муҳтаво ва меъёрҳои онро такмил дода, ба рушди устувори минбаъдаи кишвар мусоидат намуданд. Конститутсия асоси низоми қонунгузории мамлакат буда, дар заминаи он қонунҳо ва дигар санадҳои зерқонунӣ қабул карда мешаванд. Санадҳои зикршуда соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷомеа ва соҳтору фаъолияти давлатро ба танзим дароварда, ба рушди босуръату устувори иқтисодиву иҷтимоӣ ва сиёсиву фарҳангии мамлакат мусоидат мекунанд. Бояд гуфт, ки дар Конститутсия принсипу арзишҳои низоми ҳукуқии кишвар сабт гардиданд. Яъне дар ин санади олии ҳамчун сарчашмаи қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳукуқӣ асоси низоми нави қонунгузории мамлакат гузошта шуд ва дар заминаи ин ҳуҷҷати олии ҳукуқӣ қонунгузории нави давлати Тоҷикистон ташаккул ёфт. Конститутсия ҳамчун санади олии сиёсиву ҳукуқӣ дар таҳқиму такмили ҳокимияти давлатӣ, ташкилу фаъолияти он, низоми мақомоти давлатӣ ва ҳамкории онҳо нақши калидӣ дорад. Чунин ҳамкорӣ дар асоси принсипи таҷзияи ҳокимияти давлатӣ сурат мегирад. Ин принсип яке аз арзишҳои ҷаҳони мутамаддин буда, имкон медиҳад, ки шоҳаҳои ҳокимияти давлатӣ дар доираи салоҳияти худ мустақилона фаъолият ва ҳамкорӣ намоянд. Солҳои сипаришуда нишон доданд, ки чунин тарзи ташкили ҳокимияти давлатӣ ба манфиати ҳалқ ва фаъолияти самараноки мақомоти давлатӣ мебошад.

Ҳамвatanони гиромӣ!

Аҳаммияти таърихии Конститутсия дар он зоҳир мегардад, ки ин санади мӯқаддаси давлати соҳибхтиёр истиқполу озодии Тоҷикистонро ба расмият дароварда, шакли идораи давлатро муайян намуд. Конститутсия, ҳамчунин, барои ташкил ва таҳқими низоми мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва худидоракунӣ заминаи ҳукуқӣ гузошт ва омили таъминкунандаи сулҳу субот, ваҳдати миллӣ ва пешрафти тамоми соҳаҳои ҳаёти давлативу ҷамъиятий гардид. Ин санади таъриҳӣ, инчунин, асосҳои сиёсиву ҳукуқӣ ва иқтисодиву фарҳангии ҷомеа ва давлати Тоҷикистонро муайян намуда, низоми мукаммали ҳукуқу озодиҳои инсонро муқаррар кард ва механизми амалигардонии онҳоро кафолат дод. Бо гузашти сӣ сол аз қабули ин санади тақдирсоз мо бо сарбаландӣ ва ифтиҳор гуфта метавонем, ки роҳи интихобкардаи ҳалқи Тоҷикистон, яъне барпо карданӣ давлати демократӣ, ҳукуқбунёд, дунявӣ ва иҷтимоӣ ҷавобгӯйи мақсаду маром ва ормону ҳадафҳои мардуми шарафманди мо мебошад. Яъне, бунёди ҷомеаи муосири озоду демократӣ, дастовардҳои имрӯзai Тоҷикистон, рушди бонизому устувори иқтисодиву иҷтимоии кишвар ва баланд гардидани сатҳу сифати зиндагии мардум ба мо маҳз дар натиҷаи татбиқи бомароми меъёру муқаррароти Конститутсия мусассар гардид. Итминони комил дорам, ки Конститутсия ҳамчун санади роҳнамову сарнавиштсози таъриҳӣ барои рушди минбаъдаи Тоҷикистони соҳибистиқлол садсолаҳо хизмат ҳоҳад кард.

Дар ин лаҳзаҳои фараҳбахши идона бори дигар тамоми мардуми шарафманди Тоҷикистон ва ҳамаи шумо – ҳозирини гиромиро ба ифтиҳори сиомин согарди қабули Конститутсияи Тоҷикистон – санади тақдирсози ҷомеа ва давлат – самимона табрик мегӯям. Орзумандам, ки дар хонадони ҳар як фарди мамлакат сулҳу амонӣ, ҳушбахтӣ ва саодати рӯзгор ҳамеша пойдор бошад.

Бигзор, Конститутсия ҳамчун яке аз муқаддасоти миллии мо барои истиқполу озодии давлату давлатдории мустақили тоҷикон, пешрафти устувори он, кафили доимии амнияти суботи кишвар ва зиндагии орому осудаи мардуми Тоҷикистон хизмат намояд.

Саломату сарбаланд бошед, ҳамвatanони азиз!



ПРЕЗИДЕНТ ВА КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМИ МИЛЛӢ

**Баъзе мулоҳизаҳо оид ба аҳаммияти таърихию
сиёсии қабул ва татбиқи Конститутсия**



Фирдавз ҲАЁТЗОДА
– муовини
якуми Роҳбари
Дастгоҳи иҷроияи
Президенти
Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Миллати тоҷик ҳамчун миллати кӯҳанбунёду тамаддунофар дар охири садаи гузашта ба дастоварди бузурги таърихию сарнавиштсоз – Истиқболи давлатӣ шарафёб гардида, дар Иҷлосияи тақдирсози 16-уми Шурои Оли фарзанди накуному хирадманди худро ба ҳайси Сарвари давлат интихоб намуд. Маҳз тавассути ҳамин воқеаи муҳимми таърихӣ ба қабули Конститутсия, оғози раванди истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ ва таъмини сулҳу вахдат дар саросари мамлакат ноил гардидем.

Истиқболи давлатӣ имкон фароҳам овард, ки дар ҳаритаи сиёсии ҷаҳон давлате бо номи Тоҷикистон пайдо шуда, сиёсати дохилию ҳориҷии худро мустақилона амалӣ намояд ва ба сӯи фардои дураҳшон қадамҳои устувор гузорад. Вале расидан ба ин мақсадҳои бузург танҳо баъд аз Роҳбари давлат интихоб гардидани фарзанди фарзонаи миллат-Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муюссар шуда, дар қӯтоҳтарин муҳлат давлатдории миллӣ эҳё гардид. Ҳамзамон, принсипҳои асосии он дар ин ҳуҷҷати муҳимми сиёсию ҳуқуқӣ – Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон таҷассуми худро пайдо намуданд.

Пешвои миллат зарурати қабули Конститутсияи Тоҷикистони соҳибистиколро ҳанӯз дар Иҷлосияи 16-уми Шурои Оли ва муроҷиатномаи худ ба ҳалқи Тоҷикистон 12 декабря соли 1992 ёдовар шуда, таъкид намуданд, ки «асоси қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистонро нав карда, онро бо назардошти меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ такмил дода, барои бунёди давлати нав – давлати демократии ҳуқуқбунёд замина гузоштан зарур аст.»

Бо дарки муҳиммияти қабули Конститутсия барои рушди давлатдории навин, дар шароити басе душвор ва мураккаб барои мамлакат ва мардуми он Пешвои миллат талоши онро намуданд, ки Конститутсияи Тоҷикистони соҳибистикол ҳарчи зудтар қабул гардад. Зоро маҳз ҳамин санад метавонист ҳамчун сарчашмаи ягонаи таъмини давлатдории навин, сулҳу оромӣ, назму тартибот, қонунияти адолат ва танзимгари муносабатҳои ҷамъияти хизмат кунад. Воқеан, дар чунин шароити душвор қабул шудани ин санади олии ҳуқуқӣ на танҳо аз муҳиммияти он дар истиқори сулҳу вахдат, балки аз хирадсолории Пешвои миллат дарак медиҳад.

Конститутсия – нишони фаъолияти расмии ҳокимиияти давлатӣ

Маъмулан, конститутсия ҳамчун шиносномаи миллат ва нишони фаъолияти расмии ҳокимиияти давлатӣ эътироф гардидааст. Тоҷикистон асосан баъди қабули Конститутсия 6 ноября соли 1994 аз лиҳози ҳуқуқӣ истиқболи

комили худро ба ҷаҳониён муаррифӣ намуд. Дар ин санади сарнавиштсоз Ҷумҳурии Тоҷикистон расман давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ, ягона ва иҷтимоӣ эълон гардида, заманаи ҳуқуқии бунёди ҷомеаи навини тоҷикон гузошта шуд. Ҳамзамон, дар ин ҳуҷҷати таърихӣ Парчам, Нишон ва Суруди миллӣ чун рамзҳои давлатӣ қабул гардида,

инсон, ҳуқуқ ва озодиҳои ӯ арзиши олӣ, ҳалқ баёнгари соҳибихтиёй ва сарчашмаи ягонаи ҳокимиёт муайян шуданд. Маҳз ба ҳамин ишора намуда, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз менамоянд, ки «Конститутсиюн мө аз андешаи ҳокимиёти мардум ба василаи мардум ва барои мардум, ки ҷавҳари аслии соҳибихтиёри ҳалқ аст, сарчашма мегирад». Ин аст нишони равшани мардумсолорӣ ва инсонмехварии мактаби сиёсии Пешвои миллат. Пас аз қабули Конститутсиюн дар мамлакат шароит фароҳам омад, ки раванди истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ маҷрои нав гирифта, Ваҳдати миллӣ таъмин карда шавад, суботу амният барқарор гардида, мамлакату мардуми он ба сӯи ҳаёти осоишта қадамҳои устувор гузоранд ва аз пайи амалишавии меъёрҳои конститутсионӣ бошанд. Яъне, бо истиқори сулҳ ва ваҳдати миллӣ барои амалишавии меъёрҳои Конститутсиюн имконияту шароит фароҳам омада, мардум бо истифода аз фазои сулҳу оромӣ ва суботу осоиш марҳила ба марҳила ҳаёти ҷамъиятиро дар асоси меъёрҳои ҳуқуқӣ интихоб намуда, дар бунёди давлати навини тоҷикон саҳм гузоштанд ва умед ба фардои дурахшонро дар қалбҳои худ дубора эҳё соҳтанд.

Дарвоҷеъ, солҳои нахустини Истиқтоли давлатӣ, ки тоҷикон бо роҳбарии Пешвои муazzами худ ба музafferияти бузург ноил шуданд, даврони ҳикматомӯзи таъриҳӣ аст. Зоро қадру манзалат ва ҳикмату бузургии он бо мурури замон ба таври фароҳтар, азимтар ва пурҷилотар эҳсос ҳоҳад шуд. Ҳамаи ин ба шарофати қабули Конститутсиюн ва амалишавии меъёрҳои он мусассар гардид.

Дар ин радиф бояд иброз дошт, ки нақши Пешвои миллат дар таҳия, қабул ва амалишавии Конститутсиюн Ҷумҳурии Тоҷикистон ва меъёрҳои конститутсионӣ хеле назаррас ва арзишманд аст. Аз ҷумла, бо ташабbus ва роҳбарии Пешвои миллат комиссияи конститутсионӣ оид ба таҳияи поиҳаи Конститутсиюн ташкил гардид. Комиссия ҳуччате омода кард, ки ба шароит, вазъият, мағкура, фарҳанг, таъриҳ ва ҳусусияти давлатдории миллии мардуми Тоҷикистон комилан мувофиқ бошад. Ба таври мушахҳас нақши Пешвои миллатро дар ин самт чунин арзёбӣ кардан мумкин аст:

Аввалан, ҷунонки гуфтем, маҳз бо иқдоми Пешвои миллат дар фазои мураккаби сиёсӣ ба хотири ҳифзи истиқтол, суботи сиёсӣ ва бунёди ҷомеаи демократӣ ва ҳуқуқбунёду дунявӣ комиссияи конститутсионӣ таъсис ёфт. Комиссия зери роҳбарии Пешвои миллат ду поиҳаи Конститутсиюнро омода намуд. Асоси онро истиқтолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил намуд, зоро зарур буд, ки дар Конститутсиюн асосҳои ҳуқуқии ин рӯйдоди таъриҳӣ мустаҳкам карда шаванд.

Дуюм, бо роҳи раъйпурсии умумиҳалқӣ қабул намудани Конститутсиюн низ аз иқдоми Пешвои миллат буда, ҷонибдории ҳалқ аз поиҳаи конститутсиюн, ки дар худ шакли идоракуни президентиро муқаррар мекард, аз ҳамовозии мардум ва Сарвари давлат шаҳодат дод, зоро маҳз шакли давлатдории президентӣ вобаста ба омилҳои таъриҳӣ, фарҳангӣ ва сиёсӣ барои давлатдории навин дар мамлакати мо мусоид ва самаранок буд.

Сеюм, дар моддаҳои Конститутсиюн меъёрҳое муқаррар гардиданд, ки аз хирадсолорӣ ва сиёсати инсонмехварии Пешвои миллат дарак медиҳанд. Ҳамчун намуна метавон ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, шакли давлатдории ҷумҳурияйӣ, низоми сиёсии демократӣ, гуногунандешӣ, тағиирназарии ҳудуди Тоҷикистон ва нуқтаҳои дигари ин санади таърихирио баён намуд.

Чорум, марҳала ба марҳала ташабbus нишон додани Пешвои муazzами миллат барои амали намудани исплоҳоти конститутсионӣ барои пешрафти ҷомеа, дигаргуншавии муносибатҳои ҷамъиятий, баланд гардиданни маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, инкишофи забони давлатӣ, мутобиқгардонӣ бо меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ, таъсири манғӣ ва мусбати ҷаҳонишавӣ дар солҳои 1999, 2003 ва 2016 низ далели нақши Пешвои миллат дар такмилу таҳқими асосҳои конститутсионии давлати мусосири тоҷикон аст.

Панҷум, маҳсусан, дар амалишавии меъёрҳои конститутсионӣ нақши Сарвари давлат ниҳоят бузург аст, зоро бо ташабbusи Роҳбари давлат фаъолияти мақомоти конститутсионӣ танзим ва мустаҳкам гардида, ҳамаи онҳо имрӯз дар пешрафти давлатдорӣ саҳми мушахҳас мегузоранд.

Шашум, бо инобати аҳаммияти хоси Конститутсиюн Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давлатдории миллӣ баҳшида ба 30-солагии қабули он бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 декабри соли 2023 соли 2024 «Соли маърифати ҳуқуқӣ» эълон гардида, 30-солагии қабули ин санади таъриҳӣ дар мамлакат бо шукуҳу шаҳомати хосса таҷлил мегардад.

Конститутсия – санади олии давлатдорӣ

Дар маҷмуъ, иқдоми Пешвои миллат дар омодасозӣ, қабул ва тақмили Конститутсия дар марҳилаҳои ҳассоси пойдоршавии давлати навини тоҷикон нақши муассир гузошт. Ҳамаи ин аз арзишмандии ин санади олии давлатдорӣ дарақ медиҳад, ки онҳоро дар шакли зерин ифода намудан имкон дорад:

Конститутсия дар натиҷаи тағйирёбии кулпии ҳаёти ҷамъиятӣ қабул шуда, заминаи ҳуқуқио сиёсии инкишофи ояндаи ҷомеаи моро муайян намуд. Воқеан, агар ба таърихи қабули Конститутсияи замони соҳибистиқлолӣ назар афканем, он дар натиҷаи тағйирёбии кулпии ҳаёти ҷамъиятӣ, яъне гузариш аз соҳти ҷомеаи сотсиалистӣ ба ҷумҳурии демократӣ қабул гардидааст. Зоро гузариш ба ҷомеаи нав ва мавҷудияти қонунҳое, ки ба талаботи ин ҷомеа ҷавобгӯ нестанд, имкониятро дар самти танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ аз байн мебарад. Аз ҳамин лиҳоз, дар баробари ба даст овардани Истиқлоли давлатӣ зарурати таҳияи лоиҳаи нави Конститутсия ба миён омад ва бо ташабbusi Пешвои миллат комиссияи конститутсионӣ ташкил гардида, 6 ноябри соли 1994 аввалин Конститутсияи замони соҳибистиқлолӣ ва давраи гузариш ба давлатдории навин қабул гардид. Ҳамчунин, дар Конститутсия меъёрҳое, аз қабили давлати ҳуқуқбунёд ва дунявӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ ва амсоли инҳо пешбинӣ гардиданд, ки дар он солҳои мураккаб барои миллату давлат ва мардуми мамлакат роҳи дурахшони ояндаро муайян карданд.

Зоро дар он солҳои душвор расидан ба ин ормонҳои миллӣ пешгӯинашаванда маҳсуб мешуд. Аммо, новобаста ба ин душвориҳо, мардуми мамлакат зери роҳбарии Пешвои миллат таҳқурсии конститусионии давлати ҳуқуқбунёду дунявӣ ва иҷтимоиро гузошта, дар раванди таърих мо давра ба давра ба ин арзишҳои давлатдорӣ соҳиб гардидем.

Конститутсия дар назди давлат вазифаҳои нав гузошт

Конститутсия на танҳо натиҷаи бадастомадаро дар ҳаёти ҷамъиятӣ инъикос кард, балки дар назди давлат вазифаҳои нав гузошта, фаъолияти мақомоти давлатӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва шаҳрвандонро ба танзим даровард. Дарвоқеъ, Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон комёбихои миллати тоҷикро, ки давоми ҳазорсолаҳо ба даст омадаанд, инъикос намудааст. Аз ҷумла, меъёрҳои он дар заминаи ба эътибор гирифтани арзишҳои давлатдорӣ, таъриҳӣ, фарҳангӣ ва мағкураи миллӣ таҳия ва қабул гардида, давлат барои ҳифзи ин арзишҳои муқаддас мувассаф гардидааст. Дар баробари ин, Конститутсия тартиби ташкилу фаъолияти соҳторҳои муҳимми давлатӣ ва ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, аз ҷумла, Мачлиси Олий, Президент, Ҳукумат, мақомоти маҳаллии ҳокимиюти давлатӣ, суд, прокуратура, ҳизбҳои ҷамъиятӣ ва иттиҳодияҳои диниро муайян намудааст. Ба ибораи дигар, инҳо ниҳодҳои калидии давлатдорӣ мебошанд, ки таъсис, фаъолият ва нақши онҳо дар пешбуруди давлатдории навин тибқи меъёрҳои Конститутсия амалӣ мешавад.

Конститутсия – заминаи ҳуқуқӣ барои амалигардонии сиёсати хориҷии давлат

Дар ин санад муайян гардидааст, ки ҳангоми ба амал баровардани сиёсати хориҷии мамлакат дар мадди назар меъёрҳои Конститутсия гузошта мешаванд. Аз ҷумла, дар моддаи 11 навишта шудааст, ки Тоҷикистон сиёсати сулҳҷӯёнаро дар амал татбиқ намуда, соҳибхитиёри ва истиклолияти дигар давлатҳои ҷаҳонро эҳтиром менамояд ва муносибатҳои хориҷиро дар асоси меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ муайян мекунад. Ҳамчунин, ҳангоми тасдиқ намудани санадҳои ҳуқуқии байналмилалӣ мутобиқати онҳо ба Конститутсия ба инобат гирифта мешавад. Зоро Конститутсия ифодаи иродai ҳалқи Тоҷикистон буда, ягон санади дигари меъёрии ҳуқуқӣ ба он муҳолиф буда наметавонад. Ҳамзамон дар Конститутсия заминаи ҳамкории давлат бо ҳамватанони бурунмарзӣ омадааст.

Конститутсия – муқарраркунандай мақоми мағкураи сиёсӣ дар ҷомеа

Дар моддаи 8-и Конститутсия омадааст, ки дар Тоҷикистон мағкураи ягон ҳизб ва ё гурӯҳҳои муайян ба ҳайси мағкураи давлатӣ эътироф намегардад. Ин муқаррарот ба мо имкон дод, ки ба бунёди ҷомеаи дунявӣ дастёб гардем. Агар ба таърихи таҳия ва қабули Конститутсия назар афканем, он дар шароити бисёр душвори мамлакат қабул гардидааст ва интиҳоби роҳи дунявият дар он замон кори басе мураккаб буд. Аммо ба ҳамаи ин душвориҳо нигоҳ накарда, бо часорату истодагариҳои Пешвои миллат моҳияти давлатдории мо ҳамчун давлати дунявӣ муаррифӣ гардид. Яъне, ҷомеае, ки дар он ҳар кас метавонад динero пайравӣ кунад ва ё пайравӣ накунад, дар интиҳоби дин, ақида, андеша озод бошад ва риояи онҳоро Конститутсия кафолат медиҳад.

Конститутсия – асоси низоми ҳуқуқӣ ва тартиботи ҳуқуқии нав

Конститутсия танзимгари муносибатҳои ҷамъиятӣ ва сарчашмаи асосӣ барои қабули дигар санадҳои меъёри ҳуқуқӣ мебошад, ки онҳо асосан ифодагари мафкуравии меъёрҳои конститутсионӣ мебошанд. Вокеан, таҷрибаи давлатдории миллӣ нишон дод, ки ин вазифаи ҳудро Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври зарурӣ ба анҷом расонид. Зоро аз лаҳзаи қабул гардиданаш то ба имрӯз дар заминаи он ҳазорҳо санадҳои ҳуқуқӣ қабул гардидаанд, ки ба танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ равона шудаанд.

Конститутсия тавассути танзими муносибатҳои ҷамъиятии муайян, пешбинии вазифаву уҳдадориҳо дар пешрафти давлат ва ҷомеа, ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд нақши сазовор гузошт. Ҳамчунин, Конститутсия дар низоми қонунгузорӣ ҳӯҷати заминавӣ ба ҳисоб рафта, доира ва ҳусусияти танзимсозии давлатиро дар ҳама соҳаҳои асосии ҷамъият муайян менамояд. Конститутсия ҳамчун санади олии ҳуқуқӣ асоси ҳуқуқии қонунгузории мамлакат ба шумор рафта, дар тақмили қонунгузории миллӣ ва рушди низоми ҳуқуқи миллӣ нақши асосиро доро мебошад.

Конститусия – таъминкунандаи дурнамои рушди ҳалқу давлат

Вобаста ба ин ҳусусияти Конститутсия Пешвои миллат иброз намудаанд, ки «Конститутсия ҳамчун ифодакунанда ва равшангари роҳ ба сӯйи ояндаи неку пурсаодат моро водор месозад, ки минбаъд низ бо риояи арзишҳои волои демократӣ ва ҳуқуқӣ ҷомеаи ҳудро аз ҳама гуна хатарҳои дохиливу берунӣ эмин нигоҳ дорем ва дар Ватани азизамон барои ҳар шаҳрванд шароити мусоиду шоистаи зиндагӣ ва фаъолият мӯҳайё созем.»

Ҳамин тавр, Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ҳӯҷати олии ҳуқуқӣ, санади сарнавиштсозу шиносномаи давлату миллат, роҳнамои расидан ба орзу омоли ҳалқ, заминавӣ низоми ҳуқуқии давлат, сарчашмаи рушди қонунгузорӣ, кафири ҳуқуқу озодиҳо, таъмингари соҳибихтиёри давлат, инъикосгари қонунияти адолати иҷтимоӣ ва баёнгари ҳокимияти ҳалқ, инчунин таҷассумгари принсипҳои хирадсолорию инсонмехварӣ дар мактаби сиёсии Пешвои миллат буда, таҷлили ҷаҳни 30-солагии қабули он нишони арҷугузорӣ ба ин падидай муқаддаси миллӣ аз ҷониби кулли шаҳрвандони Ватанамон маҳсуб мешавад.

Мо ва наслҳои оянда бояд дар атрофи арзишҳои мөхварии Конститутсия ва дигар дастовардҳои муқаддаси миллӣ муттаҳид гардида, ба заҳмату талошҳои Пешвои миллат барои барқарорсозии ҳукумати конститутсионӣ, таъмини сулҳу ваҳдати миллӣ ва волоияти қонун арҷ гузорем ва ҳамеша ба амалҳои созандаву бунёдкоронаи Сарвари давлатамон пайравӣ намоем.

Бознашр аз АМИТ «Ховар»

ЧАНД ЁДДОШТ

Фанҳои мушкил вучуд надоранд, танҳо шарҳу тафсирҳое ҳастанд, ки ҳазмашон осон нест.

А.И.ГЕРТСЕН

Мураббӣ хочаи мансабдор нест, агар ў хочаи мансабдор бошад, пас мураббӣ нест.

К.Д.УШИНСКИЙ

Мактаб устохонаест, ки дар он тафаккури насли ҷавон ташаккул мейёбад; агар ояндаро аз даст додан наҳоҳӣ, бо мактаб бош.

А.БАРБЮС

Шаъну шараф ба омӯзгоре, ки дар дили шогирдонаш ҳисси аз меҳнат завқ бурданро бедор карда метавонад.

Э.ХАББАРД

ПЕШВОИ МО – ИФТИХОРИ МО

Андешаҳои ҳикматбори Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва суханрониҳояшон кайҳост, ки ба дили мардум роҳ ёфта, кору пайкори созандаашон дар таърихи навини давлатдории тоҷик ба ҳайси бунёдгузори давлати соҳибихтиёр, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, таҳиягари пояҳои ҳуқуқии миллат, эҳёкунданаи арзишҳои миллӣ, фарҳангӣ ва динӣ, зиндаунандаи номи қаҳрамонони таъриҳӣ, ҳомӣ ва муҳофизи манфиатҳои миллат ва ҳуқуқу озодиҳои инсон байни мардум маълуму машҳур гаштааст.



дурнамои амалҳои ин симои таърихиро дарк намудаем. Бешак, тасвири симои шахсе, ки ҳалқи беш аз ҳазор сол аз саҳнаи таърих дурафтодаро аз сари нав ҳамчун миллати соҳибдавлат ба арсаи сиёсати ҷаҳонӣ ворид кард, ҳалқи гирифтори гирдоби нобудиро начот дод, ҷон дар кафи даст душманонро ба оғӯш қашид, ҷинояткоронро авф кард, ғурезаҳоро ба Ватан баргардонид, ба ҳалқи мотамзада сулҳу ваҳдати миллӣ ва суботу амният овард, ҳама дорой, қудрат ва сиёсатро дар хизмати инсон вогузор намуд, пояи давлатдориро аз сифр тарҳрезӣ кард, мардуми парешонро атрофи дастарҳони сиёсии миллат муттаҳид кард, дар ҳаритаи сиёсии ҷаҳон давлатеро бо номи Тоҷикистон сабт намуд, дар ҳақиқат, кори як мақола ва ҳатто як китоб ҳам нест ва дар ин бора бояд навишту навишт. Дар замоне ки касе ба ояндаи зиндагӣ бовар надошт, дар шароите, ки модар баргаштани фарзанд ва ё зан шавҳари барои нон ба мағоза рафтаашро бо сад гумону ҳаёл интизорӣ қашида, аз Ҳудованди мутаол имдод металабид, дар лаҳзаҳое, ки садои тиru туғанг нолаи модарону гирия қӯдаконро пахш карда буд, дар он рӯзгоре, ки адлу инсоф, дӯстию муҳаббат, садоқату ҳақиқатро беинсофию нобаробарӣ, хиёнату шайтонӣ, номардию тӯҳмат гулугир карда буд, ӯ масъулияти роҳбариро ба дӯш гирифта, умед ва бовариро ба сулҳу ваҳдат дар дили мардум ҷо намуд. Роҳбари давлат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз баъд аз 23 рӯзи савганди таърихиаш, моҳи декабри соли 1992, дар Муроҷиатнома ба ҳалқи шарифи Тоҷикистон гуфта буд: «Бародарон ва ҳоҷарони азиз! Ҳамватаённи муҳтарам! Ман ба ҳар яки шумо дар давраи барои Ватан хеле душвор муроҷиат карда, ба ақлу заковати шумо, ки ворисону фарзандони барӯманди тоҷик ҳастед, бовар мекунам. Ман қасам ёд мекунам, ки тамоми донишу таҷрибаамро барои дар ҳар хона ва ҳар оила барқарор шудани сулҳ равона карда, барои гулгулшукуфии Ватани азизам садоқатмандона мекунам. Барои ноил шудан ба ин



Абдусаттор
ОДИНАЕВ – мудири
кафедраи таҳсилоти
касбии Донишкадаи
ҷумҳуриявии
такмили ихтинос ва
бозомӯзии
кормандони соҳаи
маориф, номзади
иilmҳои фалсафа,
дотсент

Ҳар нафаре, ки сарнавишти печидаи ҳалқи тоҷикро медонад, дар Тоҷикистон кору фаъолият карда, заҳматҳои шабонарӯй ва созандай Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро мебинад, хуб эҳсос менамояд, ки бидуни муболига, ҳанӯз мо на ҳамаи воқеяят ва

нияти муқаддас, агар лозим шавад, чон нисор мекунам, чунки ман ба ояндаи неки Ватанам ва ҳаёти хушбахтонаи ҳалқи азияткашидаам бовар дорам.»¹

Роҳбари давлат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рӯзи ин қасами худ то 27 июни соли 1997, яъне, то расидан ба сулҳи саросарӣ ва суханронии таърихӣ бахшида ба имзо гардиданӣ «Созишномаи умумии истиқори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон» 21 маротиба гуфтушунид ташкил карда, 7 маротиба дар муколамаҳо шахсан ширкат варзида, ҳамчун Роҳбари давлат 80 маротиба ба ҳалқи Тоҷикистон муроҷиатнома, хитоба, суханрониҳои расмӣ, мусоҳибаҳо ва табрикот карда, ҳамеша аз дӯстӣ ва ваҳдат сӯҳбат намуда, муноқишаю ҷангро маҳкум сохта, кӯшиши муттаҳид кардани миллатро пайваста думболагирий намудааст. Дар замоне ки як қисми шаҳрвандони мо дар хориҷи кишвар буданд ва дили модари тоҷик барои фарзандонаш гум мезад, ў худро нороҳат ҳис мекард. Ў ҳамчун Роҳбари давлат то расидан ба ваҳдати миллӣ оромиро эҳсос намекард, руҳаш барои зиндагии нотинчи кишвар, сӯхтану бетартибҳои яроқбадастон азият мекашиду қалбаш ба аҳволи мардуми фирорӣ месӯҳт. Дар чунин як ҳолати тоқатфарсо пайваста ба мардуми фирорӣ мегуфт: «Ҳамдиёрони азиз, ба Ватан баргардед! Ба шумо кӯҳи тилло ваъда намедиҳам, аммо як пора ноне, ки дорем, бо ҳам меҳӯрем.»²

Ҳамин самимият ва муҳаббат буд, ки як миллион гуреза ва муҳочири иҷборӣ ба ҷойи зисти аввалиашон баргардонда шуда, 36 ҳазор ҳонаи пурра ва ё қисман ҳаробгашта дар як муддати кӯтоҳ барқарор карда шуданд. Маълум аст, ки ҳар ҷанг ва ҳар фитна ташкилкунандагон, иҷроқунандагон ва манфиатдорони худро дорад, ки ҳамчун омили ин ноҳуший аз он баҳра мегиранд. Оташбас ва субот ба ин гурӯҳҳои дохилио хориҷӣ, албатта, ҳуشوёнд набуд. Аз ин лиҳоз, барои Роҳбари давлат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хеле вазнин буд, ки ҳамроҳ бо ғаму андуҳи ҳалқ ба сӯи оромию субот ҳаракат намояд. Дар бисёр ҳолатҳо ҳатто наздиктарин рафиқону ҳамақидаҳои ў зери таъсири селоби мушкиниу фитнаҳо ба ояндаи нек шубҳа мекарданд. Вале ў ба иродай ҳалқ такя карда, мардумро мутмаин сохта, ҷавонмардона ба пеш ҳаракат мекард ва мардумро низ ба роҳи рост ҳидоят менамуд. Таҷрибаи таърихӣ исбот кардааст, ки барои муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки соли 1992 дар Иҷлосияи таърихии 16-уми Шуруи Олии Тоҷикистон ба мансаби Раиси Шуруи Олий, интихоб гардид, роҳи дигари алтернативӣ вучуд надошт. Муҳимтар аз ҳама, Раиси Шуруи Олий муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон он замон масъулияти бузургро ба зиммаи худ гирифта, манфиатҳои умумихалқиро аз манфиатҳои шахсӣ, гурӯҳӣ, маҳаллӣ ва минтақаӣ болотар гузошт. Дар ин давра Роҳбари давлат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон се амали таърихиро иҷро кард:

Якум, амали Роҳбари давлат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъсиси ҳокимиияти давлатӣ мебошад. Зеро маҳз ташкил намудани низоми дурусти идораи давлат, таъсиси мақомоти марказӣ ва маҳаллии низоми идора, мақомоти ҳифзи ҳукуқ, таҳияи низоми судӣ метавонист ҳалқро аз вартаи нобудшавӣ начот дижад. Ин амалро Роҳбари давлат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷойи ҳолӣ ва низоми фалаҷи мақомоти давлатӣ роҳандозӣ намуд, ки имрӯз низоми идоравии амалқунанда сифатан аз даврони Шуравӣ ва ҳатто, ибтидои замони истиқполият фарқи куллӣ дорад. Амали дуюми Роҳбари давлат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар фароҳам овардани ваҳдати миллӣ мебошад. Роҳбари давлат тавонист дар як муддати кӯтоҳ оташи ҷангӣ шаҳрвандиро ҳомӯш кунад ва ваҳдати миллиро барқарор созад. Амали сеюми Роҳбари давлат интихоби роҳи дурусти давлатдорӣ буда, роҳро ба сӯи давлати демократӣ, ҳукуқбунёд, дунявӣ ва ягона кушода, тавонист кишвари моро ба оламиён ҷун давлати рушдёфта муаррифӣ намояд.

Бояд ёдовар шуд, ки яке аз солҳои бениҳоят душвор ва сарнавиштсози гуфтушунидҳо соли 1995 буд, ки дар ин сол аввалин бор музокироти сатҳи олий дар шаҳри Кобул баргузор гардид. Пеш аз сафар ба Ҷумҳурии исломии Афғонистон, моҳи апрели соли 1995 Роҳбари давлат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сӯҳбати ихтисосиашон бо ҳабаргузории «Интерфакс» дар бораи ҳадафҳои воҳӯрияш бо роҳбари муҳолифин чунин иброз доштанд: «Ҳангоми воҳӯрий бо роҳбари оппозитсия ман, пеш аз ҳама, мавзуъҳоеро баррасӣ ҳоҳам намуд, ки ба ҳалли мусолиматомези қазияи Тоҷикистон иртибот дошта, масъалаҳои оташбас ҳам дар сарҳад ва ҳам дар дохили кишвар, баргашти тамоми муҳочирине, ки ҳанӯз дар хоки Афғонистон ҳастанд, ва ҳамчунин, дигар масъалаҳоро дар бар ҳоҳад гирифт. Мақсади ман,

¹ Ваҳдат, Давлат, Президент. Ҷилди VI. - Душанбе, 2007. - С. 76.

² Эмомалӣ Раҳмонов. Долгий путь к миру. - Душанбе, 1998. - С. 16.

расидан ба мусолиҳа бо оппозитсия мебошад, ки ин мусолиҳа бояд бечунучаро аз ду тараф ичро шавад.¹

Дар вазъияти мураккаб ва ноамнии комил дар шаҳри Кобул, ки дар бист километр берун аз он ҷонги шадиди байни нерӯҳои ҳукуматӣ ва гурӯҳҳои мухолифидо шуд ва мушакҳо ба тарафи шаҳр ва баҳусус, ба фурудгоҳи Кобул парронда мешуданд, ҳавопаймои Роҳбари давлат дар фурудгоҳи шаҳри Кобул ба замин нишаст ва баъдан музокирот байни Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва роҳбари мухолифини собиқ шурӯй гардид. Роҳбари давлат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷунин шароити вазнин ва хатарнок барои таъмин ва истиқори ҳарчи зудтари сулҳу салоҳ дар Ватан ва оромии миллат дар душвортарин шароити ду рӯз музокироти хеле муҳим ва сарнавиштсозро мувваффақона анҷом дод. Натиҷаи музокироти сатҳи олӣ дар Кобул барои ташвиқ ва тарғиби намудани барқарории фазои сулҳ ва ҳамдигарфаҳмӣ дар Тоҷикистон аҳаммияти фавқулода дошт. Дар «Изҳорот»-е, ки аз тарафи ду роҳбар ба имзо расида буд, аз ҷумла, ҷунин ишора шуда буд: «Чонибҳои тоҷикон ба хотири рафғи низоъ аз тариқи сиёсӣ, тавассути музокирот, бунёди шароити сулҳи пойдор дар сарзамини тоҷикон тамоми ҷидду ҷаҳди хешро дареф наҳоҳанд дошт.»²

Пас аз баргаштани ҳайати ҳукуматии Тоҷикистон ба Душанбе, вазири дифои Афғонистон, шодравон Аҳмадшоҳи Маъсӯд дар мулоқот бо ҳабарнигорон аз ҳусуси мавқеи инсонпарварӣ ва ватандӯстона доштани Раиси Ҷумҳури Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ёдовар шуда ҷунин гуфт: «Роҳбари Тоҷикистонро ман ҳамчун шахсияте дарёфтам, ки ҳалқи кишвараш, миллати тоҷикро, ватанаш – Тоҷикистонро хеле амиқ ва самимона дӯст медорад. Барои беҳбудии ҳалқу марзу бумаши омода аст, ҷонбозиҳо кунад. Бо ҷунин Раис тоҷикон ҳатман ба сулҳу оштӣ даст ҳоҳанд ёфт.»³

Дар ҳуди Тоҷикистон низ ҳамон сол дар минтақаҳои зери нуфузи мухолифини собықи мусаллаҳ Роҳбари давлат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шароити хеле хатарнок мулоқоту гуфтушунидҳои зиёде бо гурӯҳҳои гуногун анҷом дод, ки баъдан натиҷаи хуб доданд. Музокироти бениҳоят душвори дигар дар сатҳи олӣ дар деҳаи Ҳусдехи Афғонистон дар зимистони басо сарди соли 1996 сурат гирифт. Ин музокирот дар як мавзеи дурдасти Ҳусдех, ки дар он на ҷойи хоби мувоғиқ мавҷуд буд ва на барқ, сурат гирифт. Ҳайатҳои музокироти сулҳи тоҷикон ду шабонарӯз то субҳ музокира карданд ва дар натиҷа Протокол дар бораи танзими авзои ҳарбию сиёсии минтақаҳои дарғир дар 8 банд таҳия ва ба имзо расид, ки дар натиҷаи он оташбас барқарор гардида, нерӯҳои низомии мухолифони собық ба мавқеи пештараашон баргаштанд. Роҳбари давлат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин музокирот пешниҳод намуд, ки ҷиҳати таъмин ва таҳқими сулҳ дар Тоҷикистон бояд Комиссияи оштии миллӣ (КОМ) таъсис дода шавад ва роҳбари он бояд намояндаи мухолифин бошад. Ҷунин пешниҳоди ҷасурона дар он давра кори саҳлу осон набуд. Дар маҷмуъ, дар натиҷаи музокироти тӯлонӣ, ки аз 5 апрели соли 1994 то 27июни соли 1997 дар кишварҳои гуногуни ҷаҳон – Афғонистон, Покистон, Эрон, Қазоқистон, Қирғизистон, Федератсияи Россия, Туркманистон идома ёфтанд, муюссар шуд, ки барои амалий намудани ҳадафҳои сулҳ 9 даври музокирот, 6 воҳӯрии сарон ва 21 маротиба музокирот анҷом дода шавад, ки дар натиҷаи онҳо 40 санади тақдирсози миллат ба имзо расонда шуд. Дар ҷараёни гуфтушунидҳо тоҷикон ба ҳубӣ фаҳмиданд, ки ҷонги таҳмилӣ бояд фавран қатъ гардад, ҷунки ин дарғирии бародаркуш миллати тоҷикро метавонист аз байн барад ва ба давлатдории тоҷикон хотима баҳшад. Бегонагоне, ки ин ҷонро ба сари миллат таҳмил карданд маҳз таназзулу нобудии давлатдории тоҷиконро меҳостанд, аммо, шукур, ки тирашон хок ҳӯрд. Бояд таъқид намоям, ки баъзе аз кишварҳои дуру наздик намехостанд дар Тоҷикистон сулҳу оромӣ бошад ва бо ҳар роҳу восита ба раванди сулҳ ҳалал мерасонданд. Тавре ки маълум аст, аз нахустин рӯзҳои Истиқлолияти давлатӣ доираҳои муайянӣ бадҳоҳ бо истифода аз таҷрибаи даврони гузашта ва усулҳои озмудаи ҳуд, бо роҳи барангҳектани низоъҳои доҳилӣ ва бозиҳои сиёсӣ давлати ҷаҳони Тоҷикистонро дучори ҷонги таҳмилӣ шаҳрвандӣ гардонданд. Дар натиҷа беш аз 100 ҳазор нафар шаҳрванди мо кӯшта шуданд, қарib 1 миллион нафар иҷборан ҳонаву дари ҳудро тарқ карда, ба кишварҳои ҳамсоя фирор намуданд. Мувоғиқи ҳисобҳо, ҷонги таҳмилӣ ба иқтисодиёти мамлакат, дар маҷмуъ, беш аз 10 миллиард доллари амрикӣ зиёни моддӣ расонд, ки он замон 105 маротиба аз буҷаи соли

¹ Эмомалӣ Раҳмонов. Долгий путь к миру. - Душанбе, 1998. - С. 21.

² Роҳи сулҳ (Ҳуҷҷатҳои гуфтушуниди байни тоҷикон). - Душанбе, 1997. - С. 30.

³ Ҳамад Султон. Нақши Аҳмадшоҳи Маъсӯд дар сулҳи тоҷикон.- нашрияи «Тоҷикистон» аз 27.09.01.

1995 зиёд буд. Зиёда аз 30 ҳазор хонаи истиқоматӣ сӯzonда, садҳо биною иншоот, заводу фабрика, муассисаи тиббӣ, маорифи идораҳои давлатӣ ва дигар муассисаҳои зиёде ҳаробу валангор гардианд. Зарари мънавии чанг ҳадду ҳисоб надорад, зоро бар асари он даҳҳо ҳазор модар аз фарзандаш, даҳҳо ҳазор зан аз шавҳарааш маҳрум гардида, зиёда аз 55 ҳазор кӯдак ятим монданд. Созишномаи умумии истиқори сулҳ ва ризояти миллӣ дар Тоҷикистон, ки 27 июни соли 1997 дар шаҳри Москва ба имзо расид, ба ҷаҳониён нишон дод, ки миллати бофарҳанг, ватандӯст, сулҳҳоҳ ва сулҳпарвари тоҷик дар он давраи хеле саҳт ва мудҳиш таҳти роҳбарии Сарвари давлат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сулҳу ваҳдат ноил гардид, роҳи музокироти сулҳро пеш гирифт, аз ақлу фарҳанги азалии хеш истифода намуд, аз роҳи ба тариқи зӯй ҳал кардани мушкилоти сиёсӣ ва иҷтимоӣ даст кашида, сиёсати пешгирифтаи Роҳбари давлатро ба хотири таъмини сулҳи сартосарӣ самимона дастгирӣ намуд. Истиқори сулҳ ва ризояти миллӣ волоияти иҷрои қонунҳои ҷумҳурӣ, амру дастурҳои Роҳбари давлат ва қарорҳои Ҳукумати ҷумҳуриро дар тамоми қаламрави Тоҷикистон таъмин намуд ва ба бедодгариҳои қумондонҳои саркаш хотима бахшид. Мардуми тоҷик, ки аз қумондонҳои саркаш хаста ва безор шуда буд, нафаси озод кашид. Ҳамагон фаҳмиданд ва дарк намуданд, ки танҳо бо роҳи сулҳу салоҳ метавонанд ваҳдати миллиро таҳқим бахшанд, миллату ватанро ҳифз намоянд, эҳтирому обрӯи Ватанро дар арсаи ҷаҳонӣ баланд бардоранд ва насли навро дар руҳияи соҳибиистиклолӣ, муҳабbat ба марзу бум, ба таъриху адабиёту фарҳангу забони модарӣ, пешрафти ҷомеаи демократӣ, ҳудшиносии миллӣ ва арзишҳои суннатӣ тарбия кунанд. Баъд аз барқарории ваҳдати миллӣ ва сулҳи сартосарӣ дар кишварамон, бо ташабbus ва ибтикори ҳамешагии Роҳбари давлат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон раванди бозсозии иқтисодии кишвар, рушди демократия, ғуногунандешӣ, таҳаммулпазирий, озодии сухан ва матбуот, ташаккули тафаккури миллӣ равнақу ривоҷи бештар пайдо намуда, ваҳдати миллиро мустаҳкам намуд. Бо дастуру супориши мустақими Роҳбари давлат барои ҳалли масъалаҳои иқтисодию иҷтимоӣ, фарҳангӣ, сиёсӣ ва соҳаҳои ғуногуни ҳаёти кишвар барномаҳои сармоягузорӣ, стратегияҳо ва консепсияҳои миллӣ қабул гардианд ва ҷорабинҳои муҳим дар сатҳи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида шуданд, ки эътиимод ва боварии мардумро ба раванди созандагии кишвар даҳчанд намуданд. Ин ҷорабинҳои муҳим иборат буданд аз таъсиси Шуруи ҷамъиятии Тоҷикистон; соҳтмони роҳҳои оҳан ва мошингард, нақбу неругоҳҳои барқӣ; дар сатҳи байналмилалӣ гузарондани маъракаҳои фарҳангӣ; ҷудо кардани 75 ҳазор гектар замин барои киштукори мардум; таҳия, қабул ва дар амал татбиқ намудани қонуну қарорҳои ҳукуқӣ барои рушди равнақи демократия дар кишвар ва ғайра.

Дар баробари ин, Роҳбари давлат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рӯзҳои нахустин барои ташаккул ва инкишофи иқтисодиёти кишвар аҳаммияти маҳсус медоданд. Аз ҷумла, дар мавриди рушди соҳаи энергетика, бо ташабbus ва дастгирии Роҳбари давлат лоиҳаи бунёди шабакаи ягонаи энергетикии кишвар дар асоси муттаҳидсозии шабакаҳои ҷануб ва шимол амалӣ гардианд. Бо таъкиди Пешвои миллат, тадбирҳо дар самти муайян намудани сарчашмаҳои нави захираҳои энергетикий андешаи шуда, лоиҳаи НБО-и Роғун амалӣ гашта истодааст ва дар оянда ба кишварҳои минтақа фурӯхтани неруи барқ лоиҳаи КАСА - 1000 амалӣ гардида истодааст. Ҳудуди фазои иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон баъд аз истиқори сулҳ ва ризояти миллӣ на танҳо аз нигоҳи сифат, балки аз лиҳози миқдор низ густаришу вусъат ёфт, мазмуну моҳияти ғуногунандешӣ гирифт ва имрӯз дар кишвар 456 рӯзномаву машалла нашр мешавад, ки дар миёни онҳо 270 нашрия мақоми ғайридавлатиро доранд. Дар соли 2014 Тоҷикистон аз нигоҳи озодии сухан дар ҷаҳон ҷойи 113-ро гирифта, аз ҳамсоягони худ дар Осиёи Марказӣ дар сафи пеш буд. Имрӯз дар Тоҷикистон 7 ҳизби сиёсӣ озодона фаъолият намуда, дар Парлумони кишвар намоянда доранд, ки ин нишондиҳандай муҳимми мавҷудияти плюрализм, яъне, ғуногунандешии воқеӣ ва рушди демократия дар Тоҷикистон аст. Самти дигари фаъолияти Сарвари давлат таҳқим бахшидан ба рушди фарҳанги миллӣ ба шумор меравад. Дар асл ў кори давлатдории худро аз фарҳанг оғоз кард. Яъне, Президенти мамлакат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фарҳангро ба омили таҳқимбахши ваҳдату ҳамдигарфаҳмии мардуми тоҷик табдил дод. Бо ташабbus ва ҳидоятҳои Роҳбари давлат дар маркази шаҳри Душанбе – пойтаҳти Ҷумҳурии Тоҷикистон қомат афроҳтани пайкараи бузурги Исмоили Сомонӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки Роҳбари давлат қадами устуворе дар баланд бардоштани мънавиёти миллат гузоштааст. Бояд таъкид намоем, ки Пешвои миллат идомабахши пешай нахустин асосгузори давлати тоҷикон Исмоили Сомонӣ мебошад, ки тавонист миллатро дар партави фарҳанги воло аз парокандагӣ начот бахшад. Бинобар ин, Пешвои миллат номидани Сарвари давлат,

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон падидаи нави фарҳангист, ки он аз омили муттаҳид шудани халқи тоҷик дар атрофи сарвари хеш шаҳодат медиҳад.

Як нуктаро бояд зикр намоем, ки дар солҳои 90-уми асри гузашта майдони маҳалчигӣ, миллатгарой ва дигар падидаҳои ғайричашмдошт хеле васеъ гардида, дар натиҷа робитаҳои фарҳангии давлатҳо ва ҳатто, турӯҳҳои гуногуни миллиро дар доираи як давлат халалдор кард. Арзишҳои фарҳангӣ, ки аслан воситаи муҳимми таҳқими вахдати миллӣ мебошад, он замон бо «эҳтимом»-и душманони миллат дар баробари дигар омилҳо падидаҳои фарҳангии маҳалҳои гуногуни кишварро зидди ҳам гузашта, ҳамчун омили сар задани ҷонги шаҳрвандӣ истифода карда шуданд. Маҳз Сарвари давлат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ақлу заковати баланди хеш тавонистанд, фарҳанг, ҳунар ва санъатро барои таҳқими вахдати миллӣ истифода барад, ки дар натиҷа беҳтарин арзишҳо ва комёбихои маҳалҳои гуногуни кишвар фарҳангӣ умумимиллии моро ғанӣ соҳт ва манфиати моро дар дохил ва ҳориҷи кишвар ҳифз намуд. Таҷрибаи сулҳофарини тоҷикон, ки дар раъси ин иқдом Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошт, имрӯзҳо вирди забони ҷомеаи байналмилалӣ гашта, ба ҷаҳониён собит намуд, ки миллати дорони фарҳангӣ таърихи бузург ҳамеша дар ҳолати душвор ва сарнавиштсози таъриҳӣ аз ин неъматҳои ҳудододӣ истифода намуда, ҳудро начот медиҳад. Ба қавли собиқ муниши кулли Созмони Милали Муттаҳид Кофи Аннан: «тоҷикон намунаи беназири таҷрибаи сулҳофариро барои мамлакатҳои дигар ба армуғон оварданд.»¹

Дар даврони Иттиҳоди Шуравӣ кишвари мо дар мавриди идоракунии бахши иқтисодиву иҷтимоӣ замина ва таҷрибае муайяне дошт, аммо дар бахши равобити байналмилалӣ чунин таҷриба мавҷуд набуд ва ё хеле маҳдуд буд. Аз ин рӯ, Роҳбари давлат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин самти фаъолият низ корро аз сифр оғоз намуд. Ба қавле, ба ақлу дониши ҳуд, тадбир бо истифода аз эътимод ва хираду заковати мардум ба ҳадафи хеш расид. Роҳбари давлат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кишвари моро бидуни сарфи маблағҳои дохилӣ, содироти техникаҳои нодир, кумакҳои фаровони башарӣ танҳо бо тадбир, сулҳофарии вахдатофарӣ, ташаббусҳои созанд, робитаҳои инсондӯстона, забони ширину таҳаммулпазирӣ ба оламиён маъруфу машҳур кард. Айни ҳол Ҷумҳурии Тоҷикистон бо зиёда аз 160 кишвари ҷаҳон муносабати дипломатӣ дошта, зиёда аз 180 давлат истиқолияти моро эътироф кардаанд ва бе ҳузури фаъоли Тоҷикистон бузургтарин тасмимҳои дастҷамъӣ дар минтақа сурат намепазирад. Солҳои охир мақоми кишвари мо дар баргузор шудани ҳамоишӯ конфронсҳо ва нишастҳои байналмилалӣ, ҳамчунин, оид ба ташаббусҳои фарогир ва нақшгузорӣ дар ҳалли мушкилоти глобалӣ, ки аз ҷониби Сарвари давлат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сурат гирифтааст, бамаротиб афзудааст. Аз ин рӯ, Тоҷикистон бо шароғат ва баракати сулҳпарваронаи Сарвари давлат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз тарафи шарикони ҳориҷӣ ҷун кишвари дорон ояндаи босубот ва сиёсати устувор шинохта шудааст. Ҳамзамон, хидмату саҳми Сарвари давлат дар таҳия ва қабули Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон хеле қалон аст. Қабул гардидани ду қонун, яке «Дар бораи масъулият барои таълимӯ тарбияи қӯдак» (дар таҳрири нав аз соли 2024), дигаре Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими ҷашну маросим» (дар таҳрири нав аз соли 2024), ки манзмун ва мундариҷаи ҳар ду қонун ҳусусияти миллӣ доранд, маҳз бо ташабbusи Президенти кишвар, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қабул гардидаанд.

Омили дигари муҳим, ҷун гавҳари оғариниш дар меҳвари сиёсати Сарвари давлат қарор доштани инсон мебошад, ки арзиши олиро сазовор аст. Ҷаҳонҳои бузурги умумимилӣ, аз қабили ҳазораи «Шоҳнома»-и безаволи Ҳаким Фирдавсӣ, 675 - солагии ғазалсарои бузург Камоли Ҳуҷандӣ, 700 - солагии олим, шоир, мутафаккири барҷастаи Шарқ Мирсаид Алии Ҳамадонӣ, 1100 - солагии давлати Сомониён, 2700 - солагии китоби муқаддаси «Авесто», 2800 - солагии шаҳри бостонии Истаравшан, 1000 - солагии Носири Ҳисрав, 1025 - солагии Абуалӣ ибни Сино, 2700 - солагии шаҳри бостонии Қӯлоб, Соли бузургдошти тамаддуни Ориёӣ, 800 - солагии Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ, 1150 - солагии Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, Соли бузургдошти забони тоҷикӣ ва 1310 - солагии пешвои мазҳабии миллати мо - Имоми Аъзам Абуҳанифа (р), 3000 - солагии Ҳисори шодмонро қайд менамоем, ки ин зуҳуроти раванди пурвусъати бозҷӯйи асолати миллӣ маҳсуб мешавад ва он маҳсули ибтикор ва раҳнамоҳои Сарвари давлат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад.

¹ Назаров Т.Н.. Таджикистан: экономика, политика, международное сотрудничество. - Душанбе, 2001. - С. 153 - 154.

БА ДОНИШ ГАРОЮ БАД-Ў ШАВ БАЛАНД

С. ЯТИМОВ –
профессор

МУҚАДДИМА

Фаромӯш нақунед, ки танҳо илму дониш ва сатҳи баланди маърифат ба шумо қобилияти расидан ба қадри истиқлолу озодӣ, давлату давлатдорӣ, падару модар, забон, таърих, фарҳанг, расму оинҳо ва дигар арзишҳои бебаҳои миллиро фароҳам месозад. (Аз суханронии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои муаззами миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 1-уми сентябрி соли 2024)

Дар ин иқтибоси кӯтоҳ мантиқ ва таъйиноти илм тафсирни барҷастаи энциклопедию функционалий додаанд. Ҳамзамон бо ин, истифодаи мағҳуми таъкидии фардикунонии «танҳо», шарҳи духӯраи масъалаҳои барои давлат ва ҷомеа ҳаётан мӯҳимро дар баробари дигар шаклҳои шуури ҷамъияти истисно кардааст. Роҳ ва усули ғайримуқаррарии дарки онҳоро маҳдуд намудааст. Илмро бар мартабаи воло - субъекти ҳалкунанда ва довари воқеяти ҳастии ҷомеа нишондааст. Дар ин манзалат, дониш ба сифати маҷмуи тасаввуроти инсон дар бораи муҳити атроф, мундариҷаи тафаккур ва маънавиёти ҷомеа мӯқаррар гардидааст. Ҳамчун ҷузъи асосии муайянкунандай хосият, муносибатҳо ва қонунмандиҳои пайдоиш, рушд ва тараққиёти зуҳуроти ҳастӣ қаламдод шудааст. Яъне истилоҳи мазкур, сирф ба маънои илм шарҳу тафсир ёфтааст. Аз лиҳози дигар, дар тамоми давру замон тавоной, арзишмандӣ ва шоистасолории фард дар алоҳидагӣ ва миллат дар маҷмуъ, ба дараҷаи дониш ва маърифати ӯ баробар дониста шудааст.

Ҳамин тарик, мавзуи мақола дар бораи мавқеи муайянкунандагии илм дар шинохти раванд, тазод ва воқеяти ҷамъияти мебошад.

ИЛМ ВА ҲАҚИҚАТИ ВОҚЕЙ

Ҷараёни расидан ба илму маърифатро назарияи «абадӣ ва беохирӣ тафаккур ба дарки моҳияти масъала» номидан мумкин аст. Маҳз он мӯҳиммият, асоснокӣ, хосиятҳои бунёдӣ, муайянкунандагӣ ва қонунмандии ҳодисаҳои табиат ва ҷамъиятре доварӣ мекунад. Яъне бидуни илм, донистани ҳақиқати воқеӣ дар кулли соҳаҳои ҳаёти инсонӣ – сиёsat, иқтисодиёт, фарҳанг, маънавиёт ва ғайра имкон надорад.

Ибни Рушд бо итминони қавӣ ва хеле асоснок таъкид кардааст: «Чун дониш нест, пас дар олам чизе дониста намешавад. Агар чизе дониста пиндошта шавад ҳам, дар асл гумон аст».



Ҳақиқати илмӣ зуҳуроти мустақил аст. Аз ҳоҳиш, ирода ва муносибати шахс вобастагӣ надорад. Доғниш аст, ки тавассути азҳуд кардани қонунмандиҳо, омил, сабабҳои вучӯд, рушду тараққии зуҳуроти табиат, ҷамъият ва тафаккур, инсон имконоти дастрасӣ ба воқеятиро пайдо мекунад. Барои беҳбуди зиндагӣ аз онҳо истифода менамояд. Илм инсонро аз тасаввуроти ҳаёлӣ нисбат ба муҳити атроф бозмедерад. Дар натиҷа, ашё – ҳамон тавре, ки мадди назар ҳаст, намо пайдо мекунад.

Асрори он ошкор ва барои истифодаи иҷтимоӣ мувоғиқ қунонида мешавад. Аниқтар агар гӯем, «Омӯхтан, донистан, аз худ кардан ҷараёни ворид гаштани ақл ба умқи табиати ғайриорганикӣ ба хотири мутеъ гардонидани он ба субъект аст» (Ф.В. Гегел).

Ин хосияти илм танҳо марбути табиат нест. Балки бо зарфияти имконоти масъалаҳои ҷамъиятӣ, яъне «сирри ҷомеа» – «асорори одамӣ» низ, саҳт «даргир» аст. Бидуни илм донистани муҳтавои физиологӣ ва маънавии майнаи инсон, гузашта, имрӯза ва оянда он ҳамчун ҷузъ ва маҳсули фаъолияти маводи оғаридаи табиат ва муносибатҳои ҷамъиятӣ ғайриимкон аст: «Илм ҷизи дигаре нест, ғайр аз дастрасӣ ба воқеият ва дарёфти ҳақиқат» (Френсис Бекон). Вазифаи илм интихоби мавзӯъ, масъалагузорӣ аз зуҳурот то моҳияти масъала, яъне рӯйи кор овардан ва ҳаллу фасл намудани зиддиятҳоест, ки байни ду категорияи фалсафӣ арзи ҳастӣ мекунанд. Маълум аст, ки воқеияти объективӣ, сарфи назар аз шакл, намуд, миқдор, сифат ва айният, навъи субъективии инъикос дар майнаи шахс аст. Ба хотири он ки инсон баробарвазни ҳақиқат ҳулоса бардошта, дар фаҳми воқеии масъалаҳо орӣ аз раҳгумӣ, зарар ва хичолат бошад, мебояд ба илму маърифат такя кунад. Аммо аз бар намудани дониш кори саҳл нест. Зоро «Дар илм роҳи таҳту ҳамвор вучуд надорад. Ва танҳо касе ба қуллаҳои дурахшандай он баромада метавонад, ки аз хасташавӣ натарсида, масири пурпечу тоби сангини онро бо ноҳунҳояш часпида гузарад» (К. Маркс).

Дар тамоми ҳолат, ҳеч имкон надорад, ки инсон наомӯхта, дониш наандӯхта, хун аз ҷигар нарехта донишманд гардад. Гарчанде кам нестанд одамоне, ки худро чунин вонамуд карданӣ мешаванд. Аммо чунин кӯшиш монанд ба он аст, ки шахси бемор худро сиҳат нишон доданӣ мешавад. Дар воқеъ, худи инсон бояд саломат бошад. Суоле матраҳ аст, ки чаро дар рӯёргӯйи аз бар намудани дониш зиндагӣ саҳтигир аст?

Посуҳи онро ҳикмати «диалектикаи ҳаёт, диалектикаи идеяҳоро тавлид мекунад», дода метавонад. Инсон дар маркази ҳадафҳои мақсадгузорӣ ва натиҷаи онҳо – таъсиргузориҳост. Маълумот (сухбати рӯ ба рӯ, ҳабари одӣ, талқину ташвиқҳои васоити аҳбори умум (интернет) барои маълумот нест. Шакли амалий кардани мақсадҳо, раҳбарӣ ва раҳнамоиҳост. Асосгузори фалсафаи реалистӣ В.Ф. Гегел барои аз дараҷаи содагӣ ва зудбоварӣ баровардани яке аз дӯстонаш, ба ў бо чунин мазмун нома менависад: «Амалкарди мақсад ба худи он нигаронида нашудааст. Баръакс, ба хотири нобуд кардани баъзе аз қисмҳо, ҷиҳатҳо, хосият ва аломуатҳои фазои беруна равон гардидааст. Барои он ки ҷойи онҳоро нишонаҳои мавриди назари мақсадгузор бигирад. Ҳамин тариқ, нақшаҳои ў дар фазои беруна таҷассум ёбанд. Амалий гарданд».

Суҳан дар бораи он меравад, ки муҳтавои мақсад аз чӣ иборат аст. Хосияти созандагӣ дорад ё ҳайр. Мавзуи марказии дониш, дар баҳри беканори маълумот, расидан ба воқеияти объективӣ, аз ҷумла фарқ карда тавонистани некӣ аз бадӣ мебошад. Ба ҳамин хотир, маҳсули илм хосияти ҳамагонӣ дорад. Дар шакл гирифтани, инкишоф ёфтани, рушди абадӣ ва беохри илм беҳтарин фарзандони инсоният ширкат меварзанд. Ҳастӣ, қудрат, тавонӣ, муҳтавои зеҳнӣ ва маънавии худро ба намоиш мегузоранд. Дар сабқати шоистасолории, ба ном, назарияи шинохти моҳият, қонунмандӣ ва шакли донистанҳо мавқеи худро муайян месозанд. Фарзонагони илму адаби тоҷик муддати беш аз ҳазор сол қимати донишу хирадро сутуда, онро дар арши аъло баровардаанд. Ба ҳамин хотир, ба шумули нобигагони олам ворид гаштаанд. Барои тасниф ва тафсир масъала дар ҳаҷми як мақола, маҷол танг аст. Аммо зарур мешуморем, ба хотири боз ҳам асоснок кардани сарҳати муқаддамотии ин навишта, намунаҳоеро аз афкори донишгарӣ, ситоиши илм, маърифатпарварӣ, тарғиби ақлу хирад, афкору андешаи созандай ниёкон, бо такя ба адабиёти классикий мавриди ёдоварӣ қарор бидиҳем.

ҲАМОСАИ ИЛМУ МАЪРИФАТ

Абумансурӣ, пеш аз оғози «Шоҳнома»-и пурарзиши худ, ба хотири ҷалби таваҷҷӯҳи ихлосмандонаш ба масъалаи дарки ҳастӣ фармудааст: «То ҷаҳон буд, мардум гирди дониш гаштаанд... Ҷӣ дар ин ҷаҳон мардум ба дониш бузургвортар ва моядортар».

Аз ҷумлаи нобигагони адабиёти форсу тоҷик шаҳсияти нотакроре, ки бар мартабаи дониш, хирад ва илму маърифат таваҷҷӯҳи маҳсус зоҳир кардааст, устод Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ мебошад, ки дар ашъори манзalat ва маъруфияти мардумӣ касбкардааш хотирнишон мекунад:

То ҷаҳон буд аз сари одам фароз,
Кас набуд аз роҳи дониш бениёз.
Одамони биҳрад андар ҳар замон
Роҳи донишро ба ҳар гуна забон

*Гирд карданду гиромӣ доштанд,
То ба санг андар ҳаме бингоштанд.
Дониш андар дил ҷароғи равшан аст
В-аз ҳама бад бар тани ту ҷавшан аст.*

Бузургтарин шоири ҳамосасарои тоҷику форс Абулқосими Фирдавсӣ, ки аз нобиғагони бани Одам эътироф гардидааст, дар баробари санъати фавқулодай ҷангноманависӣ, асари ҷовидонае рӯйи саҳнаи башарӣ овардааст, ки ҷавҳари онро тарғиби илму маърифат ва тарбияни инсон дар бар мегирад. Ба қавли ин бузургмарди ориёй, инсон мебояд ҳамеша дар талоши илм, донишу маърифат бошад. Ягон лаҳзаи ҳаёти хешро аз он ҷашмаи зоянда ва давлати поянда фурӯгузор нанамояд:

*Зи ҳар донише чун сухан бишнавӣ,
Аз омӯхтан як замон нағнавӣ.*

Бо ҳамовозӣ ба ин масъалагузории судмандона ва бузургворона, дар пайравии сухани мутаззакираи «Шоҳнома», баъд аз ҳафтсад сол зарурати омӯхтани донишро барои мардумони ҳама синну сол, қасбу кор ва ҷоҳу ҷалол, шоир, мутафаккир ва файласуфи машҳури англisis – Гёте дар поварақи байти болоӣ бо таъбири зер таъқид кардааст: «Don't miss a second».

Пайғомбари донишу ҳирад ва нангу набард муътақид аст, ки асоси маънавиёти одамиро руҳи ў ташкил медиҳад. Ва дар ин истилоҳ мағҳумҳои «ҷаҳонбинӣ», «тафаккур», «ақл»-у «ҳирад»-ро мадди назар мегирад. Фирдавсӣ ҳамрадифи Арасту руҳи қавиро қобилията, тавононии ҳудкиро ва басандай зиндагии шоиста мешуморад, ба шарте ки он аз нури дониш ва ҷавҳари ҳирад баҳраварӣ дошта бошад:

*Ба дониш равонро тавонгар кунед,
Ҳирадро бад-ин бар сар афсар кунед.*

Муҳиммияти масъала дар замони пуртазод ва воқеоти ҳамарӯзai пурпечу тоби минтақа ва ҷаҳон, муҳтавои фоҷиабаронгези маънавиёти қисми ҷавонон, ки нисбат ба давлату миллат вазъи ноҳушоянд ва суолбаронгез эҷод карданӣ мешаванд, боз ҳам рӯзмарра мегардад. Ба қавли Фирдавсӣ, соҳиби ному нанг будан ва эҳсоси масъулият кардан аз дараҷаи маърифатнокӣ вобастагӣ дорад. Дониш ангезаи мувоғиқ будани фаъолияти маънавии инсонро ба масъулията ва иҷрои қарзи ватандорӣ муайян мекунад, самти муборизаро роҳнамо мегардад. Ба андешаи ў, зиндагии инсон бояд мубориза ва пайкори ҳадафмандона барои манфиати ҷомеа бошад:

*Чу бунёди дониш биёмӯҳт мард,
Сазовор гардад ба нангу набард.*

Дар таълимоти Фирдавсӣ дониш ҳамеша ба маънои илм истифода мешавад. Зоро он хосияти оғариниш, созандагӣ, амалӣ ва ҳудкирои инсонро дар зиндагии ҳаррӯзааш инъикос менамояд. Воситаест, ки одам тавассути воридшавӣ ба моҳияти ашё, қобилияти аз он истифода карданро пайдо мекунад. Дониш самаранокии фаъолията ва ба рӯзи нек расидани инсонро таъмин месозад:

*Ба дониш бигравӣ, коми дил ёфтӣ,
Расидӣ ба ҷойе, ки биштофтӣ.*

Дар ин маврид, шоир дигар ҳама гуна кӯшишҳои «ба коми дил расидан осон»-ро тавассути даст сӯйи осмон ё кумак аз мавҷудоти таҳайюлӣ, ки то ҳанӯз ашҳоси содаву гумроҳ орзу мекунанд, ғайримачоз мешуморад, истисно менамояд, ба масъала нуқтагузорӣ мекунад. Адиби озодагуфтор ва мутафаккири комгор дар тафсири аҳаммияти амалии дониш ҷанд аср аз замони ҳуд пештар рафта, муътақид аст, ки ҳаракат ба сӯйи илму маърифат тавассути таҷриба, ба тағири миқдорӣ ва сифатии ашё оварда мерасонад. Маҳсули арзишманд ва барои инсоният судманд тавлид мекунад. Ба қавли мутафаккири воқеиятшинос «Ҷараёни омӯхтан ва ҳамзамон таҷриба андӯхтан, мағҳуми абстрактиро ба ҳақиқати ба воқеият мубаддалгашта табдил медиҳад». Мутаассифона, аз замони шоир то ба имрӯз, ки зиёда аз ҳазор солро дар бар мегирад, сарфи назар аз кӯшишу талошҳои

ҳамагонӣ, масъалаи «хӯрданий» ва «оварданий» мубрам ва боиси таассуф боқӣ мемонад. Шоири ватанпарвар ва бо нангӯ ор мефармояд:

*Дигар дониш он аст, ки аз хӯрданий,
Фароз оварӣ рӯйи оварданий.*

Яъне дараҷаи илму дониш ва маданияту маърифат, тавъам бо таҷрибаи амалӣ, ки маҳаки озмоиши ҳама гуна саводнокӣ аст, мебояд ба ҳамон дараҷаи рушду тараққӣ бирасад, ки чомеа аз дастнигарии истеъмолкунанда (воридотӣ) ба афзалияти истеҳсолкунанда (содиротӣ) мубаддал гардад.

Шоири донишманди пешбин, пухтакор ва ҳамосасарои ба ҳама тавсиф сазовор, тавассути эҳсос ва истилоҳоти бадей масъалаи алоқамандии илму донишро дар таъмини амнияти чомеа фурӯгузор накардааст. Натиҷамандии чунин ҳамкорӣ ва таносубро дар эътимонднокии ҳимояи қаламрав ва манфиатҳои кишварҳои гуногун, алалхусус дар Шарқи Наздик, дар алоқамандӣ бо захираҳои инсонӣ ва табиии тарафҳои даргир ҳамарӯза мебинем. Адиб муҳиммияти вобастагии дучонибаи илм ва дифои мамлакатро бо дарки тахассусмандона ва абзори шоирона дар шакли зер қаламдод кардааст:

*Ки дониш ба шаб посбони ман аст,
Хирад тоҷи бедори ҷони ман аст.*

Муллифи «Қуръони Аҷам», ин абармарди порсӣ, ки дар масъалаи ҳимояи манфиатҳои Ватан бо тору пуди танида рӯзгор мебурд, мұттақид буд: кишвар ҳамон вақт дар оромиву осудагӣ ва рушду тараққӣ зиндагӣ мекунад, ки чомеа аз нури илму маърифат, вожаномаҳои хирад, ҷаҳонбинӣ ва маънавиёти бозпаснигариву ояндабинӣ, ҳикмату ибрати таъриҳи оғаҳии эътиқодмандона ва хуносабарандез дошта бошад. Аз ҷумла, шоир ба ҳамвatanони хөш омирана муроҷиат мекунад:

*Нигаҳ кун ба ҷойе, ки дониш бувад,
Зи дониш кишвар ба ромиш бувад.*

Андеши ғолиб он аст, ки адабиёти тоҷику форс дар мавзуи алоқаи ногусастани донишу хирад, аз пешсафони адабиёти ҷаҳон аст. Дар маҷмуи хосияти семантиկӣ ва полисемии истилоҳи хирад, аз ҷумла, мантиқи дараҷаи баланди дониш, маърифатнокӣ, фарҳангсолорӣ, ахлоқу маънавиёти шоиста баҳри рӯзгори неки чомеа, ангезаи эътиқодмандонаи накуторӣ, таҷрибаи бойи рӯзгор, фасеҳгуфторӣ, балоғатсолорӣ ва монанди инҳо дар назар дошта мешаванд. Фирдавсӣ нисбат ба ин сифат ва дараҷаи олии нишони маънавиёти инсонӣ дидгоҳи мушаххас дорад. Онро дар алоқамандӣ, пайвастагӣ ва вобастагӣ бо дониш мешуморад. Яъне бидуни илму дониш, хирад, ки бештар ҷанбаи маънавӣ дорад, сифати нокомил аст ва баръакс. Ҳакими маъниофарин ҳушмандона, бо дарки масъулият ин ду хислатро ҷун гӯшту нохун тафсир мекунад. Ба он ҷанбаи муайянунандагӣ, меъёри ва арзишманд мебахшад:

*Хирад об асту дониш замин,
Бидон, к-ин ҷудо в-он ҷудо нест аз ин.*

Моргентау, яке аз асосгузорони илми муносиботи байналмилал дар замони нав, аз нуҳ афзалияти бузурге, ки онро «неруи миллӣ» ном мебарад, дар баробари қаламрав, мавқеи ҷуғрофӣ, қанданиҳои фоиданок, воситаҳои истеҳсолии мамлакат ва ғайра, дараҷаи қасбияти дипломатӣ – сифати мутахассиси пешбарандаи сиёсати ҳориҷиро низ дар қатори онҳо ёдовар мешавад. Абулқосими Фирдавсӣ ҳанӯз ҳазор сол қабл ин масъаларо мадди назар гирифта, нисбат ба он ишораҳои қобили таваҷҷуҳи маҳз кардааст:

*Фиристода гуфт: он ки доно бувад,
Ҳамеша бузургу тавону бувад.*

Ё:

*Фиристода бояд, ки доно бувад,
Ба гуфтан далеру тавону бувад.*

Дар ин росто, месазад бори дигар хотирнишон кард, гарчанде дар назарияи дониш ва гносеология қулли адабиёти бадей ва сиёсии Гарб таъбири «Knowledge is power» («Дониш

неру аст»)-ро мансуби олими англис Френсис Бекон (асри XVI) медонанд, Абулқосими Фирдавсӣ садсолаҳо пеш аз ў, бо ҷумлаи пайрави шарт (вобастагӣ, пайвастагӣ) ва пуркунанда (мансуб ба субъекти мавриди назар) бузургии фиристодаро тавзеҳ медиҳад. Сифати шахсияти марбут ба ичрои вазифаҳои давлатиро дар хориҷи мамлакат, ба донишу маърифати ў марбут медонад. Иммануэл Кант дар масъалаи илм ва зарурати тадқиқоти илми таъкид ба амал меорад, ки ниёз аз қалам гирифтан, таҳқиқ кардан бояд қонеъ гардонидани талаботи иҷтимоии ҷомеа бошад. Дар дигар ҳолат, он амали худкомае беш нест. Чунин зарурат ба ҳама гуна жанрҳои бадеӣ, бидуни қайду шарт, даҳл дорад. Дар «Шоҳнома»-и Абулқосими Фирдавсӣ байте омадааст, ки аҳаммияти он дар ҳазор соли гузашта ва имрӯз ҳам, чун зарурати ҳаётии Офтоб ба Замин садо медиҳад:

*Чу фарзанд бошад, ба фарҳанг дор,
Замона зи бозӣ бар-ӯ танг дор.*

АНДАР МАЗАММАТИ БЕДОНИШӢ

Мутафаккирони бузурги тоҷик дар ҳар давру замон ба таъкид ва маҳкум кардани бедонишӣ он қадар кӯшидаанд, ки он гоҳо баробарвазн ё зиёдтар аз тавсифи донишандӯзӣ ва донишмандӣ аст. Дар ин маврид, аз саҳттарин сифот ва бадтарин тавзеҳот нисбат ба бесаводӣ, нодонӣ, ҳамзамон, камҳавсалагӣ дар баробари азхуд кардани дониш истифода кардаанд. Барои мисол, Асадии Тӯсӣ ба чунин хулоса омадааст:

*Ба дониш андар ҷаҳон ҳеч нест,
Тани мурдаву ҷони нодон якест.*

Фирдавсӣ бо ин бузургиву солорӣ ва таҳаммулпазирӣ, дӯстӣ варзиданро бо ашхосе, ки аз илму маърифат баҳравар нестанд, нохушоянд ва ғайри қабили қабул мешуморад:

*Чӯ нохуш бувад дӯстӣ бо касе,
Ки моя надорад зи дониш басе.*

Дар ҷойи дигар донишманди Тӯс душмани шахси доноро аз дӯстии ҷавонмарди нодон афзалтар медонад:

*Чу доно туро душмани ҷон бувад,
Беҳ аз дӯстмарде, ки нодон бувад.*

Хосияти фарқунандаи инсон эътибор пайдо намудан дар назди ҷомеа аст. Бо ин афзалията, шахс метавонад ба афкор, рафтор ва фаъолияти одамон таъсиргузор бошад.

Фирдавсӣ маҳз донишро омили соҳиби обрӯй ва манзalat гаштани одам ҳисобида, ҳамзамон, фосилагириро аз бедонишӣ аз фазилатҳои инсони комил шуморидаст:

*Ба дониш бувад мардро обрӯй,
Ба бедонишӣ, то тавонӣ, малӯй.*

Абулқосими Фирдавсӣ чун бузургтарин ҳамосасарои бани Одам, ҷонбахшандай ҳазорон паҳлавони порсӣ, нигоранда ва вассофи қаҳрамонзанони эронзамин нисбат ба бедонишони заифи фурӯмоя ба ҳеч ваҷӯ назари манғии худро пинҷон карда наметавонад. Бадтарин сифатҳои одамӣ, аз қабили суханчиниву ҷорагариро сабаби бедонишуву беҳунарӣ ва воситай рӯзгузаронии пастфітратон мешуморад. Онҳоро қотеона зери тозиёнаи таъкиду мазаммат қарор медиҳад. Чунин падидаҳоро маҳкум месозад. Бо таъкид ба нафарони солор маслиҳат медиҳад, ки аз тамос ва ҳамнишинӣ бо чунин афрод худдорӣ намоянд. Ҳушдор медиҳад, ки нишаст бо мардуми фурӯмояву бадгуҳар, суханчину музтар ва дар амри муфид нотавонгар, ба ҷуз бадӣ ҷизи дигареро интизор шудан мумкин нест:

*Суханчину бедонишуву ҷорагар,
Нашояд, ки ёбанд пешам гузар.
Зи нодон наёбӣ ба ҷуз бадтарӣ,
Нигар, то ба бедонишон нангарӣ.*

Ин ҳикмати ҷовидона ба гуфтаи Аристотел, ки баъдан олимони дигар бо сад забон онро тақрор кардаанд, мувоғиқ меояд: «Одами бесавод берун аз сиёsat аст. Аввалан ўро

ҳарф бояд омӯхт. Бидуни он сиёsat вуҷуд дошта наметавонад. Бидуни он метавонанд овозаҳо, бадгӯйиҳо, афсонаҳо ва хурофот вуҷуд дошта бошад. Аммо на сиёsat».

Сарлашкар ва мутафаккири қадими чинӣ Сун Цзи, ки бо эҷодиёти фалсафиаш машҳури олам гаштааст, дар ин радиф таъкид ба амал овардааст: «Дониш он аст, ки ҳақиқатро тасдиқ ва дурӯро маҳкум меқунад. Ва баръакс. Бесаводӣ он аст, ки дурӯро тасдиқ ва ҳақиқатро маҳкум месозад».

Донишмандон ва мутафаккирон бо далел, асоснок, эътиқодмандона ва фаҳмо сухан гуфтаниро намуна ва василаи илмомӯзӣ шуморидаанд. Аз худ кардани ҳақиқати илмиро заҳмати пурқимати навъи «хуни ҷигар хӯрдан» номидаанд. Бо ин, «санҷида сухан гуфтани»-ро бо беҳудагӯйӣ дар муқоиса гузоштаанд. Чунончи, Фирдавсӣ дар навъи пиндор ва сифати гуфтор мутафаккири саҳтири ҷигар сӯхтӣ будани худро бори дигар таъкид месозад:

*Чу гӯйӣ ҳамон гӯй, ки омӯхтӣ,
Ба омӯхтан дар ҷигар сӯхтӣ.*

Мазаммати бедонишӣ аз арзиш ва таъбирҳои маъмули умумибашарӣ маҳсуб мегардад. Барои мисол, Буддо дар як ҳикматаш гӯяд: «Доно ҳаргиз намирад. Нодон ҳамакнун мурдааст». Айни чунин тафсир ва қиёс марбути қалами Фирдавсӣ низ ҳаст:

*Тани мурда чун марди бедониш аст,
Ки нодон ба ҳар ҷой беромиши аст.*

Нисбат ба шахсе, ки имкони дониш омӯхтан, комил гардонидани манзалати илму маърифат ва ҷаҳонбинии хешро дорад, аммо аз он сар мепечад, майл бар коҳиливу нотавонбинӣ ихтиёр меқунад, Фирдавсӣ – бузургдорандай таърихи Аҷам мефармояд:

*Тани марди нодон зи гил хортар,
Ба ҳар некуӣ носазовортар.*

Фирдавсӣ шахси бедонишро бо ҳазор сифат тафсiri ноҳушоянд меқунад. Хулосai худро бо афсӯсу ҳасрат ба чунин ашхос эълон менамояд ва ҳамзамон, ҳушдор медиҳад:

*Чунин гуфт дастури бо фарру зеб,
Ки бедониш сабуктар пазирафтире.*

Аммо муаллифи «Қуръони Аҷам», оне ки «рутбаи пайғамбарӣ ўрост» (таъбирҳои Малликушшуаро Баҳор) – Фирдавсии Тӯсӣ ҳамчун ягона роҳи халосӣ аз раҳгумӣ, мардумро ба омӯхтани илму адаб даъват меқунад ва афрӯxtани ҷони башарро натиҷаи баҳраварӣ аз донишу маърифат мешуморад:

*Ҳама гӯш доред панди маро,
Сухан гуфтани судманди маро:
Замоне маёсӣ аз омӯхтан,
Агар ҷон ҳамехоҳӣ афрӯxтан!*

ХУЛОСА

Он зуҳуроте, ки расидан ба моҳияти табиат, ҷамъият ва тафаккур, фаҳми дирӯз, дарки имрӯз ва пешгӯйии дақиқи фардо аз он вобаста аст, илму дониш мебошад.

Дар ин маъни Шаҳидии Балҳӣ фармуда:

*Донишо, чун дареғам оӣ аз он-к,
Бебаҳоӣ, валекин аз ту баҳост.*

Яъне, ҷенаки ягонаи зиндагии Инсон аз назари қимат ва шоистасолорӣ, арзишмандӣ, мояварии ахлоқӣ, маъмурияту масъулиятшиносӣ дар масъалаи хештаншиносӣ ва ҳудшиносии миллӣ, донистани он, ки ҷаҳон «Сар ба сар ибрату ҳикмат аст», дар алоқамандӣ ва вобастагӣ ба дараҷаи донишу маърифат мебошад. Дониш шарти аслии такомули инсон, суботи ҷомеа, замонати обрӯ, рушди миллат ва бақои давлат аст. Бузургии илму маърифат баробар аст бо бузургии Ватан.

Бознашр аз «Илм ва ҷомеа», №3 (37), соли 2024

МАХСУСИЯТҲОИ УМУМӢ ВА ТАФОВУТИИ ҚОНУН

(Омӯзиш ва таҳлили муқоисавии Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» бо қонуни қаблан амалкунанда)

Кишвари азизи мо дар рӯзҳои аввалини соҳибистикполии хеш дар партави сиёсати хирадмандонаи Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалий Раҳмон бунёди давлати демокративу ҳуқуқбунёдро ҳадафи асосӣ ва аввалиндарачаи худ қарор дода, онро дар Конститутсияи соҳибиستикполамон таҳқим бахшид ва то кунун ҷиҳати ноил гардидан ба ин ҳадафи олий тамоми заминаҳои ҳуқуқиро фароҳам меоварад.

Дар кишвари соҳибистикполи мо бо мақсади ба танзим даровардани муносибатҳои ҷамъияти санадҳои меъёрии ҳуқуқии зиёд қабул карда шуда, феълан мавриди амал қарор доранд ва фаъолияти ҳамарузai моро ба танзим медароранд. Боиси тазакур аст, ки дар низоми қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» мавқеи махсус ва фарқунандаро доро буда, сирфан ҷиҳати ҳимояи манфиатҳои иқтисодиву иҷтимоии мардуми Тоҷикистон равона карда шудааст. Тавре ки Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалий Раҳмон зимни суханронии хеш дар мулоқот ба муносибати 10-солагии қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» санаи 11-уми июли соли 2017 иброз доштанд: «Бо мақсади таъмин намудани нуфузи бештари суннатҳои фарҳангиву арзишҳои мардумӣ ва боз ҳам устувор гардондани пояҳои давлатдории миллӣ бо ташабbusi Президенти мамлакат даҳ сол пеш Қонун «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» қабул гардиid, ки ин санад дар самти ба низому тартиб даровардани маросиму ҷашнҳои милливу динӣ нақши барҷаста гузошт.»



Нуриддин
САЙФИДДИНЗОДА –
нозири қалони раёсати
муқовимат ба
коррупсияи
Агентии назорати
давлатии молиявӣ
ва мубориза бо
коррупсияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон,
лейтенанти қалони
аддия

Ёдовар бояд шуд, ки дар суханронии худ Пешвои муаззами миллат 24 майи соли 2007 қонуни зикршударо ба сифати нахустин қонуни миллии танзимкунандаи маросиму анъанаҳои миллӣ муаррифӣ намуда, чунин таъқид карда буданд: «Мо имрӯз барои тамоман аз байн бурдан ё барҳам додани расму ойинҳои ҳақӣ ва маросимҳои динӣ ҷамъ наомадаем, балки мақсади асосиамон ин аст, ки дар баробари муайян кардани меъёрҳои баргузории онҳо ба раҳоии мардуми қишвар аз банди ҳуднамоӣ ва таассусбу хурофтпарастӣ оғози нек бахшем».

Яке аз сабабҳои қабули қонуни мазкур аз он иборат буд, ки бо пайдо шудани равияҳои мазҳабии дори ҳусусияти ифротӣ ва вусъат гирифтани тарғиботи заарарнок тавассути баъзе шабакаҳои интернетӣ дар қишвар зуҳуроти бегонапарастиву тақлид ва хатар ба забону фарҳанг, баҳусус, расму ойинҳои миллӣ ва ҳатто, тарзи либоспӯшии мардуми мо, аз ҷумла, занон торафт қувват гирифта, таассусбу зиёдаравӣ ҳангоми баргузории як қатор маросиму маъракаҳо ба ҳукми анъана даромада буд. Бо таъсири чунин раванд дар минтақаҳои гуногуни қишвар маъракаҳои соҳтаву бофтаи ба фарҳангу мазҳаби мо бегона

зиндагии табақаҳои камбизоатро, ки бе ин ҳам мушкилиҳои зиёд доштанд, вазнинтар гардониданд. Ҷунин вазъро ба инобат гирифта, Пешвои муazzами миллат таҳияи қонунеро, ки ба беҳтар шудани сатҳу сифати зиндагии аҳолии кишвар мусоидат намояд, пешниҳод намуданд. Қонуни мазкур то қабули қонуни амалкунанда, яне, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 20 июни соли 2024, №2048 амал намуд ва вазифаи таърихии хешро ба сомон расонид.

Мусаллам аст, ки қонунгузории кишвар бо назардошти рушди муносибатҳои ҷамъияти, ба миён омадани муносибатҳои нави ҳаётӣ ва таҷрибаҳои нави дар раванди татбиқ бамиёномада мунтазам мавриди такмил қарор мегирад. Дар ин замина низ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар таҳрири нав омода карда шуда, санаи 22-уми июни соли ҷорӣ мавриди амал қарор гирифт. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни воҳӯрии хеш бо намояндағони аҳли дин санаи 9-уми марта соли ҷорӣ ҷунин изҳори нигаронӣ карданд: «Боиси ташвиш аст, ки вайронкунии талаботи қонунҳои миллии зикршуда бештар аз ҷониби баязе хизматчиёни давлатӣ, соҳибкорон, ҳодимони дин, фарзандон ва ҳешу табори онҳо содир мегардад. Бинобар ин, мувофиқи мақсад мөҳисобам, ки бо дарназардошти таҷрибаи дар ин самт андӯxtашуда қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим» ва «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» дар таҳрири нави ҷавобгӯ ба талаботи замон қабул карда шавад.»

Маҳз дар ҳамин замина Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар таҳрири нав таҳия ва қабул карда шуд, ки он аз муқаддима, 6 боб ва 22 модда иборат мебошад. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» бо тағовут аз қонуни қаблӣ дар иртибот бо номи қонун, мавзуи танзим, соҳтори доҳилӣ ва таҷдиди меъёрҳояш фарқ менамояд. Агар қонуни қаблӣ таҳти унвони Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» номгузорӣ мегардид, пас ҳоло он ҳамчун Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» амал менамояд. Ҳадафи аз ном ва матни қонун ҳориҷ намудани мағҳуми «анъана» аз он сарчаши мегирад, ки истилоҳи «анъана» ифодакунандаи мазмуни «маросим» буда, қонунгузории мамлакат онро дар доираи як мағҳум ифода намудааст. Агар ба мазмуни соҳтори доҳилии Қонуни амалкунанда назар афканем, он аз муқаддима, 6 боб ва 22 модда иборат мебошад. Қаблан он аз дебоча 5 боб ва 16 модда иборат буд. Бо ин назардошт дар қонуни амалкунанда 1 боб ва 6 моддаи нав илова карда шуд. Мутобиқи дебочаи Қонуни нав ҳадаф, таъйинот ва мавзуи танзими ин қонун муқаррар карда шудааст. Ҷунончи, қайд карда шудааст, ки қонуни мазкур тартиби гузарондани ҷашну маросимро муайян карда, ба ҳифзи арзишҳои асили фарҳанги миллӣ, пешгирии ҳурофоту таассуб, баланд бардоштани маънавиёт ва сатҳи иҷтимоию иқтисодии мардуми Тоҷикистон равона гардидааст. Боби якуми Қонун «Муқаррароти умумӣ» ном дошта, он аз се модда иборат буда, дар он мағҳумҳои асосӣ, доираи амали қонуни мазкур ва сарчаши мӯжӯзи он тавзех дода шудааст. Аз ҷумла, мутобиқи моддаи якуми Қонун мағҳумҳои асосии дар қонун истифодашаванда шарҳ дода шудаанд. Тибқи он дар Қонуни мазкур мағҳумҳои асосии зерин истифода мешаванд:

1) маросим - маҷмуи амалҳои рамзӣ ва анъанавӣ, ки муносибати шахс ва гурӯҳҳои иҷтимоиро ба падидаҳои муҳимми ҳаёти фарҳангии ҷомеа ифода менамояд;

2) ҷашн - таҷлили рӯйдодҳо ва ё санаҳои таърихио фарҳангӣ, ҷамъияти, қасбӣ ва оипавӣ.

Мутобиқи моддаи 2 доираи амали Қонуни мазкур нишон дода шудааст. Тавре аз мазмуни ин модда дида мешавад, он нисбат ба мақомоти давлатӣ, мақомоти ҳудидоракуни шаҳрак ва дехот, иттиҳодияҳои ҷамъияти ва динӣ, корхона, муассиса ва ташкилотҳои дигар, сарфи назар аз тобеияти идоравӣ ва шакли моликият, ҳамчунин, ба шаҳсони воқеӣ, новобаста ба вазъи иҷтимоию иқтисодии онҳо, татбиқ мегардад. Намояндағони миллату ҳалқиятҳо ва дину мазҳабҳои дигар ҷашну маросими ҳудро дар асоси расму онҳои ҳуд метавонанд гузаронанд. Онҳо ҷашну маросими дар Қонуни мазкур пешбинишударо бо риояи муқаррароти ҳамин Қонун мегузаронанд. Қаблан дар баргузории анъана ва ҷашну маросимҳои суннатиашон озод буданд. Мутобиқи моддаи 3 Қонун сарчаши мӯжӯзи он нишон дода шуда, қайд карда мешавад, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз Қонуни мазкур, санадҳои меъёрии ҳуқуқии дигари Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст, иборат мебошад.

Яке аз тағиироти ҷиддие, ки дар қонунгузории амалкунанда дар иртибот ба қонуни қаблӣ ба

миён омадааст, муқаррароти боби 2-и Қонун мебошад. Агар мо ба қонуни қаблӣ назар афканем, номи он «мақомот оид ба танзими анъана ва ҷашну маросим ва салоҳиятҳои онҳо» ном дошта, аз се модда иборат буд ва ваколатҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, комиссияҳои ҷамъияти ва мақомоти ваколатдорро дар самти танзими анъана ва ҷашну маросим дар шакли умумӣ баён мекард. Ҳоло бошад, боби дуюми Қонуни амалкунанда «Салоҳият ва ваколатҳои мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракуни шаҳрак ва дехот оид ба танзими ҷашну маросим» ном дошта, он аз 5 модда иборат мебошад ва салоҳиятҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ваколатҳои мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба танзими ҷашну маросим, мақомоти иҷроияи маҷаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти худидоракуни шаҳрак ва дехот оид ба танзими ҷашну маросим, Комиссияҳои доимии маҷалӣ оид ба танзими ҷашну маросим ва Комиссияҳои ҷамъиятиро оид ба танзими ҷашну маросим васеъ ҳамаҷониба ва воқеъбинона мавриди шарҳу тавзех қарор додааст. Боби сеюми Қонуни «Танзими ҷашну маросим» ном дошта, боби нисбатан мукаммал ва марказӣ мансуб дониста шуда, ҷанбаҳои асосии қонунро дар бар гирифтааст.

Мутобики 9-и ҳамин қонун ҷашнҳои расмӣ чунин номбар карда шудаанд: Рӯзи Истиқолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Рӯзи Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Рӯзи Ваҳдати миллӣ, Иди байналмилалӣ Наврӯз, Иди Мехргон, Иди Сада, Иди Рамазон, Иди Қурбон ва идҳои дигар, ки тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегарданд. Тибқи қонуни мазкур муқаррароти қисми 2 ҳамин модда тақмил дода шудааст, ки ин меъёрҳо қаблан дар қонуни пештара ҷой надоштанд ва он бо назардошти таҷрибаи татбиқи қонун ба санади қонунгузории амалкунанда илова гардидааст. Аз ҷумла, дар қисми 2 ҳамин модда қайд карда мешавад, ки дар рӯзҳои Иди Рамазон ва Иди Қурбон дастархони камҳарчи идона ороста шуда, исрофкорӣ, зиёдаравӣ, тақдими ширини ҳаҷаҳи таҳсилӣ дигар (идгардак) маънъ аст. Тибқи муқаррароти моддаи 10 Қонуни мазкур тартиби ҷашн гирифтани зодрӯz муқаррар карда шудааст, ки он нисбат ба қонуни қаблӣ тағовут надорад. Тибқи он ҷашни зодрӯz ба таври ихтиёри танҳо дар доираи оила гузаронда мешавад.

Моддаи 11-и қонун «Хатнасур ва маросими дигари вобаста ба таваллуди қӯдак» ном дошта, аз қонуни қаблӣ нисбатан тағовут дорад ва тағовут асосан дар як қатор меъёрҳо диде мешавад. Аз ҷумла, дар қисми 3 моддаи мазкур қайд карда мешавад, ки ҳатна бо розигии падару модар дар давоми як моҳи баъди таваллуди писар дар муассисаҳои тиббии даҳлдор бо тартиби муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ ба таври ройгон гузаронда мешавад. Ин меъёр қаблан дар қонуни пештара 20 рӯz муқаррар гардида буд. Ҳоло бошад, қонунгузорӣ як моҳро муқаррар намудааст. Дигар талаботҳои меъёрӣ ҷун қонуни қаблӣ амал мекунанд. Яъне, маъракаҳои номгузорӣ, гаҳворабандон, чиллагурезон, мӯйсаргирони тифл ва маъракаҳои дигари вобаста ба таваллуди қӯдак дар доираи оила, бе забҳи чорво ва хизматрасонии ҳунармандон баргузор карда мешаванд. Маросими хатнасур низ ба таври ихтиёри танҳо дар доираи оила ва бе хизматрасонии ҳунармандон гузаронда мешавад. Гузарондани маъракаи ақиқа маънъ аст.

Масъалай тартиби баргузории тӯйи домодию арӯсӣ дар моддаи 12-и Қонуни амалкунанда пешбинӣ карда шудааст. Мутобики он, ин тӯй бо гузарондани на зиёда аз ду маърака ва дар давоми на бештар аз ду рӯз ба таври ихтиёри бо оростани зиёфат барои то 150 нафар ва додани оши тӯй барои то 200 нафар аз ҳисоби ҳар ду ҷониб гузаронда мешавад. Ташкили маъракаҳои фотихаи тӯй, маслиҳатошӣ, идонаабарӣ, сандуқбарон, сарупобинон, ҷойгаштак, раисталбон, қудоталбон, ноншиканон, ҳонакашон, модарталбон, падарталбон, рӯйбинон, ҷодарканон, муборакбодӣ, шаҳтозон (роҳбандон), тақдими саруло барои меҳмонони тарафҳо ва хешу табори домоду арӯс ва маъракаҳои дигари бо тӯйи домодию арӯсӣ алоқаманд, ба истиснои тақдими тӯхфаҳо барои домоду арӯс ва падару модари онҳо, маънъ мебошанд. Дар қонуни нав қонунгузор «маъракаҳои дигари бо тӯйи домодию арӯсӣ алоқамандро маънъ намудааст», ки ин муқаррарот қаблан дар қонуни пештара ҷой надошт. Маросими домодталбон ва арӯсбинон ба таври ихтиёри дар доираи оила бо иштирохи то 15 нафар гузаронда мешаванд. Дар қисми 4 моддаи мазкур қайд карда мешавад, ки падару модари домоду арӯс ва ё шахсони онҳоро ивазкунанда бо маслиҳати тарафҳо метавонанд ба ҷойи додани зиёфат ё оши тӯй маблаги онро ҷиҳати беҳтар гардондани шароити зиндагии навхонадорон ё барои корҳои ҳайриявию эҳсонкорӣ, аз ҷумла, таъмири роҳ, қашидани ҳатти об, соҳтмон ва ё таъмири иншооти иҷтимоӣ ва пулҳо сарф намоянд. Дигар меъёрҳои қонуни нав ҷун гусели арӯсу домод бо истифодаи на бештар аз 4 автомошинаи сабукрав гузаронда мешавад, маросими бақайдгирии давлатии ақди никоҳ аз ҷониби мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрванди ва мақомоти дигари даҳлдор амалий карда мешавад ҷун қонуни қаблӣ амал мекунад.

Муқаррароти моддаи 13-и Қонуни мазкур маросими ҳаҷҷа ва умраро танзим намудааст. Мутобики он, маъракаҳои гуселу пешвоз вобаста ба адди ҳаҷҷа ва ё умра дар доираи оила гузаронда мешаванд. Ташкили маъракаҳои ҳочизиёрат, ҳочиталбон, ҳочиошӣ ва маъракаҳои дигар, инчунин,

тақсими түхфаҳо, идона оро додани ҳавлӣ, кӯчаву маҳалла ва мошинҳо ба хотири ҳаҷ ва ё умра манъ аст. Дар қонуни нав тавре ки дар боло ироа гардиð, муқаррароти меъёрий оид ба ташкили маъракаҳои дигар, инчунин, тақсими түхфаҳо, идона оро додани ҳавлӣ, кӯчаву маҳалла ва мошинҳо ба хотири ҳаҷ ва ё умра манъ карда шудааст, ки ин меъёри ҳам нав мебошад. Ҳамзамон, қонуни нав ба ҳочиён ва умракунандагон ҳукуқ додааст, ки ба ҷойи маъракаҳои дар қисми 2 моддаи мазкур манъшуда метавонанд корҳои хайриявию эҳсонкорӣ анҷом диханд.

Тибқи муқаррароти моддаи 14-и Қонун маросими дафну азодорӣ ба танзим дароварда шудааст. Мутобиқи он маросими ҷаноза бе маҳдудияти шумораи иштироккунандагон сурат мегирад. Маросими се, чил ва сол бе забҳи чорво ва додани таом гузаронда мешаванд. Дар маросими дафну азодорӣ забҳи чорво ва додани таом, ташкили оши сари таҳта, душанбегӣ, ҷумъагӣ, ҳафт, бист, шашмоҳагӣ, ҳамҷунин, додани пули нақд ва ашёи дигар, ба истиснои ҳаққи хизмати қабркан ва мурдашӣ, манъ мебошанд. Яъне, муқаррароти меъёри мазкур ба қонуни қаблан амалкунанда мутобиқ аст. Ҷойи баргузории ҷашини маросим дар моддаи 15 Қонун ба танзим дароварда шудааст. Тибқи он ҷашини маросим дар майдончаҳо (ҳавлиҳо)-и назди биноҳои истиқоматӣ, доҳили манзили истиқоматӣ, тарабҳона, қаҳвагона, ошхона ё тӯйхонаҳо бо риояи тартиботи ҷамъиятий гузаронда мешаванд. Маросими мавлудҳонӣ ба таври иҳтиёри танҳо дар масҷидҳо бе ҷамъоварӣ ва додани маблаги пулӣ ва таом сурат мегирад. Муқаррароти меъёри мазкур низ чун қонуни қаблӣ амал мекунад. Вақт ва давомнокии баргузории ҷашини маросим мутобиқи моддаи 16-и Қонун пешбинӣ карда шудааст. Тибқи он тую маъракаҳо дар шаҳрҳо дар рӯзҳои истироҳатӣ аз соати 8 то соати 22 ва дар рӯзҳои корӣ аз соати 18 то соати 22, дар шаҳрҳу дехот (аз ҷумла, шаҳрҳу дехоти тобеи шаҳр) дар рӯзҳои истироҳатӣ аз 1 апрел то 31 октябр аз соати 6 то соати 22, аз 1 ноябр то 31 март аз соати 8 то соати 22 ва дар рӯзҳои корӣ аз соати 18 то соати 22 гузаронда. мешаванд. Давомнокии тӯю маъракаҳо то се соат муқаррар карда мешавад, дар ин марвид ҳам тағиরот дида намешавад.

Боби ҷоруми Қонуни мазкур тартиби “Хизматрасонӣ дар ҷашини маросим” ном дошта, аз як модда, яъне, моддаи 17 иборат мебошад ва он тартиби хизматрасонӣ дар ҷашини маросимро муқаррар намуда, чун қонуни қаблӣ хизматрасонии ҳунармандонро дар тую маъракаҳо дар асоси шартномаи ҳаттии тарафҳо, бо риояи санадҳои меъёрии ҳукуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намуда, маъмурияти тарабҳона, қаҳвагона, ошхона ва тӯйхонаҳоро уҳдадор намудааст, ки хизматрасониро дар асоси шартномаи ҳаттии тарафҳо ба роҳ монда, ҳангоми баргузории тую маъракаҳо талаботи Қонуни мазкурро вобаста ба шумораи даъватшудагон ва вақти баргузории онҳо риоя намоянд.

Боби 5-и Қонун уҳдадории шаҳсони воқеӣ ва ҳукуқӣ, инчунин, ҷалби аҳли ҷомеаро ҳангоми гузарондани ҷашини маросим пешбинӣ намудааст, ки аз ду модда - моддаҳои 18 ва 19 иборат мебошанд. Тибқи онҳо шаҳсони воқеӣ ва ҳукуқӣ уҳдадоранд ҷашини маросимро бо риояи талаботи Қонуни мазкур баргузор карда, комиссияҳои доимии маҳаллий оид ба танзими ҷашини маросимро доир ба барпосозии тӯйи домодию арусиӣ ва маросими азодорӣ ҳабардор намоянд. Оростани зиёфат ба муносибати таъйин шудан ба мансаби давлатӣ, гирифтани мукофоти давлатӣ, рутба, унвон, ҷоиза, мукофоти дигар, дараҷа ва унвонҳои илмию таҳассусӣ, дар ҷашини маърака пошидан ва часпондани пул манъ аст.

Аз ҷумла, дар муқаррароти боби мазкур, маҳсусан, моддаи 18 меъёроҳои нав илова карда шудаанд. Тибқи онҳо сарҳатибон, имомхатибон, имомҳои масҷидҳои панҷвақта, ҳодимони ғайрирасмии динӣ, раисони маҳаллаҳо ва роҳбарони мақомоти ҳудфаъолияти ҷамъиятий барои риояи талаботи Қонуни мазкур дар ҳудуди дехоҳи маҳаллии истиқомат ва ё фаъолият масъулият доранд; шаҳрвандон ва шаҳсони ҳукуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон уҳдадоранд руқнҳои фарҳанги миллӣ, аз ҷумла, забони давлатӣ ва пӯшидани либосҳои миллерио риоя намоянд. Воридот, фурӯш, тарғиби либосҳои ба фарҳанги миллӣ бегона, инчунин, дар ҷойҳои ҷамъиятий пӯшидани ҷунин либосҳо манъ мебошанд.

Ҳамзамон, қонунгузор ҷалби аҳли ҷомеаро ҳангоми гузарондани тую маъракаҳо муқаррар намуда, пешбинӣ намудааст, ки мақомоти ваколатдори давлатӣ оид ба танзими ҷашини маросим, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва мақомоти ҳудидоракуни шаҳрак ва дехот метавонанд иттиҳодияҳои ҷамъиятий ва диниро ҷиҳати гузарондани ҷорабиниҳои омӯзиший ва маърифатӣ оид ба таъмини риояи талаботи Қонуни мазкур, аз ҷумла, пешгирии зиёдаравию исрофкорӣ дар баргузории ҷашини маросим, ақди никоҳи бармаҳал ва ғайрирасмӣ ва ҳукуқвайронкуниҳои дигар дар ин самт ҷалб намоянд. Боби шашуми қонуни мазкур “Муқаррароти хотимавӣ” ном дошта, дар доираи он ҷавобгарӣ барои риояи накардан талаботи Қонуни мазкур ва муқаррароти меъёриро барои аъзои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, раисони Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон, вилоятоҳо, шаҳри Душанбе, шаҳр ва ноҳия, судяҳо, кормандони мақомоти прокуратура, амният, корҳои

дохилӣ, назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, андоз ва гумрук, кормандони мақомоти дигари ҳифзи ҳуқуқ, хизматчиёни ҳарбӣ, аъзои комиссияҳои доимии маҳаллӣ оид ба танзими ҷашну маросим, хизматчиёни давлатӣ, шахсони мансабдори дигари давлатӣ барои риоя накардани талаботи Қонуни мазкур аз ҷониби онҳо ё фарзандонашон мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон аз мансаб озод карда мешаванд. Дар муқаррароти меъёри мазкур қонунгузор барои аъзои комиссияҳои доимии маҳаллӣ оид ба танзими ҷашну маросим низ ҷавобгарӣ муқаррар намудааст, ки он дар Қонуни қаблий ба мушоҳида намерасид. Дар сурати риоя накардани талаботи қонунгузорӣ дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим ҳаминро бояд қайд намуд, ки санаи 20 июни соли 2024, яъне, дар баробари қабули Қонуни нав ба Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон тафтиру иловаҳо ворид карда шуда, моддаи 481-и Кодекси мазкур, ки ҷавобгарии маъмуриро барои риоя накардани талаботи Қонуни танзим пешбинӣ менамояд, пурзӯр карда шуд.

«ИЛМ-ФУРӯГИ МАЪРИФАТ»

30 октябр дар Театри давлатии академии опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ маросими тантанавии ҷамъбасти Озмуни ҷумҳуриявии «Илм-furӯғи маърифат» баргузор гардид. Муовини Сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси комиссияи Озмуни ҷумҳуриявии «Илм-furӯғи маърифат» Дилрабо Мансурӣ иброз намуд, ки озмун соли ҷорум аст, таҳти сарпарастии Президенти Тоҷикистон, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади боз ҳам бештар ба омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ ҷалб кардани наврасону ҷавонон, олимону муҳаққиқон ва устодону омӯзгорон баргузор мешавад. Баргузории ҳамасолаи озмун саҳифаи нав дар раванди эҳё намудани анъанаи аҷодии миллати мо мебошад, ки ба инсоният силсилаи нобигаҳоро дода, сатҳи донишшандӯзӣ, таҳқиқот ва илми тоҷикро то ба садри илми ҷаҳонӣ бароварданд.

Озмун аз рӯи 7 номинатсия – математика, физика ва астрономия, химия, биология, география, технологияи иттилоотӣ, ихтироъкорӣ ва навоварӣ байни донишҷӯёни муассисаҳои миёна ва олии қасбӣ, ҳонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ҳонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии типи нав (литсейҳо, гимназияҳо ва мактабҳои Президентӣ), байни ҳодимони илмӣ, аспирантон, докторантон аз рӯи ихтинос, докторантони ҳабилитат ва унвонҷӯён, омӯзгорони муассисаҳои таълимиӣ, муҳандисон, конструкторон ва намояндагони қасбу кори гуногун баргузор гардид. Тибқи иттилои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, дар даври ҷумҳуриявии озмун 570 нафар иштирок намуда, 132 нафар ғолиб дониста шуданд ва соҳиби ҷойҳои 1,2 ва 3-юм гардиданд. Ба омӯзгороне, ки дар омода намудани шогирдон саҳм гузаштаанд, Ифтихоронома ва мукофотпулӣ супорида шуд. Инчунин, волидайне, ки фарзандонашон дар озмун ва ҷойҳои муайянро ишғол намудаанд, бо нишони «Маърифатпарвар» ва ифтихорномаҳо қадр гардиданд. Дар чор соли баргузории Озмуни ҷумҳуриявии «Илм-furӯғи маърифат» соли гузашта як нафар дар номинатсияи «Ихтироъкорӣ ва навоварӣ» соҳиби Шоҳҷоиза шуд.


Озмуни ҷумҳуриявии «Илм – фурӯғи маърифат» ба амали гардидани «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» (2020-2040) равона шуда, дар фазои илмию таълимиӣ ҳамчун падидай нави раванди рушди тафаккури техникий мақоми хосса пайдо намудааст.

**Рӯҳкораи НУР,
АМИТ “ХОВАР”**

ИЧЛОСИЯИ XVI ШУРОИ ОЛӢ ВА ҚАБУЛИ ПАРЧАМИ ДАВЛАТИИ ТОЧИКИСТОН

Дар суннати давлатдории тоҷикон аз қадим рамзҳо ҳамчун баёнгари қудрату тавоной, ҳастӣ, муттаҳидӣ ва таъриху фарҳанг истифода мешуданд. Таҳлили як қатор сарчаашмаҳои таърихӣ ва натиҷаҳои ҳафриёти бостоншиносӣ аз ин шаҳодат медиҳад.

Аз миёни рамзҳое, ки имрӯз барои ҳамагон маълум аст, парчам таърихи бесобиқа дорад. Аз нуқтаи назари сиёсӣ, парчам ҳамчун ифодагари муттаҳидии мардум, ҳастии он, дураҳши давлатдории он, неру ва зирақии ҳалқу миллатҳоро нишон медиҳад. Яке аз марҳилаҳои парчамдории мо замони Шуравӣ буд. Аз соли 1920, яъне аз таъсисёбии ҶШШ Бухоро то барҳамхӯрии ИҶШС, дар соли 1991 7 маротиба парчами мо иваз шудааст. Тоҷикистони соҳибиستиклоп расман бори аввал дар Ичлосияи XVI Шурои Олии Тоҷикистон, ки аз 16 ноябр то 2 декабря соли 1992 дар шаҳри Ҳуҷанд доир гардид, соҳиби парчами худ шуд. Охири солҳои 80-ум ва ибтидои солҳои 90-уми аспри гузашта давлати Шуравӣ ба инқирози сиёсӣ дучор шуд. Ҷумҳуриҳои иттифоқӣ роҳи соҳибистиклопиро пеш гирифта, як-як эъломияҳои истиқполияти давлатии худро қабул намуданд. Тоҷикистон низ аз ин қатор истисно набуда, 24 августи соли 1990 дар Анҷумани II Шурои Олии ҶШС Тоҷикистон, даъвати 12-ум «Эъломия истиқполияти Ҷумҳурии Тоҷикистон»-ро қабул намуд. Мувофиқи моддаи 18-и ин санади ҳуқуқӣ нишон, Парчам ва Суруди миллӣ рамзҳои соҳибистиклопии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор рафта, даҳлнапазирии онҳоро қонун ҳимоя мекунад. Бо мақсади ҳар чи зудтар қабул намудани шаклу намуди рамзҳои давлатӣ аз 28 июня соли 1991 қарори Шурои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи рамзҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» қабул шуд. Ҳамзамон, ҳамон вақт озмуни ҷумҳуриявӣ оид ба шаклу намуд ва мазмуну моҳияти рамзҳои давлатӣ эълон гардид. Барои натиҷагарӣ аз кори ин озмун комиссияи виже таҳти роҳбарии президенти Академияи илмҳои Тоҷикистон, академик



Ичлосияи XVI мавриди муҳокима қарор гирифт. Дар озмун кори рассоми тоҷик Маҳмадулло Сайдалиев бештар ба дигарон писанд омад. Он тарҳи парчами имрӯзаи Тоҷикистон буд. Дар вақти қабули лоиҳаи зикршуда доир ба рангҳо байни нафарони алоҳида баҳсҳо сурат гирифта, баъзеҳо ҳатто пешниҳод намуданд, ки ранги сурх аз парчами Тоҷикистон чун рамзи



**Давлатшоҳ
МАҲМУДОВ –
омӯзгори
факултети таъриҳ
ва ҳуқуқи ДДОТ ба
номи Садриддин
Айнӣ**

Муҳаммад Осимӣ таъсис ёфт. Аз рӯйи навиштаи рӯзноманигори шинохта Н. Муъминов, ки бевосита шоҳиди ҷараёни кори комиссия буд, бо ташабbusi Рассоми ҳалқии ИҶШС Суҳроб Қурбонов гурӯҳи кории комиссия дар ҳайати Рассоми ҳалқии Тоҷикистон Зуҳур Ҳабибуллоев, раиси Иттифоқи дизайнериони Тоҷикистон А. Заневский, санъатшинос Лариса Додихудоева, рассомон Н. Игнатушина ва М. Сайдалиев таъсис дода шуда, ба онҳо омода намудани ангораи парчам ва нишони давлатиро супориш доданд. Натиҷаи кори комиссия дар ҷараёни

давлати коммунистҳо бардошта шавад. Бинобар навиштаи Н. Муъминов, «Онҳо ба ҷойи ранги сурх ранги ҷигарӣ ё қаҳвагиро пешниҳод мекарданд.»

Хушбахтона, дар ҷараёни ин баҳсу баррасиҳо нафарони огоҳ аз таъриху тамаддуни ҳалқи тоҷик, ба монанди олимон А. Мухторов, М. Осими, Ф. Тоҳиров, Л. Додихудоева ва дигарон кори комиссияро аз ҳатари чунин суханону пешниҳодҳои по дар ҳавою эҳсосотӣ эмис нигоҳ доштанд. Рӯзноманигор, шодравон О. Латифӣ аз ҷонидор будани Б. Гафуров аз се ранг: сурх, сафед ва сабз дар парчами соли 1953 ёдоварӣ намуда, иштироқдорону муҳолифони ранги сурхи парчамро мутмайн намуд, ки қабули он ҳеч ҳатареро эҷод намекунад. Тасвири тоҷ, ки ҳам дар парчам ва ҳам дар нишон гузашта шуда буд, яке аз мавзӯҳои дигари баҳс буд. Ҳайдар Шарифзода, вакил аз шаҳри Кӯлоб дар суханроние хеш қайд менамояд, ки бояд ба ҳафт ситораи тоҷ ситораи ҳаштум, бо далели он, ки гӯё биҳишт 8 дарвоза дорад, илова шавад. Дар сұхбати хеш, муаллифи аслии тоҷ, рассом Маҳмадулло Сайдалиев бо камина (4 январи с 2019) қайд намуд, ки дар ибтидо ин пешниҳод қабул гардид. Аммо, бо гузашти як ё ду рӯз, нишони ҳаштум бардошта шуд.

Тоҷ дар ибтидо шакли мавҷро дошт. Аз ин рӯ, баъзе вакilon ба он эътиroz намуданд. Аз ин сабаб, бо маслиҳати рассоми намоёни тоҷик, марҳум Зуҳур Ҳабибуллоев аз тарафи рассом М. Сайдалиев ба шакли имрӯзааш тасвир карда шуд. Рӯзи 24 ноябр дар суханронии хеш раиси комиссияи озмун, академик Муҳаммад Осими тарҳи парчамро бори дигар муаррифӣ мекунад. Пас аз ин, боз муҳокимарониҳо идома мейбанд. Ҳикмат Шарифов, вакил аз шаҳри Кӯлоб ба гузаштани тоҷ дар рамзҳои давлатӣ, аз ҷумла, парчам муқобил баромад. Ҳангоми баррасиҳо ў иддао намуд, ки тоҷ вақте ба рамзҳои давлатӣ гузашта мешавад, ки роҳбари давлати мо шоҳ бошад. Ҳабибулло Табаров, вакил аз ҳавзаи интихоботии Ҳовалинг пешниҳод намуд, ки дар як гӯши парчам тасвири кӯҳ ворид шавад, зоро 93 фоизи Тоҷикистони моро кӯҳистон ташкил мекунад. Роҳбари комиссия М. Осими ба сухан баромада, арз доштанд, ки мувофиқи талаботи меъёрҳои байналмилалӣ, тарҳи парчами давлатӣ бояд хеле сода бошад, ки дар ҳолатҳои зарурӣ онро таҳия карда шавад.

Дар ҷараёни баҳсу муносираҳо Раиси тозаинтиҳоби Шурои Оли, муҳтарам Эмомалий Раҳмон пайваста ба коршиносону вакilon таъкид мекарданд, ки сари ин масъала ҷиддӣ муносибат намоянд, зоро рамзҳои давлатии Тоҷикистони соҳибистиқпол бояд ба меъёрҳои байналмилалӣ ҷавобғӯ бошад ва гузашта аз ин, он дар худ ормонҳои таъриҳӣ ва фарҳангӣ ниёғони қадимаи моро таҷассум намояд. Дар рафти муҳокимарониҳо аз ҳисоби вакilonу меҳмонон нафарони дигар, ба монанди Зулфиқор Абдусатторов, Қурбон Тӯраев, Абдумаҷид Доствиев, Тоҳири Абдуҷаббор, Отaxon Латифӣ ва дигарон иштирок намуданд. Бо мақсади боз ҳам тӯл накашиданӣ доманаи баҳсҳо Абдумаҷид Доствиев қайд намуд, ки мо бояд айни замон ин тарҳи рамзҳои давлатиро қабул намоем ва агар дар оянда зарурat шавад, ба он дигаргуни ворид мекунем. Пас аз ин, худи ҳамон рӯз вакilonи Иҷлосия яқдилона Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар хусуси тасдиқи Низомномаи Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон»-ро қабул намуданд. Ачибаш дар он буд, ки ҳамаи вакilonу меҳmonon, бо вучуди ихтилоғи назарҳо, нишону парчами нави Тоҷикистони соҳибистиқполро яқдилона он рӯз эътироф намуданд. Ҳодими сиёсию давлатӣ Ҳикматулло Насриддинов дар асари ёддоштии хеш «Таркиш» аз ҷараёни қабули рамзҳои давлатӣ ёд оварда, чунин менависад: «Аз ҳама муҳиммаш он буд, ки ҳар ду тараф ҳам муҳолифин, ҳам саркардаҳои ҷабҳаи миллӣ дар атрофи як парчам ва нишони давлатии Тоҷикистон, ки сессия қабул ва тасдиқ кард, ҷамъ омаданд. Ҳама гурӯҳҳо бо ҷашмони пуроб парчами нави Тоҷикистонро бӯсида, қасам ёд карданд, ки минбаъд баҳри эътидоли вазъи сиёсии он мубориза мебаранд.» Аз ҳамин ҷо, парчам чун рамзи иттиҳоду сарчамъӣ ба раванди ба ҳам омадани миллати парешоншуда ва давлати ба порчаҳо тақсимшуда ибтидо бахшид. Дар назди парчами навин савғанди сулҳ ёд кардани афроди алоҳида башорат аз ин медиҳад.

Бояд қайд намоем, ки расман муаллифони нахустин Парчами давлатии Тоҷикистон Зуҳур Ҳабибуллоев, Александр Заневский, Лариса Додхудоева, Наташа Игнатушина, Маҳмадулло Сайдалиев эътироф шудаанд, аммо тавре дар боло ишора намудем, дар ин кор нақши рассоми тоҷик Маҳмадулло Сайдалиев бештар ба назар мерасад. Раванди омода намудани аввалин рамзҳои давлатии Тоҷикистон – парчам ва нишонро ў дар мусоҳибаи хеш бо рӯзноманигор М. Эгамзод ҳанӯз моҳи декабри соли 1992 иброз дошта буд. То ба имрӯз аз чунин мавқеъгириҳои Сайдалиев касе аз ҳамкорону коршиносон эрод нагирифтааст, ки ин албатта, эътироғи мавқеи ў мебошад. Ҳамзамон, дар охирин сұхбати хеш Сайдалиев бо

муаллифи ин сатрҳо (4 январи соли 2019) ба ин масъала дахл карда, таъкид намуд, ки то ҳанӯз намунаи корҳои омоданамудаашро бо худ нигоҳ медорад.

Ҳамин тавр, Тоҷикистони соҳибистиқпол бори нахуст соҳиби Парчами давлатии хеш ва яке аз рамзҳои асосии давлатдорӣ гардид. Дар чунин шаклу намуд пазирафта шудани парчами мо ягон зарра иштибоҳ набуда, балки ифодагари таъриху фарҳанг ва ормонҳои ҳазорсолаи миллати кӯҳанбунёди тоҷик мебошад. Парчам ҳамчун рамзи давлатӣ дар қатори нишон ва Суруди миллӣ дар моддаи З-юми Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дода шудааст. Тарзу усули истифода ва аз лиҳози ҳукуқӣ чӣ тавр муносибат намудан бо парчами давлатӣ дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи рамзҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 12 майи соли 2007 муайян гардидааст.

Хушбахтона, бо шарофати Президенти мамлакат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, бо мақсади афзудани ҳисси эҳтироми шаҳрвандон ба рамзҳои давлатӣ ва арзишҳои таърихио фарҳангӣ ва баланд бардоштани ҳисси ифтихори миллӣ иқдом гирифта шуд, ки рӯзи 24 ноябр чун иди Парчам ҳамасола таҷлил карда шавад. Аз ин лиҳоз, Президенти мамлакат, моҳи ноябри соли 2009, бо истифода аз ҳукуқи ташабbusi қонунгузории худ лоиҳаи қонунро оид ба муқаррар намудани рӯзи Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Парлумони кишвар пешниҳод намуд. Ҳамин тарик, тавассути ворид намудани тағйирот ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи рӯзҳои ид», аз 19 ноября соли 2009 минбаъд рӯзи 24 ноябр чун рӯзи иди Парчам муқаррар гардид. Минбаъд, ҳамасола мардуми Тоҷикистон бо шукргузорӣ аз истиқолияти давлатию сарварони закӣ иди парчамро бо шуқӯҳу шаҳомати хосае таҷлил менамоянд. Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар воқеъ, чун рамзи давлатдорӣ ва нишонаи зиндагии шоистаи мардуми мо мебошад. Ҳақ ба ҷониби Перезиденти кишвар, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст, ки гуфтаанд: «Парчами миллӣ имрӯз ҳамчун нишонаи азму иродai устувори мардум барои ободии кишвари зебоманзарон ҳаммароми «Дирафши Ковиён»-и аҷоди ориёtaboramон бо тобиши се ранг: ранги сурҳ – озодиву истиқлол, ранги сафед – сулҳу оромӣ, ранги сабз – ободию ҳуррамӣ ва дар байнин он рамзи тоҷи зарҳалини соҳибдавлатӣ бо ҳафт ситораи дураҳшон бори дигар аз мавҷудияти тамаддуни фарҳангӣ бостонии тоҷикон пайкори созандагиву асолати миллӣ, давлату давлатдории мустақил ва ормонҳои ватанҳоҳиву қаҳрамониҳои родмардони сарзаминамон башорат медиҳад.»

Ифтитоҳи манораҳои парчаму нишон дар шаҳри Душанбе ва маркази шаҳру ноҳияҳои мамлакат як навъ ҳидоят ба ватандӯстӣ, эҳтиром гузоштан ба таъриху фарҳанг, нангӯ номуси миллӣ мебошад. Бо дарназардошти вазъи ҳассоси ҷаҳони мусоир моро мебояд, дар атрофи сиёсати созандай Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муттаҳид шуда, барои рушду пешрафти кишвар саъю талоши созандা намоем.

ПАРЧАМИ УМЕД

Эй парчами умед, то парфишон туйӣ,
Дар осмони баҳт рангинамон туйӣ.
Сурхии ту, яқин, сурхии рӯ бувад,
Рӯсурхии абад з-ин обрӯ бувад.
Ранги сафеди ту баҳти сафеди мост,
Роҳи сафеди мо, рамзи умеди мост.
Мо бо ту меравем то қуллаи мурод,
Моро чу раҳнамо ҳафт аҳтари ту бод!
Эй парчами умед, эй сабз чун ҷаман,
Аз ранги сабзи туст сарсабзии Ватан.
Аз файзи сояат сарсабзтар шавем,
Чун боғҳои мулк пур аз самар шавем.
Эй парчами умед, эй ном, эй нишон,
Дар осмони баҳт кардат кӣ парфишон?!
Бигзор номи ў монад дар ин ҷаҳон
Мисли ту раҳнамо, мисли ту ҷовидон!

Низом ҚОСИМ

ОН ҚАДАР БОР КУН, КИ БИКАШАД, НА ОН ҚАДАР, КИ БИКУШАД



Таҳлили Нақшай таълимии муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023/24 ва солҳои минбаъда нишон медиҳад, ки барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бо мақсади аз худ кардани забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва ҳориҷӣ соатҳои таълимии кофӣ чудо шудааст. Аз ҷумла, хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ аз синфи якум то ёздаҳум забони тоҷикӣ меомӯзанд, ки миқдори соатҳои таълимии ин фан дар маҷмуъ, 1798 соат аст.

**Азим БАЙЗОЕВ –
номзади илмҳои
филология,
устоди ДМТ,
сармутахассиси
АТТ**

Таълимии забони русӣ дар муассисаҳои таълимии тоҷикӣ аз синфи дуюм ба роҳ монда шудааст, ки дар маҷмуъ, 884 соатро ташкил мекунад. Солҳои охир таълимии забонҳои ҳориҷӣ аз синфи сеюм шурӯъ мешавад. Соатҳои таълимии ин фан низ хеле бештар аз фанҳои дигари мактабист (612 соат). Аммо агар ба натиҷаҳои таълимии ин фанҳо нигарем, пай бурдан душвор нест, ки сатҳи омодагии ҳатмкунандагони МТМУ оид ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва ҳориҷӣ хеле нигаронкунанда аст. Ростӣ, агар ягон мактабшиносӣ ҳориҷӣ бо ин нақшай таълим ва миқдори соатҳои таълимӣ шинос шавад, ҳатман ба хулосае меояд, ки ҳатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо се забон озодона сӯҳбат мекунанд ва бе ғалат менависанд. Вале мо медонем, ки ҳақиқати ҳол дигар аст. Ҳатмкунандагони мо аксаран ҳатто, бо забони тоҷикӣ озодона ва дуруст сӯҳбат кардаву навишта наметавонанд, чӣ расад ба забонҳои дигар. Аз ин ҷо саволи калидие ба миён меояд: сабаб чист?

Дар мо одат шудааст, ки омили асосии ба даст овардани натиҷаҳои таълимиро дар бештар намудани миқдори соатҳои таълимӣ мебинем. Вақте ки бо саъю талошҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон давра ба давра барномаҳои давлатии таълим ва омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ ба тасвиб расиданд дар баробари андешидани ҷораҳои дигар, оғози омӯзиши забони англисӣ (ва забонҳои ҳориҷӣ) аз синфи 5 ба синфи 3 гузаронида шуд. Бо қабули Барномаи давлатии “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табииатшиносӣ, даққӣ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф барои солҳои 2020-2040” аксар



мутахассисон яке аз роҳҳои татбиқӣ пурсамари онро дар бештар намудани соатҳои таълимии ин фанҳо донистанд. Солҳои охир, ки масъалаи таҷдиди назар ба барномаҳои таълими фанҳои адабиёти тоҷик ва таъриҳ ба миён омад, боз ҳам шахсоне пайдо шуданд, ки барои ҳалли мушкилоти ҷойдошта зиёд кардани миқдори соатҳои таълимии ин фанҳо ро пешниҳод карданд. Ҳамаи ин гуфтаҳо моро водор месозанд, ки сабабҳо ва омилҳои асосии ногувор будани вазъиятро бо ин ҳама бештарсозиҳои соатҳои таълимӣ ҳамаҷониба таҳлил намоем. Ба андешаи

мо, ду сабаби асосии ин вазъият вуҷуд дошта метавонад:

1. Номувозинатӣ (нобаробарӣ)-и сатҳи қобилияту имкониятҳои воқеии биологӣ, физиологӣ, психологӣ, ақлонӣ ва ҷисмонии хонандагон ба ҳаҷми донишу маълумоте, ки барномаҳои таълими фанҳо дар ҳар як сатҳ (синф) ва зина (ибтидой, асосӣ, миёнаи умумӣ)

пешниҳод мекунад.

2. Таносуби миқдору сифат. Миқдори соатҳои таълимӣ яке аз омилҳои ба даст овардани натиҷаҳои таълим буду ҳаст ва боқӣ мемонад, аммо он омили асосӣ ва ҳалкунандагӣ нест. Баланд бардоштани сифати таълим, аз ҷумла, методикаи таълимии фанҷо ва фароҷам соҳтани шароити мусоиди таълиму тарбия аз муҳимтарин омилҳои таъсиррасон барои ноил шудан ба натиҷаҳои дилҳоҳи таълим аст.

Барои беҳтар дарк кардани масъала ҳамчун намуна нақшай таълимро барои синфҳои чорум (соли охири зинаи ибтидой) ва панҷум (соли аввали зинаи асосӣ) таҳлил мекунем:

Номи фан	Синфи 4	Синфи 5
Забони модарӣ	8	3
Адабиёт		2
Забони русӣ	3	3
Забони ҳориҷӣ	2	2
Математика	5	5
Табиатшиносӣ	2	
Санъати тасвирӣ ва меҳнат	2	
Санъати тасвирӣ		1
Суруд ва мусиқӣ	1	1
Тарбияи ҷисмонӣ	2	2
Таърихи ҳалқи тоҷик		2
Таърихи умумӣ		1
Биология		2
Технологияи меҳнат		1
Технологияи иттилоотӣ		1
Ҳамагӣ	25	26

Манбаъ: *Нақшай таълимии муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023/24 ва солҳои минбаъда*. – Душанбе: Маориф, 2023.

Шояд дар назари аввал ҷунин намояд, ки ин миқдори соатҳои таълимӣ дар як ҳафта барои хонандагони ҳамин синну сол бисёр нест ва ба ҳусусиятҳои синнусолии онҳо мувоғиқ аст. Аммо, ба андешаи мо, ҷунин нест. Ин рақамҳо ҳанӯз бозгӯйи ҳақиқии сарбории хонанда буда наметавонанд. Барои пай бурдан ба ҳақиқати ҳол бояд ҷандӣ паҳлуни дигари масъала низ ба назар гирифта шавад. Якум, ҳаҷми маълумоте, ки китоби дарсӣ барои ҳар як соати таълим пешниҳод мекунад. Дуюм, ҳаҷми маълумоте, ки барои супориши хонагӣ пешниҳод мегардад.

Агар ба китобҳои дарсии ҷорӣ назар андозем, ҳоҳем дид, ки барои хонандай синфи чорум аз забони модарӣ барои омӯзиши забон ва хониш маводде пешниҳод карда мешавад, ки ҳаҷми он ба ҳисоби миёна каме бештар аз як саҳифаи китоб аст: китоби дарсӣ 320 саҳифаи суратдор буда, миқдори соатҳои таълимӣ дар як сол ба 280 соат баробар аст. Яъне, хонандай синфи чорум ҳамин ҳаҷми матн (мавод)-ро метавонад хонад, мазмуни онро дарк кунад ва нақл карда тавонад (аз ҷумла, бо роҳи саволу ҷавоб).

Дар синфи панҷум ин фан ба ду қисм – забони тоҷикӣ ва адабиёти тоҷик ҷудо мегардад. Китоби забони тоҷикӣ барои синфи 5 (матнҳои таълимӣ) аз 250 саҳифа иборат аст. Миқдори соатҳои таълимӣ 105 соатро ташкил медиҳад. Аз ин ҷо барои як соати таълимӣ 2,4 саҳифа рост меояд. Китоби адабиёти тоҷик аз 305 саҳифа иборат буда, барои омӯзиши он 70 соати таълимӣ ҷудо шудааст. Дар маҷмуъ, аз забони тоҷикӣ ва адабиёти тоҷик ба хонандай синфи 5 мо маводдеро пешниҳод мекунем, ки ҳаҷми он ба 3,5 саҳифаи китоби дарсӣ баробар аст. Яъне, 3,5 маротиба бештар аз аз синфи 4. Дар ин синф фанҳои нав илова мешаванд. Яке аз онҳо таърих аст, ки он ҳам дар ду шакл – таърихи дунёи қадим ва таърихи ҳалқи тоҷик пешниҳод мешавад. Китоби дарсии таърихи ҳалқи тоҷик барои синфи 5 аз 245 саҳифа иборат буда, миқдори соатҳои таълимӣ барои як сол 70 соат аст. Аз ин ҷо барои ҳар як соати таълимӣ маводде пешниҳод шудааст, ки аз 3,5 саҳифа иборат аст. Китоби дарсии таърихи дунёи қадим барои ҳамин синф аз 270 саҳифа иборат буда, миқдори соатҳои таълимӣ ба 35 соат баробар аст. Яъне, барои як соати таълимӣ 7,7 саҳифаи китоби дарсӣ рост меояд.

Ҷунин таҳлилро барои фанҳои дигар низ идома додан мумкин аст. Аммо ҳамин як назари кӯтоҳ коғист, то ба ҳулосае биёем, ки мо аз хонандай синфи 5 як ҷаҳиши баландеро талаб мекунем, ки аз имконияту қобилиятаҳои ҳақиқии ў ба маротиб бештар аст. Агар сатҳи донишу фаҳмиши хонандай синфи 5 баробар бо олимони унвондору муаллифони китобҳои

дарсӣ мебуд, ҳатман ҳушдор медод: “Мо тарзе офарида шудаем, ки ба қуллаҳои дониш бо зинаҳо, оҳиста-оҳиста ва бемайлон боло бароем, на ба воситаи лифт, ки шумо меҳоҳед!”

Хулосае, ки аз ин мушоҳидаҳои сатҳӣ ба миён меояд, он аст, ки масъалаи мувозинат (баробарӣ)-и сатҳӣ қобилияту имкониятҳои воқеии биологӣ, физиологӣ, психологӣ, ақлонӣ ва ҷисмонии хонандагон ба ҳаҷми донишу маълумоте, ки барномаҳои таълими фанҳо дар ҳар як сатҳ (синф) ва зина (ибтидой, асосӣ, миёнаи умумӣ) пешниҳод мекунад, ба таҳлили амиқ, ҳамаҷониба ва илман асоснок ниёз дорад. Ин таҳқиқот наметавонад бо таъсиси як гурӯҳи кории одии Вазорати маориф ва илм сурат гирад, ҳамон тавре ки мо маъмулан чунин рафтор мекунем. Ба ин таҳқиқоти бунёдӣ бояд мутахассисони варзидаи соҳаҳои гуногун, аз ҷумла, мутахассиси тиби кӯдакон, психологи синнусолии кӯдакон, педагогҳои соҳибтарҷиба ва боҳабар аз методикаи муассири таълим, мактабшиноси варзида, ки ин масъаларо дар муқоиса бо қишварҳои дигар таҳлил карда тавонад, ҷалб гарданд. Натиҷаи ин таҳқиқот дар баробари таҳлили сарбориҳо ва ҳаҷми донишу маълумоти хонандагон бояд барои таълифи қитобҳои дарсии оқилона (оптималӣ) фикру андешаҳои дақиқу илмӣ пешниҳод намояд. Мо дар муносибат ба фарзандони худ бояд ин мақоли машҳури ҳалқиро шиори худ гардонем: “Он қадар бор кун, ки бикашад, на он қадар, ки бикушад”.

Табиати кӯдак чунин аст, ки агар маводди дарсиро аз худ карда натавонад, ноумед мешавад, эътиимодро ба тавоноии худаш гум мекунад. Худаш пай набурда, ҳамон фан(ҳо)-ро бад медидағӣ мешавад ва эҳтиром гузаштан ба омӯзгорро ҳам аз даст медиҳад. Ин гуноҳи кӯдакон нест, психологияи ў, табиати ў чунин аст.

Масъалаи гузаштан аз нишондиҳандаҳои сирф миқдорӣ (миқдори соатҳои таълимӣ) ба сифати таълим аз ҷанбаи дигари муҳимми ин масъала аст. Хулосае, ки аз таҳлили миқдори соатҳои таълимӣ барои омӯзиши забонҳо бармеояд, он аст, ки барои ба даст овардани натиҷаҳои таълим (баланд бардоштани сифати таҳсилот) миқдори соатҳои таълимии ҳар фан омили асосӣ ва ҳалқунанда буда наметавонад, балки сифати таълим дар мадди назари аввал аст. Вале аз ҷониби дигар, худи мағҳуми сифати таҳсилот (СТ) дар низоми маориф мағҳуми норавшану зеҳнӣ (абстрактӣ) аст. Муайян намудани сифати ҳар ашё, аз хурд то қалон, ҳеле осон аст, зеро ҳар ашё нишондиҳандаҳо, аломуатҳо ва ҷенакҳои мушаххаси худро дорад, барои ин асбобу дастгоҳҳои ҷенқунӣ ва андозагирий мавҷуданд. Чунин нишондиҳандаҳо, мушаххасот ва аломуатҳо барои СТ анику дақиқ нестанд. Он чӣ дар ин маврид барои мо дастрас аст, ин омилҳои таъсиррасон ба СТ асту бас. Муҳимтарин омилҳои таъсиррасон ба СТ чунин буда метавонанд:

1. Сатҳи омодагӣ ва қасбияти омӯзгорон;
2. Сифати қитобҳои дарсӣ ва таъминоти омӯзгорону хонандагон бо онҳо;
3. Адабиёти иловагии таълим, аз ҷумла, дастурҳои методӣ, маводди аёни, аудио- ва видеомавод, захираҳои интернетӣ, роҳнамои омӯзгор, дастурҳои методакаи таълимии фан;
4. Сатҳи дониш, маҳорату малака ва салоҳиятҳои таълимгирандагон;
5. Шароити муносиби таҳсил (муҷаҳҳаз будани синфҳонаҳо бо техника ва технологияҳои мусосир, лабораторияҳои муҷаҳҳаз бо таҷҳизоти зарурӣ ва ғ.).

Ҳонанда ҳамон вақт соҳиби салоҳиятҳои зарурӣ (калидӣ ва фаннӣ) мешавад, ки агар омӯзгор салоҳиятманд бошад. Ҳақиқат ин аст, ки фақат бо таъмини омӯзгорон бо қитобҳои дарсӣ мо муносибати босалоҳият ба таълимро ҷорӣ карда наметавонем. Омӯзгор дар баробари қитоби дарсии ҳушсифат ва ҷавобгӯйи талабот бояд бо роҳнамои омӯзгор, маводди аёни, дастурҳои методӣ (методикаи таълимии фан) ва технологияҳои мусосирни таълим муҷаҳҳаз бошад. Ҳамчунин, барои хонандагон таҳия ва нашри дафтари хонанда ҳеле зарур аст. Ба ибораи дигар, муносибати босалоҳият ба таълим дар баробари ҷорӣ намудани методологияи хонандамеҳвэр (таълиму омӯзиш бо роҳи масъалагузорӣ) танҳо дар сурате натиҷа медиҳад, ки омӯзгору хонанда бо бастаи маводди таълимӣ таъмин бошанд (мачмуи маводди таълимӣ: қитоби дарсӣ, роҳнамо, дастури методӣ, маводди аёни, электронӣ, дафтари хонанда) ва дар айни замон ба шароити хуби таълим (мавҷуд будани кабинетҳои фанни муҷаҳҳаз, лабораторияҳои муҷаҳҳаз бо асбобу дастгоҳҳои зарурӣ, ҷанбаҳои дигари инфрасоҳтори муассисаи таълимӣ) дастрасӣ дошта бошанд.

Танзими барномаҳои таълим бо дарназардошти робитаҳои байнифарнӣ низ ҳеле масъалаи муҳим ва яке аз омилҳои таъмини таълими босифат аст. Оё, дар ҳақиқат, омӯзиши айнизамонии се забон (тоҷикӣ, русӣ, ҳориҷӣ) имкон дорад? Вазъи имрӯза аксар мутахассисону омӯзгорону падару модаронро ба он водор месозад, ки ба ин савол посухи манғӣ диханд. Вале андешаи мо чунин аст, ки ҳеч ҷизи имконнапазир нест! Барои ин мо бояд мазмуну мундариҷа ва методикаи таълимро тағиیر дихем. Биёед, маводди қитобҳои дарсии забони тоҷикӣ, русский язык ва English-ро барои синфи 5 дар як ҳафтаи таълимии

дилҳоҳ варақ мезанем. Чаро маҳз синфи 5, на 3-ю 4, ё 6-у 7? Чунки хонандай синфи 5 донишу малакаҳои аввалини истифодаи ин забонҳоро дорад, захираи луғавии кофӣ дорад, чӣ тарз соҳта шудани ҷумлаҳоро медонад, дар мавзӯъҳои рӯзмарса сӯҳбат карда метавонад. Ҳангоми таълимӣ ҳар забон ба назар гирифтани омодагии қаблии хонанде хеле муҳим аст. Зимни мушоҳидай ин китобҳои дарсӣ ҳоҳем дид, ки аз забони тоҷикӣ як мавзӯъ бо як методи таълимӣ, ҳаҷми муайян ва қоидаҳои грамматикии мушаххас пешниҳод мешавад, дар китоби забони русӣ – мавзуи дигар бо ҳаҷм ва тарзу усулҳои таълимӣ дигар, дар дарси забони англисӣ – мавзуи комилан дигар бо методҳои дигари таълимӣ.

Акнун тасавур кунед: ман хонандай синфи 5 ҳастам. Рӯзи душанбе дар дарси забони тоҷикӣ ба мо матнерио дар мавзуи “Душанбе – қалби кишвари мо” (бо таҳлили мазмун ва шарҳи грамматикии матн) меомӯзанд, рӯзи сесанбе дар дарси забони русӣ ба мо матни “Москва: вчера, сегодня завтра столицы России”-ро пешниҳод мекунанд ва рӯзи дигар дар дарси забони англисӣ матнерио бо номи рамзии “London is One of the Oldest Cities in Europe” (Лондон – яке аз қадимтарин шаҳрҳои Аврупо) таҳлил мекунем. Шавқу ҳаваси ман зиёд мешавад, ман бо шарқдарсам меҳоҳам дар бораи Душанбе бо забони русӣ, дар Москва бо забони англисӣ ва дар бораи Лондон бо забони тоҷикӣ сӯҳбат кунам! Охир, ман аллакай силсилаи ин калимаҳоро дар се забон медонам: шаҳр – город – city, пойтаҳт – столица – capital, кишвар – страна – country, кӯча – улица – street, хиёбон – проспект – avenue, дарё – река – river, бино – здание – building ва ғайраро медонам! Аз шарқдарси дигарам ҳоҳиш мекунам (бо супориши китоб), ки нақши сайёҳи англисро бозад, ки ба саёҳат омадааст. Ман дар бораи деҳаи худ, ноҳияи худ, шаҳри худ ва пойтаҳти кишвари худ бо камоли майл сӯҳбат мекунам! Кадом тарзи таълим беҳтару шавқовартар аст?

Дар маҷмуъ, хеле муҳим аст, ки масъалаҳои гуногуни соҳаи маориф (баррасиву таҳлили омӯзиши фан(ҳо)-и алоҳида, низоми муносибати босалоҳият ба таълим, низоми баҳогузории бисёрхола ва ғайра) на дар алоҳидагӣ, балки бо дарназардошти омилҳои дигари таъсиррасон ба онҳо ба роҳ монда шавад. Мо ба ин нукта дар мақолаи худ – “Гузариш ба низоми 10-холаи арзёбӣ: имконият ва монеаҳо” таъқид карда будем. Вақти он расидааст, ки аз таҳқиқу омӯзишҳои рӯяқӣ даст кашида, ба таҳлили амиқи илмии масъалаҳои таълимму тарбия рӯ оварем. Танҳо дар он сурат натиҷаҳои бадастомада метавонанд барои қабули қарорҳои даҳлдор, мушаххас, иҷрошавандана ва андешидани ҷораҳои амалан самаранок мусоидат намоянд.

Адабиёт:

1. Байзоев А. Гузариш ба низоми 10-холаи баҳогузорӣ: имконият ва монеаҳо // Маорифи Тоҷикистон, №5, 2024. – С. 24-30.
2. Байзоев А. Дар ҷорсӯйи андешаҳо (Маҷмуаи мақолаҳо). – Душанбе: Маориф: 2023. – 208 с.
3. Барномаи давлатии тақмili таъlim va omӯziши забонҳои rусӣ va anglisӣ dar Ҷумҳurии Toҷikiston baroи soҳoi 2004-2014. Қарори Ҳukumatи ҶT az 2 dekabri soli 2003.
4. Барномаи давлатии тақmili тaъlim va omӯziши забонҳои rусӣ va anglisӣ dar muassisasоi taҳsiloti umumii Ҷumҳurии Toҷikiston baroи soҳoi 2015-2020. Қarori Ҳukumatи ҶT az 3 iunii soli 2015.
5. Барномаи давлатии тақmili тaъlim va omӯziши забонҳои rусӣ va anglisӣ dar Ҷumҳurии Toҷikiston baroи давраи то soli 2030. Қarori Ҳukumatи ҶT az 30 avgusti soli 2019.
5. Барномаи давлатии тақmili тaъlim va omӯziши забонҳои rусӣ va anglisӣ dar Ҷumҳurии Toҷikiston baroи давраи то soli 2030. Қarori Ҳukumatи ҶT az 30 avgusti soli 2021.
6. Зиёев М. ва дигарон. Забони модарӣ. Китоби дарсӣ бaroи sinfi 4. – Dushanbe: Maorif, 2018. – 328 c.
7. Зиёода Т. Таърихи дунёи қадим. Китоби дарсӣ baroи sinfi 5. – Dushanbe: Maorif, 2017. – 272 c.
8. Нaқshai taъlimi muassisasоi taҳsiloti umumii Ҷumҳurии Toҷikiston baroи solҳoi 2023/24 va solҳoi minbaъda. – Dushanbe: Maorif, 2023. – 96 c.
9. Набизода С. ва дигарон. Забони тоҷикӣ. Китоби дарсӣ baroи sinfi 5. – Dushanbe: Maorif, 2023. - 256 c.
10. Сtrategияи millli rушdi maorifi Ҷumҳurии Toҷikiston baroи давраи то soli 2030. Қarori Ҳukumatи ҶT az 29 sentyabri soli 2020.
11. Яъқубов Ю. Таърихи ҳалқи тоҷик. Китоби дарсӣ baroи sinfi 5. – Dushanbe: Maorif, 2015. – 248 c.

РАҶАМИКУНОЙ: ВАЗЪИЯТ, ЗАРУРАТ ВА ПЕШРАФТ

Дар даврони Истиқпол аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар робита ба раҷамикунонӣ чор барномаи давлатӣ ба тасвib расидааст, ки ҳамагӣ барои амалишавии технологияи иттилоотӣ дар муассисаҳои таҳсилотии умумӣ равона карда шудаанд. Атрофи масоили марбут ва ташаббусҳо дар ин самт директори Маркази ҷумҳуриявии компютерӣ ва иттилоотӣ Комрон Муҳаммадраҷабзода андешаҳои худро ҷунин иброз намуд:



—Маркази ҷумҳуриявии технологияи компютерӣ ва иттилоотӣ ниҳодест, ки ба таълими бонизоми донишҳои технологӣ асос мегузорад. Бояд гуфт, ки дар асри технология зиндагӣ карда, аз талаботҳои он берун буда наметавонем. Ин аст, ки Ҳукумати ҔТ дар сиёсати худ ба ин масъала таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мекунад. Як сухани Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ — Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чун шиор садо медиҳад: «Асри асри XXI асри технологияи нав ва информатика мебошад.» Қабули даҳҳо барномаву консепсия ва ҳучҷатҳои дигар, ташкили ниҳодҳои маҳсус барои ҳамқадам шудан ба замон маҳз ба ҳамин хотир аст. Ҳукумати ҔТ дар ин самт барномаҳои маҳсускро дар ҷанд марҳила ба тасвib расондааст, ки ин барномаҳои давлатӣ ба компютеркунонии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ; кори синфҳонаҳои технологияи информатсионӣ; коршоям будани компютерҳо ва истифодаи мақсадноки он; пайваст будан ба шабакаи Интернет ва истифодаи самараноки он; истифодаи васоити таълимӣ ва китобҳои дарсӣ; тахассуснок будани омӯзгорон ва такмили ихтисоси онҳо рабт доранд.

Бояд гуфт, ки ҳар қадоме аз ин самтҳо дар худ зерсамтҳо дорад. Дар робита Маркази ҷумҳуриявии технологияи информатсионӣ ва коммуникатсия доир ба ичрои Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва амалӣ намудани Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба ичрои Барномаи давлатии амалӣ намудани технологияҳои иттилоотӣ — коммуникатсионӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин самт корҳои зиёдеро ба субут расондааст. Ҷунончи, ёрии амалӣ барои



таҷҳизонидан, омӯзондан ва таъмири компютерҳо дар ҳамаи намуди мактабҳо; ҳисобу китоби дақиқи оморӣ доир ба омӯзишу таъмири компютерҳо; фильмҳои таълимӣ, миқдори компютерҳое, ки бо интернет пайвастанд; сабти дискетҳои компютерӣ ва овозии фильмҳои таълимӣ бо забони давлатӣ, аз рӯи зарурат бо забонҳои русиву англисӣ; омода намудани дискетҳои таълимии компютерӣ аз таҷрибаи пешқадами омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, мураббихои эҷодкори қӯдакистонҳо, устодону омӯзгорони литсею омӯзишгоҳҳои қасбӣ ва муассисаҳои беруназмактабӣ; сабти дарсҳои намунавӣ, озмунҳо, дигар ҷорабинҳои ҷумҳуриявӣ ба дискетҳои таълимии компютерӣ; ба маркази технологияи информатсионӣ ва коммуникатсияи шаҳру ноҳияҳо ирсол намудани тавзеҳот оид ба роҳҳои оптималии истифода бурдани фильмҳои таълимӣ, дискетҳои таълимии компютерӣ, китобҳои

дарсию методӣ; дар ҳамкорӣ бо Донишкадаи такмили ихтисоси кормандони соҳаи маорифи вилоят барои омӯзгорони соҳаи компютерӣ ташкили курсҳо; ташкили омӯзиши курсҳои компютерӣ ва забони англisisiro тибқи иҷозатнома дар асоси шартнома ва чанд пахлуни дигар.

Марказ дар робита ба иқдомҳои Ҳукумат ва роҳбарияти он як қатор корҳоро ба сомон расондааст. Аз ҷумла, дар назди раёсат ва шуъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳои ҷумхурӣ марказ ва баҳшҳои технологияи информатсионӣ ва коммуникатсия таъсис дода шуд, ки барои пешравии самт дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ кор ва фаъолият менамоянд. Дар тули солҳои истиқлол муассисаҳои таҳсилоти умумӣ тибқи барномаҳои давлатӣ давра ба давра бо кабинетҳои технологияи иттилоотӣ мӯчаҳҳаз бо компютер, таҳтаи электронӣ таъмин шуданд. Қисман компютерҳо дар муассисаҳои таълимӣ ба шабакаи Интернет ҳам пайваст гардиданд. Таъмини муассисаҳои таълимӣ бо мутахassisон ва омӯзгорони фанни технологияи иттилоотӣ низ тадриҷан ҳалли худро мейёбад. Ҳатто, баъзе муассисаҳои таълимии ҷумхурӣ бо 226 адад барномаи компютерии иҷозатномавӣ таъмин карда шудаанд. Дар ин давра аз ҷониби мушовирони Марказ платформаи рақами «Фотеҳҷон» таҳия гардид, ки он аз се қисмат - «Донояк», «Чустучӯ» ва «Муҳаррир» иборат буда, савол ва ҷавобҳо аз соҳаҳои мухталиф ба он ворид карда шуданд. Платформаи мазкур барои истифодай муштариён дар суроғай «fotehjon.tj» дастрас мебошад.

Марказ тибқи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10 июли соли 2017, № 344 дар бораи қоидаҳои ягона барои сомонаҳои расмии вазорату идораҳо, мақомоти икроияи маҳаллии ҳокимиияти давлатӣ ва мақомоти ҳудидоракуни шаҳрак ва дехот дар шабакаи Интернет дар тамоми раёсат ва шуъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳои ҷумхурӣ сомонаҳои расмӣ соҳта додааст. Марказ барои баланд бардоштани савияи дониши техникии мутахassison, кормандони раёсат ва шуъбаҳои маориф ва омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ дар давраи таътилҳои зимистона, баҳорӣ, тобистона ва тирамоҳӣ курсҳои омӯзиши истифодабарии технологияи нави мусир (таҳтаҳои электронӣ ва видеопроектор)-ро дар муассисаҳои таълимӣ пайваста мегузаронад. Баҳри амалӣ намудани нақшаи ҷорабинҳои Барномаи мазкур марказ сомонаи расмии худро дар домени [tj.mjtik.tj](#) таъсис дода, дар он барномаҳои давлатӣ оид ба соҳаи маориф, қарору фармонҳо, дастурҳо, оиннома, низомнома, мақолаҳо, маълумотҳои оморӣ оид ба технологияи иттилоотию коммуникатсионӣ, маълумотҳои оид ба истифодабарии технологияи мусир ва шакли электронии китобҳои дарсӣ аз синфи 1 то 11, шакли электронии китобҳои бадӣ, китобҳои бачагона, видеофильмҳои таълимӣ, конференсия ва семинар-машваратҳо ва инчунин, тамоми китобҳое, ки дар китобхонаи миллӣ маҳфуз мебошанд, ҷой дода шудаанд. Оид ба таҳияи маводҳои электронӣ бо забони давлатӣ барои ҳамаи фанҳо шакли электронии ҳама намуди китобҳои дарсӣ аз синфи 1 то 11 (167 номгӯй) таҳия ва дастраси муассисаҳои таълимӣ гардонда шуда, дар сомонаи вазорат ҷойгир карда шудаанд. Вобаста ба ин аз таҷрибай пешқадами омӯзгорони соҳибтаҷриба ва пешқадам аз фанҳои физика ва алгебра, астрономия, геометрия, биология, химия дарсҳои видеогиро ҳамчун маводи иловагӣ омода намуда, дар сомонаи марказ [www.mjtik.tj](#) ва дар сомонаи китобхонаи электронии [www.marifat.tj](#) зиёда аз 3000 видеогиро таълимӣ ҷойгир намуд, ки истифодабарандагони низоми таҳсилоти фосилавӣ метавонанд аз онҳо истифода намоянд. Ҳамзамон, шакли электронии китобҳо дар шакли (формати) [epub](#) (ипаб), ки шакли универсалий мебошад, омода гардидааст. Чунин шакл имконият медиҳад, ки омӯзгорон, хонандагон ва тамоми ҳоҳишмандон дар телефонҳои мобилий, планшет, ноутбук ва дигар намуди таҷҳизоти техникий онро наасб кардаву истифода баранд.

Бо дастури Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо ташабbusi Маркази ҷумҳuriyati технологияи информатсионӣ ва коммуникатсия дар ҳамкорӣ бо Ҳазинаи кӯдакони Созмони Милали Муттаҳид (ЮНИСЕФ) ҷиҳати амалишавии ҳадафҳои Консепсияи гузариш ба таҳсилоти рақамиӣ то давраи соли 2042 рӯзҳои 22-24 февраляи соли ҷорӣ дар толори Марказ омӯзишҳо вобаста ба истифодабарии таҷҳизоти рақамиӣ, аз ҷумла, сомонаи китобхонаи электронии [www.marifat.tj](#) дар раванди таълим миёни хонандагону омӯзгорон бо иштироки директорони марказ ва баҳшҳои технологияи информатсионӣ ва коммуникатсияи назди раёсат ва шуъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳои ҷумхурӣ сурат гирифт. Дар давоми омӯзиш ба масъулини марказҳои технологияи информатсионӣ ва коммуникатсияи вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумхурӣ дастур дода шуд, ки бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда вобаста ба истифодаи сомонаи китобхонаи электронии [www.marifat.tj](#) дар раванди таълим семинару курсҳои омӯзиширо ба роҳ монанд. Вобаста ба ин, Марказ

дарсҳои намунавии омӯзгорони соҳибтачриба ва пешқадамро аз фанҳои «Физика», «Алгебра» ва «Математика» сабт карда, дастраси муассисаҳои таълимӣ гардонд. Ин дарсҳо дар сомонаи вазорат ҳам ҷойгир карда шуданд. Ҳамзамон, филмҳои таълимӣ доир ба ҳаёт ва фаъолияти Мирзо Турсунзода, Истиқолият ва рушди маориф, китоби дарсии «Забони тоҷикӣ» бо сабти овозӣ барои синфи 1, барномаҳои компютерии забони англисӣ, русӣ, физика, химия, инчунин, саволнома (тест)-ҳо барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ омода шуда, дарсҳои видеоӣ аз фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн гардидан.

Муассиса дар давраи фаъолияти корӣ бахшида ба «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф» озмуни ҷумҳуриявии «Барномасози ҷавон»-ро байнӣ хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ баргузор намуд. Ҳадаф аз баргузории озмун тавссеаи тафаккури техникии насли наврас, баланд бардоштани сатҳи фарҳанги техникӣ, шавқу ҳаваси хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ба омӯзиши фанни технологияи иттилоотӣ, шиносоии бештари хонандагон бо қашфиёти илмҳои мусоир, ташаккули тафаккури мантиқии хонандагон, бедор намудани шавқу завқи онҳо дар ҳалли масъалаҳои мураккаби фанӣ, баёни озодонаи фикр, аз худ намудани технологияи иттилоотӣ - коммуникатсионӣ, истифодаи комёбиҳои соҳаҳои гуногуни илму техникаи мусоир, дарёфти хонандагони болаёқат, ки ба омӯзиши фанни технологияи иттилоотӣ шавқу завқ доранд, ташвиқ ва тарғиби хонандагон дар самти созандагию эҷодкорӣ мебошад. Озмун тибқи талаботи Низомнома барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумии қишвар ташкил шуда, 4 номинаро дар бар гирифт: 1. Барномасозӣ; 2. Веб-барномасозӣ; 3. Сохтани манбаи маълумот (база данных); 4. Сохтани шабакаҳои иттилоотӣ.

Голибон бо тӯхфаҳои хотиравӣ ва мукофотҳои соҳавӣ қадрдонӣ шуданд.

Ёдовар мешавем, ки дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ таълими фанни Технологияи иттилоотӣ аз синфи 5 сар мешавад. Аз ҷониби Вазорати маориф ва илм стандарт, барнома ва нақшаи таълимии фанӣ технологияи иттилоотӣ аз синфи 5-11 таҳия ва тасдиқ гардида, дастраси муассисаҳои таълимӣ гардонда шуданд.

Санаи 21.06.2024 бори аввал дар сатҳи баланд Шурои технологияи иттилоотию коммуникатсионии назди Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар толори меҳмонхонаи «Хилтон» бо иштироки вазiri маорif ва ilm, muovinonи vaziri maorif va ilm, muovinii Agentii innovatsiya va texnologiyoxo raqamii назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, сардори раёсати ҳамкории Иттиҳоди Аврупо, muovinii namoyandai ЮНИСЕФ дар Тоҷикистон, шарикони рушд ва сардорони раёsatu шӯбāҳои daҳldori dastgoҳi markazii vazorat, roҳbaroni muassisaҳoи tobeъ, namoyandagoni markazҳoи texnologiyҳoи ittiлоotӣ va kommuникатсионии shaҳru noҳияҳoи ҷumҳurӣ va digar kormandoni soҳaи maorif iштиrok namudand. Dar Shuroi mazkur masъalaҳo oид ба tасdiқi naқshaи faъolояти Shuro dар soli 2024, taъmini pайвастi muassisaҳoи taҳsiloti umumi ҷumҳurӣ ba shabakai internet, muarriifi Barномai chorӣ namudani texnologiyҳoи ittiлоotӣ va kommuникатсионӣ dar muassisaҳoи taҳsiloti umumi Ҷumҳuриi Toҷikiстон барои solҳoи 2024-2028 va Системai ittiлоotии idorakunii maorif va ilm mavridi barrasi қарор doda shud.

Мавриди зикр аст, ки яке аз роҳҳои пешрафти кор дар шароити имрӯza ҳамкорӣ бо шарикони рушд аст. Фикр мекунам, Марказ аз ин ҷиҳат ҳам муваффақиятҳо дорад. Ҳамкорӣ бо шарикони рушд беҳтарин роҳи расидан ба муваффақиятҳост. Бо мақсади дар амал татbiқ намудани «Консепсияи гузарish ба taҳsiloti raқamī dar Ҷumҳuриi Toҷikiстон барои давраи то soli 2042» Loиҳai Barномai navи Системai ittiлоotии idorai soҳaи maorif va ilmi Ҷumҳuриi Toҷikiстон aйни замон мавриди taҳия va tатbiқi piloti қарор dorad. Barномai mazkur az ҷonibi ширкатi bайнalmilalii «IRTech»-i (Federatsiya Russia) taҳия shuda istodaast. Системai ittiлоotии idorai soҳaи maorif va ilmi Ҷumҳuриi Toҷikiстон az як қатор funksiyoxo iborat mебошад: peshburdi maъlumot oид ба ҳар як muassisaи taъlimi; banakshagiрии равандi taъlim; taҳxияи chadvali darsҳo va chadvali barguzorii chorabiniҳo; roҳandozii журнали sinfiи elektronii va rӯznomai elektronii; baҳisobigiriи хонандагon ва volidoni onҳo; baҳisobigiriи kadrii kormandon; tashakkuli равандi donishomӯzii хонандагon; peshburdi parvandai shahsii хонандагon va omӯzgoron; почtaи elektronii korporativi, lavҳai эъlonҳo; tashakkulёbii hukori ҳisobotҳoи taҳlliй va omorӣ dar ҳamaи satxҳo; idorakunii soҳaи maorif dar aсоси ittiлоot dar ҳamaи satxҳo; idorakunii moliajvӣ dar ҳamaи satxҳo.

Қайд кардан бамаврид аст, ки дар бунёди низоми ittiлоotии soҳaи maorifi ҷumҳurӣ, ki mutobiқ ба nizomi Ҳukumatи elektronii mебoшад, az ҷonibi ширкатi bайнalmilalii

«IRTech»-и (Федератсияи Россия) вобаста ба такмил ва азnavсозии низоми иттилоотию идоракуни маориф ва илм бо иштироки кормандони марказҳои технологияи информатсионӣ ва коммуникатсия аз 6 май то 21-уми майи соли 2024 семинари омӯзишиҳои маҷозӣ (онлайнӣ) баргузор карда шуд.

Бо мақсади татбиқи барномаи давлатӣ ва Консепсияи гузариш ба таҳсилоти рақамӣ то давраи соли 2042, дар ҳамкорӣ бо Хазинаи қӯдакони Созмони Милали Муттаҳид (ЮНИСЕФ) пеш аз ҳама, оид ба харитакунонии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ (GIGA) бо иштироки директорони марказ ва бахшҳои технологияи информатсионӣ ва коммуникатсияи назди раёсат ва шуъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ омӯзишҳо баргузор намуд. Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳавасмандии худро ҷиҳати шомил шудан ба Ташабbusi ГИГА - ташабbusi ҷаҳонии ЮНИСЕФ-ITU оид ба пайваст кардани ҳар як мактаб ба интернет ва ҳар як ҷавон ба маълумот, имконияти ва интихоби беҳтарин изҳор карда, аллакай дар ин самт як қатор корҳоро ба анҷом расонид. Дар натиҷаи таҳлилҳо бевосита аз ҷониби Маркази ҷумҳуриявии технологияи иттилоотӣ ва коммуникатсияи Вазорати маориф ва илми Тоҷикистон ва ғурӯҳи машваратии «ICON-INSTITUTE» таҳти роҳбарии Майк Ҷенсен дастуре таҳия шуд, он харитакашии пайвастагии мактабҳо ба интернет ва стратегияи амал ва арзёбии вазъи кунуни инфрасоҳтори маорифро пешниҳод мекунад.

Маркази ҷумҳуриявии технологияи информатсионӣ ва коммуникатсия дар робита ба таваҷҷӯҳи роҳбарияти кишвар дар самти пешбуруди барномаи рақамӣ тавассути такмил додани инфрасоҳтори интернет ҳамеша талош менамояд.

Таҳияи Саиди ФАЗЛ

ДУНЁИ ҚӮДАКОН

Агар ҳоҳед, фарзандонатон боҳуш бошанд, ба онҳо қисса ҳонед, агар ҳоҳед, ки хеле боҳуш бошанд, барояшон бештар қисса бихонед!

Алберт Эйнштейн

Тақрибан ҳама ҳақиқате, ки бо садоқат баён мешаванд, тавассути қӯдакон аст.

Оливер Уэнделл Холмс

Рӯҳи инсон бо будан дар канори қӯдакон шифо меёбад.

Ф.М.Достоевский

Қӯдакон на танҳо маъсум ва кунҷкованд, балки мусбатандеш, пурлаззат ва аз ҳама муҳимтар сабабгори шодиянд, бо як қалом, онҳо ҳамон ҷизе ҳастанд, ки бузургтарҳо орзуяшро доранд!

Кэролин Хейвуд

Ҳанӯз касе ҳамдилӣ, меҳрубонӣ ва саховати рӯҳи як қӯдакро дарк накардааст: системаҳои омӯзиш бояд барои бозкушои ин ганҷина талош намоянд.

Эмма Голдман

Агар таҳайюли як қӯдакро нобуд қунед, ё камарзиш ҷилва диҳед, имконияти дар зиндагӣ муваффақ шуданашро аз дасташ мегиред, таҳайюл як кори одиро ба як кори бузург табдил медиҳад ва аз кӯҳнаҳо нав месозад.

Лайман Фрэнк Баум

Таҳияи Абдуллоҳи Қодирӣ

100 САНАИ МУҲИММИ ТАЪРИХӢ ДАР 100 СОЛИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

(солҳои 1924 – 2024)

Муҳимтарин ҳаводис ва рӯйдодҳо дар давоми 100 соли таъсисёбии Тоҷикистон

1. 14 октябри соли 1924 - Тақсимоти миллии ҳудудии Осиёи Миёна ва ташкил ёфтани ҷумҳуриҳои Туркманистон, Ӯзбекистон ва Тоҷикистон
2. 14 октябри соли 1924 - Таъсисёбии Ҷумҳурии Муҳтори Шуравии Сотсиалистии Тоҷикистон
3. 15 марта соли 1925 – Ба дəҳаи Душанбе мақоми шаҳр дода шуд.
4. Соли 1926 - Мувоғиқи барӯйхатгирии аҳолӣ дар Ӯзбекистон дар шиносномаи тоҷикон маҷбуран онҳоро ӯзбек навиштанд.
5. Солҳои 1929 – 1939 - Дар Тоҷикистон алифбои лотинӣ амал мекард.
6. Соли 1929 - Дар Тоҷикистон аввалин Театри касбии тоҷик ба номи Абулқосим Лоҳутӣ ташкил ёфт.
7. 16 – уми октябри соли 1929 - Қабули Эъломия дар бораи таъсисёбии Ҷумҳурии Шуравии Сотсиалистии Тоҷикистон.
8. 28 – уми априли соли 1929 Конститутсияи нахустини ҶМШС Тоҷикистон қабул карда шуд.
9. Соли 1929 - Шаҳри Душанбе номи Сталинободро гирифт.
10. 2-юми июни соли 1929 – Таъсиси сирқи тоҷик
11. Соли 1932 – Кинои Тоҷик таъсис ёфт.
12. Соли 1931 – Аввалин осорхона дар ҶШС Тоҷикистон таъсис ёфт.
13. 25 февраля соли 1931- Қабули Конститутсияи ҶШС Тоҷикистон
14. 13 января соли 1932 - Кумитаи радиои Тоҷикистон ташкил ёфт.
15. Соли 1932 - Таъсиси «Тоҷикфилм»
16. Соли 1933 - Таъсиси китобхонаи илмӣ - оммавии ба номи А. Фирдавсӣ
17. Соли 1934 - Таъсиси иттилоғи нависандагони Тоҷикистон
18. Соли 1934 - Донишкадаи кишоварзии Тоҷикистон (ҳоло Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур) таъсис ёфт.
19. Солҳои 1936 – 1991 - Шаҳри Хӯҷанд ба Ленинобод табдили ном кард.
20. 1 марта соли 1937 - қабули Конститутсияи ҶШС Тоҷикистон



Рафти амалиёти Ҷанги дуюми ҷаҳонӣ

26. Солҳои 1941 - 1945 - Аз Тоҷикистон зиёда аз 250 000 нафар ба фронт фиристода шуд.
27. Солҳои 1941 – 1945 - Ҷанги Бузурги Ватанӣ

21. Соли 1937 - Аввалин неругоҳи обии барқӣ дар Тоҷикистон бо номи Варзоби Боло соҳта шуд

22. Соли 1938 – Филармонияи давлатии Тоҷикистон ифтитоҳ гардид.

23. Соли 1939 – Донишгоҳи тибии Тоҷикистон ба фаъолият шурӯъ кард.

24. 1 сентябри соил 1939 - Оғози Ҷанги дуюми ҷаҳонӣ

25. Солҳои 1939 – 1945 -

28. Соли 1944 - Нишони «Аълочии маорифи ҳалқ» дар Тоҷикистон таъсис дода шуд.
29. Солҳои 1946 – 1956 - Ба ҳайси котиби якуми Ҳизби коммунистии Тоҷикистон фаъолият намудани Бобоҷон Гафуров
30. 21 марта соли 1947 Донишгоҳи миллӣи Тоҷикистон таъсис ёфта, аз 1сентябри соли 1948 ба фаъолият оғоз намудааст.
31. 14 апрели соли 1951 - Академияи илмҳои Тоҷикистон таъсис ёфт.
32. Солҳои 1956 – 1961 - Ба ҳайси котиби якуми Ҳизби Коммунистии Тоҷикистон фаъолият намудани Турсун Ӯлҷабоев
33. Соли 1956 - Донишкадаи политехникии Тоҷикистон ифтитоҳ гардид.
34. Соли 1958 - Неругоҳи обии барқии Сарбанд ба истифода дода шуд.
35. 7 ноябри соли 1959 - Студияи телевизионии Тоҷикистон ба фаъолият шурӯй намуд.
36. Солҳои 1961 – 1982 - Ба ҳайси котиби якуми Ҳизби коммунистии Тоҷикистон фаъолият намудани Ҷаббор Расулов
37. 2 январи соли 1963 - Ҷоизаи ба номи А. Рӯдакӣ, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, ҳунар ва меъморӣ эҳдо мешавад, таъсис ёфт.
38. 15 марта соли 1971 - Донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ кушода шуд
39. Соли 1971 - Театри ҷавонони ба номи М. Воҳидов ба фаъолият оғоз намуд.
40. Соли 1972 - Бори аввал китоби «Тоҷикон»-и Бобоҷон Гафуров бо забони русӣ нашр гардид.
41. Соли 1973 - Донишкадаи санъати Тоҷикистон кушода шуд.
42. 27октябри соли 1976 ба тарзи расми ба соҳтани НОБ-и Роғун оғоз намуданд.
43. Соли 1978 - Конститутсияи охирини ҶШС Тоҷикистон қабул карда шуд.
44. Соли 1980 - Донишкадаи забонҳои Тоҷикистон кушода шуд.
45. 10 августи соли 1990 – Ҳизби демократии Тоҷикистон таъсис ёфт.
46. 29 ноября соли 1990 – Қаҳҳор Махкамов ба ҳайси Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Маҷлиси Шурои Олӣ интиҳоб гардид.
47. 28 июня соли 1991 – таъсиси Бонки миллӣи Тоҷикистон
48. 31 августи соли 1991 – ҶШС Тоҷикистон номи Ҷумҳурии Тоҷикистонро гирифт.
49. 9 сентябри соли 1991 – Соҳибистиклол гардидани Тоҷикистон
50. 24 ноября соли 1991 – Раҳмон Набиев ба таври раъйпурсии умумиҳалқӣ Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон интиҳоб гардид.
51. 26 февраля соли 1992 – Тоҷикистон ба Созмони байналмилалии амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо (ОБСЕ) шомил шуд.
52. 2 марта соли 1992 – Тоҷикистон узви Созмони Миллали Муттаҳид (СММ) гардид.
53. 16 ноября соли 1992 – то 2 – декабр - Иҷлосияи 16Шурои Олии Тоҷикистон дар шаҳри Ҳуҷанд гузаронда шуд.
54. 1992 – 19 ноябр - Раиси Шурои Олӣ интиҳоб гардидани муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон.
55. 1992- 24 ноябр - Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда шуд.
56. 1992 – 9 январ - Муносибатҳои дипломатӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Эрон барқарор шуд.
57. 1992 – 29 январ - Муносибатҳои дипломатӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Туркия барқарор карда шуд.
58. 1992 – 28 август - Муносибатҳои дипломатӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳиндустон барқарор карда шуд.
59. 1992 – 22 октябр - Муносибатҳои дипломатӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ӯзбекистон барқарор карда шуд.
60. 1993 - 7 апрел - Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ташкилоти СММ доир ба маориф, илм ва фарҳанг (ЮНЕСКО) шомил гардид.
61. Солҳои 1992 – 1997 - Ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон
62. 1993 – 23 феврал - Артиши миллии Тоҷикистон таъсис ёфт.
63. 1993 – 28 декабр - Нишони давлатии ҶТ қабул карда шуд.
64. 1993 – 23 май - «Рӯзи ҷавонон» ҷаҳон гирифта мешавад.
65. 1994 - 4-19 апрели то 27-июни соли 1997 - Давраҳои музокироти сулҳ байни намояндагони ҳукумат ва муҳолифин

66. 1994 - 7 сентябр - Суруди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда шуд.
67. 1994 – 6 ноябр - Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда шуд.
68. 1994 – 10 декабр - Ҳизби халқӣ – демократии Тоҷикистон таъсис ёфт.
69. Соли 1996 - Оғози ҳамкории Тоҷикистон бо Созмони ҳамкориҳои Шанхай (СХШ)
70. 1996 – 15 июн - Ҳизби сотсиалистии Тоҷикистон таъсис ёфт
71. 1997 – 27 июн - Ба имзо расидани «Созишномаи умумии истиқори сулҳ ва ризояти миллӣ дар Тоҷикистон» дар шаҳри Маскав
72. 1997 - 8 сентябр - Садриддин Айнӣ бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон сазовори унвони «Қаҳрамони Тоҷикистон» гардид.
73. 1997 - 8 сентябр - Бобоҷон Гафуров бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон сазовори унвони «Қаҳрамони Тоҷикистон» гардид.
74. 1998 – 18 март - Ҳизби сотсиал - демократии Тоҷикистон таъсис ёфт.
75. 1999 - сентябр - 1100 – солагии давлатдории Сомониён дар Тоҷикистон ҷашн гирифта шуд.
76. 1999 – 11 декабр - Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сазовори унвони «Қаҳрамони Тоҷикистон» гардид.
77. 2000 – 30 октябр - Оғози фаъолияти пули миллии «Сомонӣ»
78. 2000 - Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Ҷоизаи байналхалқии сулҳ мушарраф гардид.
79. 2000 – 10 ноябр - Вилояти Ленинобод ба вилояти Суғд табдил дода шуд.
80. 2002 – 18 май - Сокинони шаҳри Душанбе аввалин маротиба бо шабакаи интернет пайваст гардиданд.
81. 2002 – 12 май - Рӯзи «Шашмақом» эълон гардид. Минбаъд ҳар сол ин рӯз ҷашн гирифта мешавад.
82. 2005 – сентябр - Студияи телевизионии – «Сафина» (ТВС) таъсис ёфт.
83. 2005 – 20 октябр - Ҳизби ислоҳоти иқтисодии Тоҷикистон таъсис ёфт.
84. 2005 – 15 ноябр - Ҳизби аграрии Тоҷикистон таъсис ёфт.
85. 2005 – 2015 - Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои ҳаёт»
86. 2006 – сентябр - Maxsus барои наврасон студияи оинай нилгун бо номи «Баҳористон» таъсис ёфт.
87. 2006 - Бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Соли бузургдошти тамаддуни ориёй» эълон карда шуд.
88. 2007- Аз тарафи ЮНЕСКО «Соли Ҷалолиддини Румӣ» эълон гардид.
89. 2008 – 5 октябр - Студияи ҷумҳуриявии «Ҷаҳоннамо» таъсис ёфт.
90. 2009 – 5 октябр - Қонуни нави забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул карда шуд ва минбаъд ин рӯз ҳамчун «Рӯзи забон» кайд карда мешавад.
91. 2010 - Дар Тоҷикистон «Соли маориф ва фарҳангӣ техникий» эълон карда шуд.
92. 2010 - Конфронси байналмилалии даҳсолаи амалиёти «Об барои ҳаёт» гузаронида шуд.
93. 2010 – 23 феврал - аз тарафи СММ иди Наврӯз ҷашни байналмилаӣ эълон карда шуд.
94. 2012 – 20 март - Ифтитоҳи расмии «Китобхонаи миллии Тоҷикистон»
95. 2012 – 10 декабр – Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Созмони Умумиҷаҳонии Савдо аъзо шуд.
96. 2015 - Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон соли «Оила» эълон гардид.
97. 2017 - Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон соли «Ҷавонон» эълон карда шуд.
98. 2018 – 2028 - Даҳсолаи байналмилалии «Об барои рушди устувор»
99. 2019 - 2021- «Солҳои рушди деҳот, сайёҳи ва ҳунарҳои мардумӣ» эълон гардид.
100. Соли 2024 – Бахшида ба 30 – солагии Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон «Соли маърифати ҳуқуқӣ» эълон карда шуд.

**Таҳияи Файзалӣ ҚАЮМОВ –
муовини директор оид ба илм ва
инноватсияи мактаби Президентӣ барои
хонандагони болаёқат дар ноҳияи Кӯшониён,
Аълоочии маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон**

НАҚШИ ГЕОФАРҲАНГИИ ЗАБОНИ ТОҶИКӢ-ФОРСӢ ДАР МИНТАҚАИ ОСИЁИ ҶАNUБӢ

Забон неъмати бебаҳои зиндагии аҳли башар мебошад. Инсон фақат тавассути забон метавонад эҳсос ва фикру андешаҳои худро иброз намояд. Миллати шарафманди тоҷик таъриху фарҳанги камназири худро бо ҳамин забон иншо ва ба ҷаҳониён муаррифӣ кардааст.

Эмомалӣ РАҲМОН



Мирсаид
РАҲМОНОВ –
ходими калони
иљмии шуъбаи
Осиёи Ҷанубу
Шарқии Академияи
иљмии иљмҳои
Тоҷикистон

5 октябри соли 2009 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба тасвиб расид ва ин сана чун Рӯзи забони давлатӣ эълон гардида, ба феҳристи ҷаҳонҳои давлатӣ ва миллӣ ворид карда шуд. Дар робита ба баланд бардоштани мақоми забони давлатӣ ва рушди он 28 ноябри соли 2020 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Барномаи рушди забони давлатӣ барои солҳои 2020–2030» тасдиқ карда шуд. Забон дар ҳамаи давру замонҳо рукни асосии давлатдорӣ миёни қавму мардуми ҷаҳон буда, дар раванди давлатдорӣ нақши муҳим мебозад. Мавриди зикр аст, ки қишварҳои олам бо тамаддун, фарҳанг, забону адабиёт ва донишмандону мутафаккирони худ мақому манзулаташонро дар ҷаҳон пойдору устувор нигоҳ дошта, равишу усули геофарҳангиро тақвият мебахшанд. Зоро ин ҳама ба монанди нардбоне мебошанд, ки ин ё он қишвар тавассути он метавонад худро ба сӯйи қуллаҳои баланд расонад. Минтақаи Осиёи Ҷанубӣ, аз ҷумла, Ҳиндустону Покистон аз қишварҳои мебошанд, ки бо тамаддуну фарҳангу таърихи қадимаи муштараки худ бо Осиёи Марказӣ, ба ҳусус, Тоҷикистон шуҳрату шукӯҳ дорад. Бояд қайд, ки Ҳиндустону Покистон аз сераҳолитарин қишварҳои дунё буда, дар минтақаи Осиёи Ҷанубӣ ҷойгиранд, ки ҳар сол дар нимаи моҳи август ё дақиқтар 14 ва 15-уми августи 1947 истиқполии худро дарёфт намуда, таҷпил менамоянд.

Мавриди зикр аст, ки забони давлатӣ сарвату сармояи бебаҳо мебошад. Зоро фақат тавассути ҳамин забон метавон эҳсос ва фикру андешаҳои худро хубу ифоданок иброз намуд. Дар воқеъ, забон оинаи пурчило, ҷаҳони маънавӣ ва хираду маърифати ҳар як ҳалқу миллат ба шумор рафта, он дар фарҳангу тамаддуни ҳалқу миллати мо - тоҷикон чун зербинои худшиносиву ҳувияти миллӣ ва омили аслии ҳифзи он ба шумор меравад. Зоро ин забон бо шеваҳои зебову ширинаш заминаи донишу маърифати дар тӯли ҳазорсолаҳо



андӯхтаи мардумро дар худ нигоҳ доштааст, гӯётарин далели ҳастӣ ва мақоми ҳаётбахши он дар сарнавишти таърихии қавму миллатҳои гуногуни ҷаҳон, ба ҳусус, шибҳи қораи Ҳинд нақши таъриҳсоз бозидааст. Тибқи баррасиҳо, забони тоҷикӣ-форсӣ дар шумули қадимтарин забонҳои бостонист, ки то ба имрӯз дар марказу шуъбаҳои донишгоҳҳои ҷаҳон мавриди омӯзиш қарор мегирад.

Бо вучуди он ки Ҳиндустону Покистон бо қишварҳои Осиёи Марказӣ ва ҳусусан, Тоҷикистон ҳамсарҳад нестанд, мардумони ин сарзамин аз давраҳои гузашта бо ҳам равобит ва пайванди муштараки қавӣ доштанд, ки дар он саҳми адіbon назаррас мебошад. Бояд зикр кард, ки ҳамаи муносибатҳо асосан дар заминаи тамаддун, забон, фарҳанг ва тиҷорат сурат мегиранд ва ин анъана то имрӯз идома дорад. Ин буд, ки бештари донишмандони Осиёи Марказӣ, ба ҳусус, Тоҷикистон ба ин сарзаминҳо

сафар карда, забону адабиёти тоҷикӣ-форсиро бо нашри девону осори пурарзишашон ҳифз карда, ташвиқу тарғиб намуданд. Шаҳрҳо ва маҳаллаҳои гуногуни ин манотиқ, ба монанди Дехлӣ, Агра, Тӯғлақобод, Муршидобод, Колкатта, Лоҳур, Мултон, Пешовар, Кашмир, Ҳунза, Гилгету Свот аз ҷойхое мебошанд, ки дар онҳо шахсиятҳои донишманд, аз қабили Мирзо Голиб, Мирзо Абдулқодири Бедил, Амир Ҳусрав, Низомиддин Авлиё, Маъсүди Саъди Салмон, Саид Шоҳ Фатҳи Алии Вайсӣ (1816-1886) фаъолият доштанд. Файласуфи Шарқу Ғарб Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ шефтаи забону адаби форсии тоҷикӣ (дарӣ) шуда, чунин сурудааст:

***Гарчи ҳиндӣ дар узубат шаккар аст,
Тарзи гуфтори дарӣ ширинтар аст.***

Ҳамин корҳои шоиставу накуи онҳо мебошад, ки Президенти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ин донишмандон ҳамеша арҷузорӣ намуда, зимни сафари худ ба Ҳиндустон дар соли 2006 аз марқади шоири ширинзабони тоҷик Мирзо Абдулқодири Бедил дидан намуданд. Мавриди зикр аст, ки забони форсӣ-тоҷикӣ тибқи сарчашмаҳо, дар сарзаминҳои Осиёи Ҷанубӣ беш аз 600 сол ё дақиқтар аз соли 1203 то соли 1837 чун забони давлатӣ маҳсуб ёфта, ба ҳайси забони гуфтугӯи байни миллатҳо мавриди истифода қарор мегирифт. Ҳамин тариқ, он на танҳо забони аҳли дарбор, балки забони адабиёт, сиёсат, маориф дар Осиёи Ҷанубӣ, аз ҷумла, Ҳиндустон, Покистон ва Бангладеш маҳсуб мейёфт. Ахиран ҳукумати Ҳиндустон забони форсӣ-тоҷикиро дар доираи сиёсати наъ оид ба маориф ба феҳристи забонҳои классикии Ҳиндустон шомил намуд. То ин замон забонҳои тамилий, санскрит, каннада, телегу, малаялам ва ория ба он шомил будаанд. Тибқи сарчашмаҳо, дар заминай ҳамин забони ширину шевову форам дар ин сарзамини сермиллат забони урду эҷод шуда, вожаҳои зиёде ба забонҳои дигар, аз ҷумла, панҷобӣ, синҷӣ, ғанголӣ, гучаратӣ ва қашмирӣ таъсир гузаштаанд, ки имрӯз ҳар қадоми ин забонҳо миллионҳо нафар гӯянда дорад. Дар асри XVI донишмандони зиёди форсу тоҷик аз Эрону Афғонистону Қовалоуннаҳр ба ин ҷо даъват шуданд, то дар омӯзиши забону адабу ҳунар ба мардум қумак расонанд. Ҳамин тавр, тавассути ин бузургони адаб забони форсӣ-тоҷикӣ на танҳо дар шаҳрҳо, балки дар деҳот низ паҳн гардид ва то дараҷае шуҳрату маъруфият пайдо кард, ки ба андешаи муҳаққиқ Музаффар Алам, наздик буд, ки мақоми забони яқумро ишғол намояд. Дар тӯли таъриҳи ин забон дар соҳаҳои маориф, адабиёт, мақомоти судӣ ва мавзезъҳои ҳукмронии ҳокимон дар Ҳайдаробод то соли 1884 мақоми расмӣ дошт. Мансабдорону коргузорони англистабор дар коллеҷҳои таъсисдодаи ин ҷо забони форсӣ-тоҷикиро омӯҳта, ба дараҷаи профессорӣ расиданд.

Ҳамин тариқ, то ба имрӯз дар марказу шуъбаҳои донишгоҳҳои Ҳиндустону Покистон забони форсӣ-тоҷикӣ мавқеи шоиста дошта, дар садову симои ин кишварҳо ба ин забон барнома таҳия мекунанд. Дар Доғонишиҳои Панҷоби Покистон таълими забони форсӣ дар соли 1870 бо таъсиси Коллеҷи шарқӣ оғоз шуда, дар соли 1922 дарсхои зинаи болоӣ, аз ҷумла, дар магирстратура, ба роҳ монда шуданд. Дар Доғонишиҳои Сринагари Кашмир аз соли 1969 маҷаллаи «Доғониши» ба забони форсӣ-тоҷикӣ нашр мешавад. Дар ин даврони тулонӣ китобу дастхатҳои зиёде нивишта шуда, садҳо шоири ориф шеъру ғазалҳои худро эҷод карданд, ки то имрӯз дар баъзе китобхонаву марказҳои манотиқи Осиёи Ҷанубӣ ва Бенгал нигоҳдорӣ мешаванд. Дар шаҳри Калкuttaи Ҳиндустон 5-6 рӯзномаи форсӣ-тоҷикӣ (бо шумули «Султон-ул-аҳбор» ва «Дурбин») дар миёнаҳои асри 18 ва охири асри 19 мураттаб нашр мешуд. Ин арзишу шуҳрати забони тоҷикӣ-форсиро дар минтақа нишон медиҳад. Аввалин маротиба рӯзномаи «Миръот-ул-аҳбор» дар шаҳри Калкutta дар солҳои 1822-23 зери назари Рача Рам Моҳан Рой ба чоп расид. Ҳафтакономаҳои форсӣ-тоҷикии «Ҳиндустон» (1810), «Миръот-ул-аҳбор» (1822) чун намунаи беҳтарини нашрияҳо метавон ҳисоб намуд. Аз соли 1944 то имрӯз Анҷумани дӯстдорони адабу забони тоҷикӣ чун яке аз машҳуртарин маркази озодандешони адабии Ҳиндустон буда, аъзои он (аз ҳама қиширҳои чомеа) барои рушд ва нумуни адабиёт, забон, фарҳанг ва илм бо гузарондани семинару маҳфилҳои доҳилий ва байнамилалӣ фаъолият мекунад. Бояд зикр кард, ки анҷуман дорои утоқи коллексияи шаҳсии Доктор Муҳаммад Исҳоқ (ташаббускори таъсиси Анҷуман), толори китобхонӣ ва маҳфилу семинарҳои илмӣ ва китобхонаи арзишмандест, ки саршор аз китобу дастхатҳои нодир, қадима ва муосир ва маҷаллаи илмии дузабона (англисӣ ва форсӣ-тоҷикӣ) зери унвони «Индо-ироника» мебошад, ки муҳаққиқон метавонанд аз он истифода намоянд. Анҷумани мазкур ба таври доимӣ машварату ҷорабиниҳои илмиро бо забонҳои англисӣ, ҳиндӣ, урду ва форсӣ-тоҷикӣ мегузаронад. Бо ташабbusi шоир ва Қаҳрамони Тоҷикистон, устод Мирзо Турсунзода адабони маъруфи Ҳиндустону Покистон ба хотири арҷу эҳтироми

бузургони адабу забон ва ворисони онҳо ба Тоҷикистон ташриф меоварданд. Ҳамин тарик, донишмандон бо адибон, ба ҳусус, бо Мирзо Турсунзода, Сотим Улугзода, Мирсаид Миршакар ва дигарон робитай адабӣ ва дӯстӣ барқарор намуданд, ки ин ҳама чун рӯйдоди муҳими фарҳангӣ дар рушди дипломатияи фарҳангӣ миёни ин кишварҳо маҳсуб мёёбад. Дар воқеъ, Мирзо Турсунзода бо асарҳояш (аз ҷумла, «Қиссаи Ҳиндустон»), «Аз Ганг то Кремл», «Садои Осиё» тавонист пайванди адабу забону фарҳангро бо олимону шоирони муборизи меҳанпарасти Ҳиндустону Покистон чун рамзи дӯстии миёни тамоми ҳалқҳои ин кишварҳоро фароҳам созад. Барои боз ҳам вусъат бахшидани ин пайвандҳои илмиву адабӣ, донишманду давлатмардони кишварҳо зарур аст, то рафту омадро байн марказҳои илмӣ таҳқим бахшанда, омӯзишу ҳифзи дастхатҳои қадимаи форсӣ-тоҷикиро муштаракона роҳандозӣ намоянд. Миёни шаҳрҳои Душанбе, Ҳуҷанд, Қӯлобу Ҳоруғ, Ҷӯрупешовар, Ҷоҳирии Қалқуттаву Муршидобод, Ҳайдарободу Агра хатсайрҳо ташкил бояд кард, то равобити дипломатияи фарҳангӣ тақвият ёфта тичорату саёҳат баҳри осоиштагии мардумони яқдигар рушд ёбад.

Хулосаи қалом, минтақаи Осиёи Ҷанубӣ, ҳусусан, Ҳиндустону Покистону Бангладеш бо донишмандони бузурги форсу тоҷик дар тарбияи маънавии инсонҳо нақши муассир гузаштааст. Бо эълон гардидани “Соли маърифати ҳуқуқӣ” мо – донишмандонро зарур аст, то бештар ба мақому мартабаи бузургони забону адаб таваҷҷӯҳ намуда, заминаҳои ҳуқуқӣ, моддӣ ва иҷтимоӣ, санаду қонунҳо, нақшу арзиши забони давлатиро, ки аз сарвати бебаҳои миллат маҳсуб мешавад, арҷ гузашта, дар рушди геофарҳангӣ саҳми сазовор гузорем.

Рустам ВАҲҲОБЗОДА

ТОҶИК

*Гавҳарам тоҷик, маконам тоҷикист,
“Миллатам тоҷик, забонам тоҷикист”.
Тоҷикӣ чун лафзи аҳли ҷаннат аст,
Ин ҷаҳону он ҷаҳонам тоҷикист.
Фӯтаси рангинкамонам дар миён,
Ҳам замин, ҳам осмонам тоҷикист.
Ҳалқа андар гардани гардун зада,
Ин каманди Каҳқашонам тоҷикист.
“Бишнав аз най чун ҳикоят мекунад”:
Мағзи нойи устуҳонам тоҷикист.
Бар тани ман номи дигар мениҳӣ?
Чун кунӣ ҷонам? Ки ҷонам тоҷикист!
Аз даҳони хеш мегӯям сухан,
Эй даҳанмардум! Даҳонам тоҷикист.
Гулфишону базрафшонам якест,
Ҳам баҳору ҳам ҳазонам тоҷикист.
Аз насиими Рукнободам шунав:
Бӯйи Ҷӯйи Мӯлиёнам тоҷикист.
Серҷашмам чун Самарқанди чу қанд,
Қурси ҳуршедии нонам тоҷикист.
Ин дару он дар ҳама дурри дарӣ,
Исфара то Исфаҳонам тоҷикист.
Балху Шерозу Бухорову Ҳисор,
Суғду Вахшу Ҳутталонам тоҷикист.
Асли тоҷик одамийят будааст,*

*Одамийятро нишонам тоҷикист.
Ормони тоҷикӣ – ҳайри башар,
Бе шару шӯр ормонам тоҷикист.
Тоҷикӣ дар хоб ҳам гӯям сухан,
Баски дар рӯҳи равонам тоҷикист.
Гар ҳаёле бигзарад аз дил ниҳон,
Бегумон ҳарфи ниҳонам тоҷикист.
Гар гумоне бигзарад андар ҳаёл,
Ҳам ҳаёлу ҳам гумонам тоҷикист.
Мордӯшо, бар сари бемагзи ту
Зарбати гурзи гаронам тоҷикист.
Шоҳиди гӯёи оғози вучуд –
Бораи Майтайниёнам тоҷикист.
Ҷӯйборонанд бо ман ҳамзабон,
Шарфай оби равонам тоҷикист.
Ҳамзабони ман бувад кабки дарӣ,
Мисли ў сабки баёнам тоҷикист.
Бе парасту нест сақфи хонаам,
Лафзи мурғи ошёнам тоҷикист.
Достони ростон шаҳномаам,
Паҳлавии паҳлавонам тоҷикист.
Истода ҳамчӯ Коҳи садсутун,
Пайкари Боми Ҷаҳонам тоҷикист.
Будаму бошам ҳамон, ки будаам,
Ҷовидона ҷовидонам тоҷикист.*



САМАРАНОКИИ САВОЛНОМАҲОИ ОМЕХТА

Дар Тоҷикистон барои ба меъёрҳои байналмилалӣ ва стандартҳои ҷаҳонӣ мутобиқ гардонидани низоми таҳсилоти миллӣ тадбирҳои мушаххас ва судманд андешида мешаванд. Гузаштан ба муносабати босалоҳият ба таълим амири зарурӣ мебошад, зоро он ба хотири мутобиқи талаботи рӯз ба роҳ мондани таълим нигаронида шудааст.



**Азмиддин
УБАЙДОВ – омӯзгор
аз ноҳияи Маҷҷаҳон**

Ба хотири муайян намудани вазъи татбиқи муносабати босалоҳият ба таълими физика, мо дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии №6-и ноҳияи Маҷҷаҳон ҷиҳати ошкорсозии дараҷаи дониш, маҳорат ва малакаи хонандагон бо назардошти маводи барномаи таълими фанни физика ва роҳнамои омӯзгор байни хонандагони синфҳои 9 озмоиши педагогӣ гузаронидем. Дар оғози соли таҳсил (оғози таҷриба) ва дар интиҳои соли таҳсил (интиҳои таҷриба) барои санчиши дониш, маҳорат ва малакаи хонандагон аз саволномаҳои маҳсус истифода бурдем. Зимни таҷриба дараҷаи босалоҳияти хонандагон аз фанни физика тибқи нишондод муқаррар карда шуд. Ҳадафи озмоиши мазкур тасдиқи самаранокии муносабати босалоҳият дар инкишоф додани фаъолияти эҷодкории хонандагони муассиса, дар дарсҳои физика ва омӯзиши қонунмандии хоси раванди педагогӣ, ки бо татбиқи муносабати босалоҳият ҷиҳати такмили таҳсилоти хонандагон алоқаманд аст, мебошад. Ба сифати меъёри самаранокии равишҳои озмоиши истифодакардаи мо баҳри ташаккул ёфтани савияи дониш, маҳорат ва малакаҳои амалии (салоҳиятҳои) хонандагон мушаххасоти зерин қайд карда шуд:

– шарҳ додани мағҳумҳо ва бузургиҳои физикӣ; татбиқ кардани мағҳумҳои физикии азҳудкардашуда барои шарҳи ҳодисаҳо, равандҳо, формулаҳо ва қонунҳои физикӣ; татбиқ намудани дониш, маҳорат ва малакаҳои азҳудкардашудаи хонандагон ҳангоми ҳал кардани навъҳои гуногуни масъалаҳои физикии сатҳи душвориашон гуногун; маълумот додан дар бораи соҳти асбобҳои физикӣ ва истифодаи баъзеи онҳо; гузаронидани навъҳои гуногуни озмоишиҳои физикӣ ва таҳлили натиҷаҳои онҳо.

Барои ҳосил кардани маълумоти саҳехӯ боэътиҳод усули омории P_N , яъне аз рӯи ҳисоби миёнаи арифметикӣ истифода бурда шуд: $P_N = \frac{n}{N} \cdot 100\%$

P_N – нишондиҳандай фаъолнокии хонандагон вобаста ба дараҷаи босалоҳиятӣ

N – шумораи умумии иштироккунандагон

n – шумораи хонандагон вобаста ба дараҷаи босалоҳиятӣ (сатҳи олӣ, миёна, бунёдӣ ва поёнӣ).

Тасвири комёбиҳои хонандагон дар ҷадвали 1 ба таври зайл дода шудааст:


Ҷадвали 1. Тасвири комёбиҳои таълими хонандагон аз фанни физика

Баҳогузорӣ ба сатҳи комёбиҳои (салоҳиятҳои) таълимӣ	Тасвири комёбиҳои таълими хонандагон
Поёнӣ	<p>Комёбиҳои маҳдуди ҳамаи натиҷаҳои пешбинишуда оид ба мавзуъ. Иҷрои амалҳо оид ба зоҳир намудани дониш, маҳорат ва малакаҳои муайян; изҳор кардани шавқи лаҳзавӣ ба омӯзиш ва фанҳои таълимӣ.</p> <p>Шаклҳои фаъолияти таҳқиқотию иртиботӣ ва иттилоотии сатҳи нокифояи ташаккул.</p>
Бунёдӣ	Комёбиҳои қисмати асосии натиҷаҳои пешбинишуда оид ба

	мавзуъ. Ичрои амалиёти тасдиқунандаи фаҳмиши донишу маҳоратҳои зоҳиршавии онҳо тибқи дархост. Амалиёт тибқи тартиби муайяншудаи амалҳои маълум дар сурати зарурат тавассути кумаку дастгирии омӯзгор, алгоритми маъмул дар сурати зарурат тавассути кӯмаки омӯзгор, нишон додани неруи зеҳнӣ ва шавқмандӣ ба таълим.
Миёна	<p>Комёбииҳои натиҷаи пешбинишуда дар таълим оид ба мавзуз дар сатҳи умумӣ; Ба таври кифоя азхуд намудани дониш, маҳорат ва малакаҳо дар сатҳи талабот ва истифодаи самарарабахши онҳо дар ҳолатҳои маълум. Амалиёти мустақилона ё бо кумаки андаки омӯзгор нишон додани ҳавасмандӣ дар раванди таълим ва доро гардидан ба натиҷаҳо.</p> <p>Ошкор намудани сатҳи ташаккули маҳорати фикрӣ, таҳқиқотӣ, иртиботӣ ва иттилоотӣ дар сатҳи кофӣ.</p>
Баланд (олӣ)	<p>Комёбииҳои пурра ва зиёда аз меъёр пешбинишуда ва ба нақшагирифташуда оид ба мавзуз. Озодона истифода бурда тавонистани дониш, маҳорат ва малакаҳои зарурӣ, қобилияти баланди мустақилона ва самарарабахш на танҳо дар ҳолатҳои маълум, балки дар ҳолатҳои нав дар ҳалли масъалаҳои мубрами ҳаётӣ. Нишон додани тамоюл ба эҷодкорӣ.</p> <p>Ташаккули комили маҳоратҳои фикрӣ, таҳқиқотӣ, иртиботию иттилоотӣ дар сатҳи зарурӣ ва салоҳияти баланду ташаккулёфтани хатмкунанда</p>

Ин методи қолабсозии математикию омориро барои асоснок ва тасдиқ кардани фарзияни пешниҳодкардаи худ дар бораи дараҷаи босалоҳиятии хонандагон аз фанни физика (саволномаҳои санчиший барои марҳилаи якум ва дуюм дар ҷадвалҳои 1 ва 2 оварда шудааст) истифода бурда, сатҳи дониш, малака ва маҳорати онҳоро санҷидем.

Ҷадвали 2. Саволномаи санчишии марҳилаи якум дар синфи 9-ум доир ба омӯзиши боби «Лаппишҳои механикӣ»

№	Салоҳиятҳои фанни	Саволҳо
1.	Мағҳум ва бузургииҳои физикий	<p>Маънои луғавии «резонанс»-ро бо тоҷикӣ нависед.</p> <p>Лаппиш гуфта, чӣ гуна ҳодисаи физикиро мёноманд?</p> <p>Амплитуда чӣ ҳел бузургии физикий мебошад?</p> <p>Ченаки басомадро дар системаи байналхалқии воҳидҳо нависед.</p>
2.	Истифодаи мағҳумҳои физикии имунофик ҳангоми шарҳи ҳодисаҳо ва равандҳои физикий	<p>Намудҳои лаппишро номбар кунед.</p> <p>Лаппишҳои озод чӣ гуна хосият доранд?</p> <p>Аз расми поёни истифода карда, гӯед, ки амплитудаи лаппиши ҷисм ба масофаи байни қадоме аз ҳарфҳои дар расм овардашуда баробар аст?</p>  <p>Расми 1.</p> <p>Ҳангоми аз назди хонаи истикоматӣ гузаштани мошини боркаши вазнин шишаҳои тирезаҳои хона ба лаппиш даромада, садо мебароранд,</p>
3.	Ҳ а լ қ а	Ҷисм дар муддати 1 дақиқа 600 лаппиш кард. Даври лаппиши ҷисм ҳисоб

		<p>карда шавад.</p> <p>Сақкои массааш 200гр, ки ба фанари саҳтиаш 0,2кН/м мустаҳкам аст, лаппиш меҳӯрад. Даври лаппиши раққосакро ҳисоб кунед.</p> <p>Даври лаппиши кадоме аз раққосакҳои математикии зерин аз ҳама калон аст?</p>
4.		<p>Расми 2.</p> <p>Вобастагии байни массаи бор дар раққосаки пружини гузошташуда ва саҳтии пружинҳо дар расми поёнӣ оврада шудааст. Гӯед, ки дар кадом ҳолат басомади лаппиши раққосаки фанарӣ зиёдтарин аст?</p>
		<p>Расми 3.</p> <p>Принципи кори соати меҳаникиро нависед .</p> <p>Дар асоси лаппиши аргамчини хонагӣ лаппишҳои озод ва маҷбуриро шарҳ дидҳед.</p>
5.	Шарҳ додани принципи амали асбобҳо ва истифодаи бальзи онҳо	<p>Расми 4.</p> <p>Лаппиши парҳои пашша бештар аст ё малах?</p> <p>Хусусиятҳои монандии лаппиши раққосаки математикий ва пружиниро нависед.</p> <p>Бо истифода аз раққосаки математикий, олоти вақт ва дарозисанҷ шитоби айтиши озодро муайян кунед.</p>

Натиҷаҳои арзёбии ибтидой, ки дар аввали соли таҳсил гузаронда шуда буд, собит намуд, ки дар раванди ичро кардани супоришҳо аз ҷониби хонандагон ба иштибоҳи зиёд роҳ дода шудаанд. Аз ҷумлаи камбудиҳо инҳо буданд: хонандагон асосан қоидаву қонунҳои физикиро азёд мекунанд, аммо онҳоро шарҳ дода наметавонанд; масъалаҳоро аз рӯи алгоритми маълум ҳал мекунанд, аммо маҳорати ками дар вазъиятҳои нав ҳал кардани масъалаҳоро соҳибанд; дар вақти ҳалли масъала дараҷаи мустақилияти хонандагон кам


эҳсос мешавад; онҳо номи асбоби физикӣ ва соҳаи истифодаи онро донанд ҳам доир ба соҳт ва тарзи кори он маълумоти кофири соҳиб нестанд; малакаи тартиби дурусту бехатари анҷоми таҷрибаи физикиро соҳиб нестанд.

Бо назардошти ин камбудиҳо, дар ҳамаи синфҳо татбиқи пурраи муносибати босалоҳият ҷоннок карда шуда, роҷеъ ба баланд бардоштани ҳамаи салоҳиятҳои фанни хонандагон корбарӣ ва дар охири соли таҳсил такроран санчиш гузаронида шуд. Санчиш аз рӯи саволномаи дар ҷадвали №3 овардашуда гузаронда шуд.

Ҷадвали 3. Саволномаи санчишӣ дар синфи 9 доир ба омӯзиши мавзуи «Линзаҳо. Ҳосилкунии тасвир дар линзаҳо»

№	Салоҳиятҳои умумифаннӣ	Саволҳо
1	Мағҳумҳо бузургиҳои физикий	<p>Таърифи линзаро баён кунед.</p> <p>Намудҳои линзаро мувофиқи расми поёни номнавис кунед.</p> <p>Расми 5.</p> <p>Масофаи қонунии линза гуфта чӣ гуна бузургии физикиро меноманд?</p> <p>Воҳиди қувваи оптикаи чист?</p>
2	Истифодаи мағҳумҳои физикии мувофиқ ҳангоми шарҳи ҳодисаҳо равандҳои физикий	<p>Линзаҳоро дар кучо истифода мебаранд?</p> <p>Тасвири ашё, ки тавассути линзай фурӯҳамида ҳосил карда шудааст, дорои чӣ гуна ҳосиятҳо аст?</p> <p>Вобаста ба мавқеъи ашё нисбат ба линза, мавқеи тасвир чӣ тавр тағиیر мейёбад?</p> <p>Ба тасвири ҳосилшудаи ашё дар экран нигариста, (расми поёни) гӯед, ки ба ҷои аломати? қадом навъи линза гузашта шудааст?</p> <p>Расми 6.</p>
3	Ҳал кардани навъҳои гуногуни масъалаҳои физикий	<p>Қувваи оптикаи линзай масофаи қонуниаш ба 25 см – ро ҳисоб намоед.</p> <p>Чисм (ашё) аз линза дар масофаи 25 см ҷойгир аст. Тасвир аз линза дар масофаи 1 м ҳосил шуд. Калонкунии линзаро ёбед.</p> <p>Масофа аз дилҳоҳ ашё то линза 10м ва аз линза то тасвир 2,5 м аст. Қувваи оптикаи линзаро ёбед.</p> <p>Дар экран, ки дар масофаи 12 м аз линза воқеъ аст, тасвири ашё 4 маротиба қалон ҳосил мешавад. Масофаи фокусии линзаро ёбед.</p>
4	Шарҳ додани принципи амали асбобҳо истифодаи	<p>Линзаҳо аз чӣ соҳта мешаванд?</p> <p>Хусусияти фарқунандагии линзаҳои барҷаста ва фурӯҳамида дар чист?</p> <p>Линзаҳо дар қадом асбобҳо истифода мешаванд?</p>

	баъзеи онҳо	Бо истифода аз расми поёнӣ тасвири ашёи А – ро ҳосил кунед.
5	Гузаронидани озмоиш	<p>Бо истифода аз линзай барҷаста, манбаи рӯшной ва ашё тасвири ҳақиқии ҷисмро ҳосил кунед. Масофаи конунӣ, қувваи оптикий ва қалонкуни линзаро ҳисоб намоед.</p>



Расми 7.

Таҳлили машқҳои иҷронамудаи хонандагон дар марҳилаи якум ва дуюми озмоиш сабит намуд, ки сатҳи ташаккулёбии савияи дониш, маҳорат ва малакаҳои амалии (салоҳиятҳои) хонандагон тағиیر ёфтааст. Натиҷаҳои озмоиши педагогӣ нишон дод, ки методикаи пешниҳодкардаи мо доир ба татбиқи муносибати босалоҳият ба таълими физика самаранок буда, баҳри баланд гардидани савияи дониш, маҳорат ва малакаҳои амалии (салоҳиятҳои) хонандагон аҳамияти қалон дорад.

Ҳамин тавр, истифодаи васеи ҷунин навъи саволномаҳо имкон медиҳад, ки дар раванди таълими физика ба натиҷаҳои назаррас ноил гардем. Муҳим ин аст, ки саволнома фарогири ҳамаи салоҳиятҳои фаннӣ бошад ва заминай моддию техникии муассиса имкон диҳад, то хонандагон тавонанд, таҷрибаҳоро анҷом диханд.

Ҷавони донишманд

Ҷавоне хирадманд аз фунуни фазоил ҳаззи воғир дошт ва табъи ноғир (аз донишҳои гуногун маълумоти зиёд дошт ва аз бисёр гап задан нафрат мекард). Ҷандон ки дар маҳофили донишманд нишастӣ (ҳар қадар дар мачлисҳои донишмандон менишаст), забон аз сухан бибастӣ (гап намезад).

Боре падара什 гуфт:

– Эй писар, ту низ он чӣ медонӣ, бигӯй!

Гуфт:

– Тарсам, ки бипурсандам аз он чӣ намедонам ва шармсорӣ барам (метарсам он чиро, ки намедонам, пурсида шармандаам қунанд).

Байт

Ногуфта надорад қасе бо ту кор,

Валекин чу гуфтӣ, далелаш биёർ!

Агар доно мебуд...

Ҷолинус абллаҳеро дид, ки даст дар гиребони донишманде зада, беҳурматӣ мекунад. Гуфт:

– Агар ин доно мебуд, кори вай бо нодон ба ин ҷо намерасид.

Ҳунарат чист?

Араби саҳроиеро дидам, ба писари худ мегуфт:

– Туromo ҳоҳанд пурсид, ки ҳунарат чист, нагӯянд, ки падарат кист?

Писареро падар насҳат кард,

К-“Эй ҷавонмард, ёд гир ин панд:

Ҳар ки бо аҳди худ вафо накунад,

Нашавад дӯстрӯю донишманд”.

Саъдии Шерозӣ

Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 1 июни соли 2016, № 237 тасдиқ шудааст

НИЗОМНОМАИ НАМУНАВИИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ УМУМИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

(Қарори Ҳукумати ҆Т аз 25.09.2018 № 484, аз 28.03.2024 № 187)

1. Муқаррароти умумӣ

1. Низомномаи намунавии муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд - Низомномаи намунавӣ) дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» таҳия гардида, тартиби фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти умумиро, новобаста аз шаклҳои моликият ва тобеияти идоравиашон, ба танзим медарорад.

2. Дар Низомномаи намунавии мазкур мағҳумҳои асосии зерин истифода мешаванд:

- **муассисаи таҳсилоти ибтидой** - намуди муассисаи таълимие, ки синфҳои 1-4-ро ба таҳсил фаро мегирад (муҳлати таҳсил 4 сол);

- **муассисаи таҳсилоти умумии асосӣ** - намуди муассисаи таълимие, ки синфҳои 5-9-ро ба таҳсил фаро мегирад (муҳлати таҳсил 5 сол);

- **муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ** - намуди муассисаи таълимие, ки синфҳои 10-11-ро ба таҳсил фаро мегирад (муҳлати таҳсил 2 сол).

- **муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ бо омӯзиши амиқи фанҳои алоҳида** - равияҳои таҳсили чамъиятӣ-гуманитарӣ;

- **гимназия** - муассисаи таълимӣ бо равияи таҳсili фанҳои чамъиятӣ-гуманитарӣ;

- **литсей** - муассисаи таълимӣ бо равияи таҳсili фанҳои табиий-риёзӣ.

3. Мақсади асосии муассисаи таҳсилоти умумӣ дар доираи азхудкунии стандарти давлатии таҳсилот аз ташаккул додани фарҳанги умумии шахсияти хонандагон дар асоси азхудкунии мазмуни ҳаддиақаллонаи ҳатмии барномаҳои таҳсилоти умумӣ, мутобиқ шудани онҳо ба ҳаёти чамъиятӣ, заминагузорӣ барои интихоби бошууронаи касб ва азхудкунии минбаъдаи барномаҳои таҳсилоти касбӣ, дар шуури хонандагон тарбия намудани ҳисси шаҳрвандӣ, меҳнатдӯстӣ, зебоипарастӣ, таҳаммулпазирӣ, эҳтироми ҳуқуқ ва озодии инсон, муҳабbat ба табиат, Ватан, оила, омӯзгор ва ташаккули тарзи ҳаёти солим иборат аст.

4. Муассисаи таҳсилоти умумӣ дар фаъолияти худ Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, амру фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёри ҳуқуқии соҳаи маориф, Низомномаи намунавии мазкур ва Оинномаи муассисаи таҳсилоти умумиро дастури амал қарор медиҳад.

5. Муассисаи таҳсилоти умумӣ метавонад барномаҳои таълимии таҳсилоти иловагӣ ва дар сурати доштани иҷозатнома (литсензия) барномаи таълимии таҳсилоти томактабиро амалӣ намояд. Муассисаи таҳсилоти умумӣ, ки барномаи таълимии таҳсилоти томактабӣ ва барномаҳои таҳсилоти иловагиро амалӣ менамояд, дар фаъолияти худ. ҳамчунин Низомномаи намунавии муассисаҳои томактабӣ ва Низомномаи намунавии таҳсилоти иловагиро ба роҳбарӣ мегирад.

6. Муассисаи таҳсилоти умумӣ дар асоси Низомномаи мазкур ва тибқи моддаи 14 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» Оинномаи худро таҳия менамояд.

7. Муассисаи таҳсилоти умумӣ барои татбиқи ҳуқуқи кафолатнок ба гирифтани таҳсилоти умумии ройгон дар ҳамаи зинаҳо ба шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки давлат кафолат додааст, шароит муҳайё месозад.

8. Фаъолияти муассисаи таҳсилоти умумӣ дар асоси принсипҳои зерин ба роҳ монда мешавад:

- баробарҳуқуқии шаҳрвандон дар гирифтани таҳсилоти босифат;

- қонуният, эҳтироми ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд;

- афзалияtnокии соҳаи маориф дар ҳамаи сатҳи идоракунии давлатӣ;

- ҳатмӣ будани таҳсилоти умумии асосӣ;
- дастрасии таҳсилоти миёнаи умумӣ ва идомаи таҳсил дар зинаҳои минбаъдаи таҳсилот дар асоси озмун;
- афзалиятнокии арзишҳои миллию умунибашарӣ, моҳияти башардӯстонаи мазмуни таҳсилот, рушди озодонаи шахс;
- муҳаббат ба Ватан, оила ва муҳити зист;
- ҷанбаи илмӣ, дунявӣ ва башардӯстонаи таълиму тарбия дар муассисаҳои таҳсилотӣ;
- ягонагии фазои маърифатию фарҳангӣ, рушди фарҳанг ва ҳифзи анъанаҳои миллӣ;
- ҷанбаи инсондӯстӣ, демократӣ ва давлатию ҷамъиятии идоракуни соҳаи маориф ва шаффофиат дар фаъолияти он;
- мустақилияти муассисаҳои таълимӣ;
- раванди муттасили таҳсил;
- мувофиқати соҳаи маориф ба талабот ва вазифаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- рушди соҳаи маориф бо дарназардошти стандартҳои байналмилалии сифати таълим ва меъёрҳои байналмилалии таҳсилот;
- ҳавасмандгардонии маърифатнокшавии шахс ва инкишофи истеъододи ў;
- пайдарҳамии раванди таҳсилот, ки алоқамандии зинаҳои таҳсилот ва ягонагии таълиму тарбияро таъмин месозад;
- ҳамгириони таҳсилот, илм ва истеҳсолот.

9. Муассисаи таҳсилоти умумӣ ҳуқуқи шаҳрвандонро новобаста ба миллат, нажод, ҷинс, забон, эътиқоди динӣ, мавқеи сиёсӣ, вазъи иҷтимоӣ ва молумулкӣ дар ҳар се зинаи таҳсилот амалӣ карда, масъулияти иҷрои барномаи таълиму тарбияро ба манфиати шахс, ҷомеа ва давлат ба зимма мегирад ва барои рушди ҳаматарафаи шахсият, аз ҷумла имконияти қонеъ кардани эҳтиёҷоти ўро ба худомӯзӣ ва гирифтани таҳсилоти иловагӣ таъмин менамояд.

10. Муассисаи таҳсилоти умумӣ дар асоси талаботи меъёрҳои қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сифати таҳсилот ва талаботи стандарти давлатии таҳсилот барои комилан мувофиқат кардани раванди таълим ба синну сол, ҳусусиятҳои психофизиологӣ, майл, қобилият, завқи хонанда, ҳифзи саломатӣ ва ҳаёти онҳо масъул мебошад.

11. Дар муассисаи таҳсилоти умумӣ ба ташкилу фаъолияти соҳторҳои ташкилии ҳизбҳои сиёсӣ, ҳаракатҳои ҷамъиятиву сиёсӣ ва ташкилоти динӣ иҷозат дода намешавад.

12. Дар муассисаи таҳсилоти умумӣ бо ташабbusи худи Муассис ва падару модарон Шурои ҷамъиятий, кумитаи падару модарон, ассотсиатсияи падару модарон ва омӯзгорон, Шурои сарпарастон ташкил карда мешавад.

13. Дар муассисаи таҳсилоти умумӣ бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон шаклҳои гуногуни созмонҳои хонандагон таъсис додан мумкин аст (қарори Ҳукумати ҶТ аз 28.03.2024 № 187).

14. Бо дарназардошти эҳтиёҷот ва имкониятҳои шахс дар муассисаи таҳсилоти умумӣ барномаҳои таълимӣ дар шакли таҳсили рӯзона, ғоибона (шабона), фарогир ва тариқи экстернат, ҳамчунин вобаста ба ҳолати ҷисмонӣ ва равонии онҳо тариқи таҳсилоти инфириодӣ тибқи низомномаҳои тасдиқнамудаи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ мегарданд. Низомномаҳои шакл ва намудҳои дигари муассисаҳои таҳсилоти умумӣ дар асоси Низомномаи мазкур таҳсия карда мешаванд.

15. Гирифтани ҳамаи шаклҳои таҳсилот дар доираи барномаҳои асосии таҳсилоти умумӣ ва Стандарти ягонаи давлатии таҳсилоти умумӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ мегарداد.

2. Ташкили фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

16. Муассисаи таҳсилоти умумӣ бо ташабbusи Муассис (муассисон) таъсис ёфта, мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайди давлатӣ гирифта мешавад. Муассисаи таҳсилоти умумӣ аз лаҳзаи аз қайди давлатӣ гузаштан шахси ҳуқуқӣ (ташкилоти ғайритичоратӣ) ба ҳисоб меравад.

17. Ба ихтиёри мақомоти иҷроияи ҳокимиияти давлатии Вилояти Муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон ва вилоятҳо супоридани муассисаи таълимии дорои мақоми ҷумҳуриявӣ ва ба ихтиёри мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимиияти давлатии шаҳру ноҳияҳо супоридани

муассисай таълимии дорои мақоми вилоятиро қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мекунад.

18. Агар муносибатҳои байни муассис ва муассисай таҳсилоти умумӣ дар Оинномаи муассисай таълимӣ танзим нагашта бошанд, пас онҳо бо шартномаи байни онҳо басташаванда муайян мегарданд.

19. Муассисай таҳсилоти умумӣ танҳо пас аз гирифтани иҷозатнома доир ба пешбурди фаъолияти таълимӣ ҳуқуқи фаъолият кардан ва истифода бурдани имтиёзҳои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистонро пайдо менамояд.

20. Муассисай таҳсилоти умумӣ тиқи тартиби муқаррарнамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» аз атtestatsiya va akkreditatsiya давлатӣ мегузарад.

21. Муассисай таҳсилоти умумӣ бо қарори муассис метавонад мақомашро дигар намояд, агар он бархилофи уҳдадориҳои муассисай таълимӣ набошад.

22. Барҳам додани муассисай таҳсилоти умумӣ тиқи тартиботи муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ мегардад.

23. Муассисай таҳсилоти умумӣ метавонад дорои филиалҳои худ бошад, ки аз рӯи суроғаи ҷойгиршавии воқеӣ ба қайд гирифта мешаванд. Иҷозатномадиҳӣ, атtestatsiya va akkreditatsiya ин филиалҳои тиқи тартиботи муқарраргардида барои муассисаҳои таълимӣ амалӣ карда мешавад. Филиалҳои аз ҷониби муассис таъсисёбанда шахси ҳуқуқӣ намебошанд. Тиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муассисай таҳсилоти умумӣ фаъолияти молиявии филиалҳои худро таъмин менамояд ва филиалҳо дар асоси Низомномаи тасдиқгардидаи муассисай таҳсилоти умумӣ фаъолият менамоянд. Роҳбарони филиалҳоро муассиси онҳо таъсис дода таъин ва озод менамояд. Роҳбарони филиалҳо дар асоси ваколатномаи директори муассисай таҳсилоти умумӣ фаъолият менамоянд.

24. Муассисай таҳсилоти умумӣ мутобики қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи ташкил намудани иттиҳодияҳои таълимӣ бо мақсади рушд ва тақмили таҳсилот ташкил ёфта, тиқи оинномаҳои худ фаъолият менамоянд.

25. Хизматрасонии тиббии хонандагонро дар муассисай таҳсилоти умумӣ кормандони соҳаи тиб, ки аз ҷониби мақомоти тандурустӣ ба ин муассисай таҳсилоти умумӣ вобаста шудаанд, таъмин менамоянд. Онҳо ҳамзамон баробари роҳбарони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва кормандони педагогӣ дар гузаронидани ҷорабиниҳои табобатию пешгирии беморӣ, риояи меъёрҳои санитарию беҳдоштӣ, реча ва сифати ҳӯроки хонандагон масъул мебошанд. Муассисай таҳсилоти умумӣ вазифадор аст, ки барои кормандони соҳаи тиб шароити мусоиди корӣ муҳайё созад.

26. Ташкили ҳӯрок дар муассисай таҳсилоти умумӣ дар мувофиқа бо мақомоти ҳудидоракуни маҷаллӣ ба уҳдаи муассисай таҳсилоти умумӣ ва идораи ҳӯроки умумӣ гузашта мешавад. Дар ошхонаи муассисай таҳсилоти умумӣ бояд ҷойи ҳӯроқхӯрӣ барои хонандагон, инчунин анбори нигоҳдории маҳсулот ва ҳучраи тайёр намудани ҳӯрок мавҷуд бошад.

27. Шумораи синфҳо дар муассисай таҳсилоти умумӣ вобаста ба ҷойҳои пешбинишуда дар бинои таълимӣ ва шароите, ки бо дарназардошти меъёрҳои санитарию беҳдоштӣ барои амалӣ намудани раванди таълимму тарбия мухайё карда шудааст, муайян карда мешавад.

28. Теъдоди хонандагон дар синфҳона ва гурӯҳҳои муассисаҳои таҳсилоти умумӣ ва гурӯҳҳои рӯзаш бардавом 25 нафар муайян карда мешавад. Дар ҳолати мавҷуд будани шароити мусоиди таълим ё зарурат ва ҷудо гардидани маблағ ба ташкили синфҳо ва гурӯҳҳои рӯзашон бардавом бо теъдоди хонандагони камтар аз 25 нафар иҷозат дода мешавад.

29. Теъдоди хонандагони синфҳои муассисай таҳсилоти умумӣ дар деҳот (аз ҷумла, дар мактабҳои камнуфус) вобаста ба эҳтиёҷоти фарзандони аҳолӣ муайян карда мешавад.

30. Муассисай таълимӣ метавонад бо дарҳости падару модарон (шахсони онҳоро ивазкунанда) гурӯҳҳои рӯзаш бардавом ташкил намояд.

31. Мақомоти идорақуни соҳаи маориф дар мувофиқа бо Муассис метавонад барои ӯдакони имконияташон маҳдуд дар муассисай таҳсилоти умумӣ синфҳои ислоҳӣ (коррексионӣ) ташкил намояд. Қабули (гузариши) хонандагон ба синфҳои ислоҳӣ (коррексионӣ) аз тарафи мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи маориф танҳо бо розигии падару модар (шахсони онҳоро ивазкунанда) тиқи хулосаи Комиссияи равонӣ-тиббӣ-педагогӣ амалӣ карда мешавад. Муассисай таҳсилоти умумӣ ҳангоми ташкили синфҳои

ислоҳӣ (коррексионӣ) Низомномаи таҳсилоти фарогирро (инклузивиро) ба роҳбарӣ мегирад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 28.03.2024 № 187).

32. Дар сурати зиёд будани шумораи хонандагони синф дар муассисаҳои таҳсилоти умумии шаҳр аз 25 нафар ва дар муассисаҳои таҳсилоти умумии дехот аз 20 нафар ҳангоми гузаронидани машғулиятҳо аз фанҳои забони давлатӣ дар синфҳои 2-11, забони русӣ дар синфҳои 211, забони хориҷӣ дар синфҳои 3-11, технология дар синфҳои 511, технологияи иттилоотӣ дар синфҳои 7-11 ва машғулиятҳои амалии фанҳои таълимӣ барои зинаҳои дуюм ва сеюми таҳсилоти умумӣ, тарбияи ҷисмонӣ барои зинаи сеюми таҳсилоти умумӣ, информатика ва техникаи ҳисоббарорӣ, физика ва химия (ҳангоми машғулиятҳои амалӣ) ба ду гурӯҳ ҷудо кардани синф иҷозат дода мешавад. Шумораи хонандагони ҳар як синф ва ба гурӯҳҳо тақсим кардани онҳоро дар муассисаҳои таълимии ғайридавлатӣ муассис муйян менамояд.

3. Раванди таълимуму тарбия

33. Муассисаи таҳсилоти умумӣ раванди таҳсилро мувофиқи барномаҳои таълимӣ дар З зинаи таҳсилот амалӣ менамояд:

- зинаи якум - таҳсилоти ибтидой;
- зинаи дуюм - таҳсилоти умумии асосӣ;
- зинаи сеюм - таҳсилоти миёнаи умумӣ.

Муассисаи таҳсилоти умумӣ метавонад зинаҳои таҳсилотро мустақилона ва ё якҷоя амалӣ намояд. Муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ бо омӯзиши амиқи фанҳои алоҳида барномаҳои таълимии таҳсилоти умумии ибтидой (синфҳои 1-4), умумии асосӣ (синфҳои 5-9) ва миёнаи умумиро (дар синфҳои 10-11) амалӣ намуда, онҳо тайёрии иловагии (амиқи) хонандагонро аз рӯи равияни як ё якчанд фан таъмин менамоянд. Гимназия барномаҳои таълимии таҳсилоти умумии ибтидой (синфҳои 1-4), асосӣ (синфҳои 5-9) ва миёнаи умумиро (дар синфҳои 10-11) амалӣ намуда, тайёрии иловагии хонандагонро аз рӯи фанҳои равияни гуманитарӣ таъмин менамояд. Литсеӣ барномаҳои таълимии таҳсилоти умумии асосӣ (синфҳои 5-9) ва миёнаи умумиро (синфҳои 10-11) амалӣ намуда, тайёрии иловагии (амиқи) хонандагонро аз рӯи фанҳои равияни техникӣ ё табиӣ-математикӣ таъмин менамояд. Инчунин, метавонад барномаҳои таҳсилоти ибтидиро (дар синфҳои 1-4) амалӣ гардонад.

34. Вазифаи муассисаи таҳсилоти ибтидой аз тарбия ва инкишофи фикрии хонанда, ба онҳо таълим додани хондан, навиштан, ҳисоб кардан, ёд додани малакаи асосии фаъолияти таълимӣ, ұнсурҳои ақидаронии назариявӣ, оддитарин малакаи ҳудидоракунӣ, фарҳанги сухангӯй ва рафтор, асосҳои гигиенаи шахсӣ ва тарзи ҳаёти солим, обу тоби ҷисмонӣ, бедор намудани шавқу завқашон ба таҳсил ва маърифатчӯй, омодагӣ ба омӯзиши ҳаматарафаи забонҳои давлатӣ ва хориҷӣ иборат аст. Таҳсилоти ибтидой заминаи гирифтани таҳсилоти умумии асосӣ мебошад.

35. Вазифаи муассисаи таҳсилоти умумии асосӣ аз инҳо иборатанд:

- фароҳам овардани шароити мусоид барои соҳиб шудан ва аз худ намудани донишҳо аз рӯи равияҳои таълимии ҷамъиятий-гуманитарӣ ва табиӣ-риёзӣ;

- ташаккули маҳорати истифодабарӣ аз сарчашмаҳои гуногуни маълумот;
- аз худ намудани асосҳои илм;
- маҳорати меҳнати ақлонӣ ва ҷисмонӣ;
- ташаккули қобилияти фаъолияти маърифатӣ, ташаккули ҷаҳонбинии илмӣ, тамоюлҳои арзишнок, меъёрҳои ахлоқу одоб ва фарҳанг;
- ташаккули мавқеи фаъол дар зиндагӣ, омодагӣ ба ҳудмуайянкуни касбӣ ва идомаи таҳсил;

- ташаккул додани мавқеи шаҳрвандӣ, ватандӯстӣ, фарҳанги ахлоқӣ ва муносибатҳои оиласдорӣ, ақида ва боварӣ дар хонандагон;

- муйян намудани самти ҷараёни таълим ва тарбия дар ташаккули тарзи ҳаёти солим ва рафтори бошууронаи хонандагон;

- таҳсилоти умумии асосӣ барои дарёftи таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидой ва миёнаи касбӣ замина мебошад.

36. Вазифаҳои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ аз инҳо иборатанд:

- таъмини омодагии таҳсилоти умумии хонандагон дар сатҳи зарурӣ;
- қонеъ гардонидани талаботи таълимии онҳо, бо дарназардошти касбӣ, завқ ва қобилияят;

- фароҳам овардани шароит ҷиҳати аз худ намудани намудҳои фаъолиятҳои гуногуни маърифатӣ, эҷодӣ, иртиботӣ;
- ташаккули омодагӣ барои идомаи таҳсил;
- ташаккул додани худогоҳӣ ва худшиносии миллӣ, арзишҳои миллӣ ва фарҳанги умумибашарӣ;
- инкишофи ҷаҳонбинии хонандагон;
- омодагӣ ба идомаи таҳсил ва иштирок дар раванди меҳнати фоиданоки ҷамъиятӣ ва ҳаёти оиласӣ;
- таҳсилоти миёнаи умумӣ асоси дарёftи таҳсилоти ибтидой, миёна ва олии касбӣ ба ҳисоб меравад. Барои гирифтани таҳсилоти миёнаи умумӣ аз рӯи барномаҳои муҳтасари таълимӣ, ба ғайр аз шаклҳо, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст, иҷозат дода намешавад, Мувоғиқи дарҳости хонандагон ва падару модарони онҳо (шахсони онҳоро ивазкунанда) ҳангоми мавҷуд будани шароит дар муассисаи таҳсилоти умумӣ мумкин аст таълим аз рӯи равияҳои гуногун ва самтҳои касбӣ ҷорӣ карда шавад.

37. Таҳсил дар муассисаи таҳсилоти умумӣ дар шакли рӯзона, шабона, ғоibона, фосилавӣ, фарогир ва экстернат ташкил карда мешавад, ки тартиби амалигардонии онҳоро мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи маориф муайян мекунад. Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони ҳориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд барои интихоби муассисаи таълимӣ ва шакли таҳсилот: рӯзона, шабона, ғоibона, фарогир, фосилавӣ ва экстернат ҳуқӯқ доранд.

38. Ба синфи якум қӯдакони 7-сола ё онҳое, ки то охири моҳи декабр ба синни 7 медароянд, қабул карда мешаванд. Сабти номи қӯдакон то оғози соли таҳсил анҷом ёфта, бо фармошли директори муассисаи таълимӣ ба расмият дароварда мешавад. Хонанда бо ҳоҳиши худ ё ҳоҳипш падару модар (шахсони онҳоро ивазкунанда) метавонад муассисаи таълимиро интихоб намояд. Ба синфи якуми зинаи аввали таҳсил ҷалб кардани қӯдаконе, ки ба синни 7 расидаанд, ба истиснои ҳолатҳои беморӣ, ҳатмист.

39. Шаҳрвандони ҳориҷӣ ва шахсони бешаҳрвандӣ, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд, тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таълиму тарбияи таҳсилоти ибтидой, умумии асосӣ ва миёнаи умумӣ фаро гирифта мешаванд ва бо шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқӯқи баробар доранд.

40. Забони таҳсил, ки дар муассисаи таҳсилоти умумӣ амалӣ карда мешавад, аз тарафи муассис тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар гардида, дар Оинномаи муассисаи таълимӣ нишон дода мешавад. Интихоби озоди забони таҳсил дар муассисаҳои таълимӣ бо роҳи ташкил намудани шумораи зарурии синфҳо, гурӯҳҳо ва шароити мусоид барои фаъолияти онҳо таъмин карда мешавад. Дар ҳамаи муассисаҳои таълимӣ омӯзиши забони давлатӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва стандартҳои давлатии таҳсилот ҳатмист. Таълими забонҳои ҳориҷӣ, аз ҷумла русӣ ва англисӣ ҳамчун воситаи аз бар намудани мероси илмию фарҳангии башарият, дастовардҳои илму техника ва технологияи мусоир дар ҳамаи муассисаҳои таълимӣ ба роҳ монда мешавад.

41. Дар муассисаҳои таҳсилоти умумии давлатӣ бо ҳоҳиши падару модар (шахсони онҳоро ивазкунанда) ва майлу рағбати хонандагон дар асоси шартномаи таълими иловагии пулакӣ, берун аз Нақшай таълимӣ тавассути барномаҳои алоҳидай таълимӣ омӯзиши фанҳо, ки дар стандартҳои давлатии таҳсилот пешбинӣ нашудаанд ва ё омӯзиши амиқи мавзӯъҳо аз рӯи фанҳои алоҳидай дар Нақшай таълимӣ овардашуда дар доираи талаботи қонунгузорӣ ташкил карда мешавад. Соатҳои иловагӣ дар доираи талаботи Стандарти давлатии таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои хонандагони синфҳои 1-11 муқаррар карда шудааст, ба роҳ монда мешавад. Муассисаи таҳсилоти умумӣ онро дар Оинномаи худ ба инобат мегирад.

42. Муассисаи таҳсилоти умумӣ дар интихоби шаклу метод ва маводи таълиму тарбия дар доираи қонунгузорӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқӯқӣ мустақил мебошад.

43. Ҷараёни таълим дар муассисаи таҳсилоти умумӣ аз рӯи Нақшай таълимӣ амалӣ мешавад, ки он мустақилона аз ҷониби муассисаи таҳсилоти умумӣ тибқи Нақшай таълими муссисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия мегардад. Тартиби кори муассисаи таҳсилоти умумӣ аз рӯи ҳафтai 5 ё 6 рӯзai таълимӣ дар асоси дастури Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад. Сарбории таълимӣ ва тартиби гузаронидани машғулиятҳои хонандагон дар Оинномаи муассисаи таҳсилоти умумӣ

тибқи талаботи беҳдоштиву санитарӣ иишон дода мешавад. Дар Нақшай таълимии муассисаи таҳсилоти умумӣ, ки аз аккредитатсияи давлатӣ гузаштааст, теъдоди соатҳои ба таълими фанҳои чудошууда (сикли фанҳо) бояд аз теъдоди соатҳои дар Нақшай таълимии муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон нишондодашуда кам набошад.

44. Ҷадвали дарсҳо дар муассисаи таҳсилоти умумӣ аз тарафи директори муассисаи таълими (ё муовини директор оид ба корҳои таълиму тарбия, ки ўро иваз мекунад) тасдиқ карда мешавад. Дар ҷадвали дарсҳо теъдоди ҳафтаинai дарсҳо (барои синфҳои 1-4 5 рӯz ва 5-11 б рӯz), давомнокӣ ва пайдарҳамии онҳо нишон дода мешавад. Дар ҷадвали дарсҳо ҳамчунин, танаффусҳои зарурӣ барои истироҳат ва хӯроҳӯрии хонандагон пешбинӣ карда мешавад.

45. Давомнокии дарсҳо дар муассисаи таълими барои синфҳои 135 дақиқа ва барои синфҳои 2-11 на зиёда аз 45 дақиқаро ташкил медиҳад.

46. Машгулиятҳои таълими дар муассисаи таҳсилоти умумӣ дар бости якум соати 8-00 ва дар бости дуюм соати 13-10 оғоз мешаванд. Новобаста аз давомнокии ҳафтаи таълими, сарбории таълими рӯзона дар синфҳо набояд аз меъёри муқаррарнамудаи Стандарти давлатии таҳсилоти умумӣ ва Нақшай таълимии муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёд бошад (қарори Ҳукумати ҔТ аз 25.09.2018 № 484).

47. Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимиюти давлатӣ, мақомоти маҳаллии идоракунии маориф дар маҳалҳо нақшай таълим ва ҷадвали дарсҳоро, ки муассисаи таълими тасдиқ кардааст, тағиیر дода наметавонанд.

48. Дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ корҳои тарбиявӣ дар асоси Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти майлу ҳоҳиш, ҳусни таваҷҷӯҳ, шавӯ завқи хонандагон, эҳтироми тарафайн, ҳамкории хонандау омӯзгор ташкил карда мешавад. Вазифаи асосӣ аз тарбия намудани ҳимоятгари Ватан, эҳтироми анъанаҳои миллӣ ва умунибашарӣ, муқаддасоти миллӣ, фарҳанг, муносибати некбинона бо ҳалқу миллатҳои дигар, меҳнат, риояи қонун ва робитаи инсон ба ҷомеа иборат мебошад.

49. Соли таҳсил дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ 1 сентябр оғоз гардида, 31 май ба анҷом мерасад. Давомнокии соли таҳсил бе баҳисобирии аттестатсияи давраи ҷамъбастӣ 35 ҳафтаи таълим (барои синфҳои якум 34 ҳафта)-ро дар бар гирифта, ба ду нимсола ва ҷоряқ тақсим мешавад (қарори Ҳукумати ҔТ аз 28.03.2024 № 187):

- нимсолаи аввал аз 1 сентябр то 31 декабр;
- нимсолаи дуюм аз 8 январ то 31 май.

Дар нимсолаи аввал:

- ҷоряки якум аз 1 сентябр то 31 октябр;
- ҷоряки дуюм аз 8 ноябр то 31 декабр.

Дар нимсолаи дуюм:

- ҷоряки сеюм аз 8 январ то 20 март;
- ҷоряки ҷорум аз 30 март то 31 май.

Дар давоми сол сатҳи дониши хонандагон дар охири ҳар ҷоряқ ҷамъбаст гардида, дар шурӯи педагогӣ мавриди баррасӣ қарор дода мешавад.

Дар муассисаҳои таълими таътил чунин муқаррар карда мешавад:

- **таътили тирамоҳӣ** 7 рӯз (аз 1 то 7 ноябр);
- **таътили зимистона** 7 рӯз (аз 1 то 7 январ);
- **таътили баҳорӣ** 5 рӯз (аз 25 то 29 март);

таътили тобистона пас аз анҷоми соли таҳсил ва ҷамъбасти аттестатсия то 31 август идома меёбад;

- машгулиятҳои барои хонандагони синфҳои якум як ҳафта пеш аз анҷоми соли таҳсил ба охир мерасанд;

- дар ҳолатҳои зарурӣ тағиیر додани вақту муҳлати таътил ва таҳсил танҳо бо иҷозати мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи маориф сурат мегирад (қарори Ҳукумати ҔТ аз 28.03.2024 № 187).

50. Муассисаи таҳсилоти умумӣ ҳангоми интихоби низоми баҳогузорӣ, шаклу тартиб ва давраҳои санчиши фосилавии хонандагон санадҳои меъёрии ҳуқуқии даҳлдори соҳаи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба роҳбарӣ мегирад.

51. Назорати давлатии фаъолияти муассисаи таҳсилоти умумӣ, ки сиёсати давлатии таҳсилотро амалӣ менамояд, ба зиммаи мақоми ваколатдори давлатии назорат дар соҳаи

маориф ва илм амалй карда мешавад. Назорати давлатии фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти умумии ғайридавлатӣ низ аз тарафи мақоми мазкур амалй мегардад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 28.03.2024 № 187).

52. Шакли асосии муайян кардани мутобиқати заминаи моддию техникий ва қадрии муассисаи таҳсилоти умумӣ ба талаботи стандартҳои давлатии таҳсилот ва мутобиқати фаъолияти муассисаи таълимӣ ба меъёрҳои муқарраршуда аттестатсияи (аккредитатсия) муассисаи таҳсилоти умумӣ мебошад, ки бо тартиби муқарраршуда дар 5 сол як маротиба мегузарад.

4. Иштирокчиёни раванди таълим

53. Дар муассисаи таҳсилоти умумӣ хонандагон, тарбиягирандагон, қормандони педагогӣ, мураббиён ва падару модарони хонандагон (шахсони онҳоро ивазкунанда) иштирокчиёни раванди таълим мебошанд.

54. Тартиби қабули хонандагон ва қормандон ба муассисаи таълимӣ дар асоси талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» муқаррар гардида, аз тарафи Муассис дар Оинномаи муассисаи таҳсилоти умумӣ ба расмият дароварда мешавад.

55. Ба муассисаи таҳсилоти умумӣ ба қайд гирифтани ноболигони дар ҳудуди маҳалли муассисаи таълимӣ зиндагидошта ҳатмӣ мебошад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 28.03.2024 № 187).

56. Муассисаи таҳсилоти умумӣ вазифадор аст, ки хонандагони қабулшуда ва падару модарони онҳоро (шахсоне, ки онҳоро иваз мекунанд) бо Оинномаи муассиса ва дигар ҳуччатҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ки фаъолияти муассисаи таълимии мазкурро ба танзим медарорад, шинос намояд.

57. Ҳуқуқ ва уҳдадориҳои хонандагон, падару модари онҳо (шахсони онҳоро ивазкунанда) ҳамчун иштирокчиёни раванди таълиму тарбия дар Оинномаи муассисаи таҳсилоти умумӣ ва дигар ҳуччатҳои меъёрии ҳуқуқӣ, ки фаъолияти муассисаи таълимиро ба танзим медарорад, муайян карда мешавад.

58. Хонандагон дар муассисаҳои таҳсилоти умумии давлатӣ ҳуқуқ доранд:

- новобаста ба миллат, најод, ҷинс, забон, эътиқоди динӣ, мавқеи сиёсӣ, вазъи иҷтимоӣ ва молумулкӣ ба ҷараёни таълим фаро гирифта шаванд;

- дар ҳамаи зинаҳои муассисаи таҳсилоти умумии давлатӣ ба таври ройгон таҳсил намоянд;

- тибқи стандартҳои давлатии таҳсилоти умумӣ аз рӯи нақшаҳои таълимии инфиродӣ таълим гиранд, аз курсҳои таълимии кӯтоҳмуддат гузаранд. Шартҳои таҳсил аз рӯи нақшашаи таълимии инфиродӣ дар санадҳои меъёрии ҳуқуқии даҳлдори соҳаи маориф ва Оинномаи муассисаи таҳсилоти умумӣ ба танзим дароварда мешавад;

- аз китобхонаи муассисаи таълимӣ ройгон истифода баранд;

- аз хизматрасонии иловагии таҳсилот (аз ҷумла пулакӣ) истифода намояд;

- дар идоракунии муассисаи таълимӣ ширкат варзанд;

- шаъну шарафи инсонӣ, озодии вичронро ҳимоя карда, назари шахсӣ ва андешаашонро озодона баён кунанд;

- баъди ҳатми зинаҳои дуюм ва сеюми таҳсилот ва бомуваффақият гузаштан аз аттестатсия ҳуччати намунаи давлатӣ дар бораи таҳсилоти умумии асосӣ ва миёнаи умумӣ гиранд.

59. Хонандагони муассисаи таҳсилоти умумӣ ҳуқуқ доранд, ки дар олимпиадаҳои ҷумҳурияйӣ ва байналмилалӣ иштирок намоянд. Низомнома дар бораи олимпиадаҳои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ аз тарафи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия ва тасдиқ карда мешавад.

60. Хонандагони муассисаи таҳсилоти умумӣ вазифадоранд:

- оинномаи муассисаҳои таҳсилоти умумиро риоя намоянд;

- барномаҳои таҳсилоти умумиро дар сатҳи талаботи стандартҳои давлатии таҳсилоти умумӣ аз ҳуд намоянд;

- анъанаҳои ҳалқи тоҷик ва ҳалиқҳои дигареро, ки дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд, шаъну шарафи хонандагон ва қормандони педагогии муассисаи таҳсилоти умумиро эҳтиром намоянд;

- ба моликияти муассисаи таҳсилоти умумӣ эҳтиёткорона муносибат кунанд;

- вазифаҳои дигари хонандагон тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Оинномаи муассисаси таҳсилоти умумӣ муқаррар карда мешавад.

61. Қоидаҳои рафтор дар муассисаси таҳсилоти умумӣ дар асоси эҳтиром ба шаъну шарафи инсон аз тарафи ҳамаи иштирокчиёни раванди таълим ба ҷо оварда мешавад. Истифодай усулҳои зӯроварӣ (чисмонӣ ва равонӣ) нисбат ба хонандагон дар муассисаси таҳсилоти умумӣ иҷозат дода намешавад.

62. Дар муассисаси таълимӣ ҷалб намудани хонандагон ба меҳнате, ки дар барномаҳои таълимӣ пешбинӣ нашудааст, мањ аст.

63. Ба хонандагон барои аъзо шудан ба узвияти созмонҳои ҷамъиятию сиёсӣ (иттиҳодияҳо), ҳизбу ҳаракатҳо, ҳамчунин ширкат дар таблиғи чунин созмонҳо, маъракаҳои таблиғотӣ ва сиёсӣ иҷозат дода намешавад.

64. Хонандагони муассисаҳои таҳсилот, ки барномаҳои таълимиро дар соли таҳсил пурра аз худ кардаанд, пас аз гузаштан аз аттестатсия ба синфи дигар гузаронида мешаванд. Хонандагони синфҳои 2-3, ки аз 2 фанни таълимӣ баҳои солонаи ғайриқаноатбахш доранд, бо қарори Шурои педагогӣ тақроран дар синфашон мононда мешаванд.

65. Хонандагони синфҳои 4-8, 9, 10 (11), ки аз 2 фанни таълимӣ баҳои солона ва ё ҷамъбастии ғайриқаноатбахш доранд, бо қарори Шурои педагогӣ ба аттестатсияи тақрории тобистона мононда мешаванд. Масъулияти бартараф кардани қарздории хонанда дар давоми соли таҳсил ба зиммаи омӯзгори фаннӣ ва падару модар (шахсони онҳоро ивазкунанда) гузошта мешавад. Дар вақти тобистон (моҳи август) бо ин хонандагон машгулиятҳои иловагии таълимии дӯхафтанина ташкил карда, масъалаи гузаронидани онҳо ба синфи дигар баъди натиҷаи аттестатсияи тақрорӣ ҳал карда мешавад.

66. Идомаи таҳсили хонандагоне, ки дар хориҷи кишвар таҳсил карда, ба Ҷумҳурии Тоҷикистон бармегарданд, дар асоси қоидаҳои умумии қабули тарбиятгирандагон ва таълимгирандагон ба муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи маориф қабул карда мешавад, ба роҳ монда мешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 28.03.2024 № 187).

67. Хонандагони синфҳои 1-11 мувофиқи вазъи саломатӣ дар асоси хулосаи тиббӣ аз дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ озод мегарданд ва ин барои аз синф ба синф гузаронидан ва ҳатми муассисаси таълимӣ монеъ шуда наметавонад.

68. Хонандагони синфи як дар синфашон тақроран мононда намешаванд.

69. Азхудкунни барномаҳои таълимии таҳсилоти ибтидой, умумии асосӣ ва миёнаи умумӣ бо аттестатсияи ҳатӣ анҷом мейбад. Аттестатсияи аз синф ба синф гузаронидан ва ҳатми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ дар асоси Дастанамали аз аттестатсияи гузаронидани хонандагон дар муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ҳайати мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ кардааст, гузаронида мешавад.

70. Агар хонанда аз фанне, ки ба аттестатсия дохил карда шудааст, баҳси солонаи ғайриқаноатбахш дошта бошанд, ба аттестатсияи ҳамон фан роҳ дода нашуда, ба аттестатсияи тақрории тобистона мононда мешавад ва баъди ислоҳи баҳои солона ва супоридани аттестатсияи тақрорӣ ба синфи дигар гузаронида мешавад.

71. Аттестатсияи тақрории хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ дар моҳи август бо қарори раёсат ва шуъбаҳои маориф муқаррар ва гузаронида мешавад.

72. Оид ба аттестатсияи тақрорӣ ва ислоҳи баҳои солона санади тасдиқунанда тартиб дода шуда, санади мазкур дар ҷузвони аттестатсияи синф ва нусхай он дар парвандаи шахсии хонанда нигоҳ дошта мешавад.

73. Хонандагони синфи 11 (12), агар аз фанне, ки ба аттестатсия дохил карда шудааст, баҳои солонаи ғайриқаноатбахш дошта бошанд, ба аттестатсияи ҳамон фан роҳ дода намешаванд. Ҳамчунин, дар сурати аз аттестатсия баҳои ғайриқаноатбахш гирифтан ва ё доштани баҳои ғайриқаноатбахш аз ягон фанни таълимӣ ба онҳо дар бораи шунидани курси таҳсилоти миёнаи умумӣ бо нишон додани баҳои ҳамаи фанҳои таълимӣ маълумотнома (справка) дода мешавад. Онҳо метавонанд дар муҳлати 3 сол (адои хизмат дар сафи Қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон ба ин муҳлат дохил намешавад) дар ҳамон муассисаси таълимие, ки таҳсил кардаанд, аз аттестатсия гузаранд. Пас аз сипарӣ шудани муҳлати муқарраргардида танҳо бо иҷозати Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон (баъди пешниҳоди аризаи шахсӣ, маълумотнома аз муассисаси таҳсилоти умумӣ, ҷамъбасти баҳои

нимсолаш 1, 2 ва солона, қарори Шурои педагогӣ оид ба роҳ додан ба аттестатсияи хатм ва фармоиши директори муассисаи таълимӣ оид ба роҳ додан ба аттестатсияи хатм) роҳ дода мешавад. Таҳсили тақрории хонандагон дар синфи 11 (дар шакли рӯзона) иҷозат дода намешавад (қарори Ҳукумати ҶТ аз 28.03.2024 № 187).

74. Хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ (ба истиснои хонандагони синфи як), ки 40 рӯз ва зиёда аз он пай дар пай ба дарсҳо бесабаб иштирок накардаанд, дар синфашон тақроран мононда мешаванд.

75. Маъсалаи аз синф ба синф гузаронидан ва ба аттестатсия роҳ додани хонандагонеро, ки то 80 рӯз бо сабаби беморӣ ба дарсҳо иштирок накардаанд, дар сурати пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои тасдиқунанда (хуносай Комиссияи машваратӣ-тиббӣ) Шурои педагогии муассисаи таълимӣ баррасӣ менамояд.

76. Дар сурати ба ҷойи дигар кӯчида рафтани хонанда, ба ў ҳуқуқ дода мешавад, ки бо пешниҳоди ҳуҷҷатҳои даҳлдор бо роҳҳати раёсат ва шуъбаҳои маорифи шаҳр (ноҳия) дар муассисаи таълимии ҷойи нави истиқоматиаш аз аттестатсия гузарад.

77. Ба шахсоне, ки зинаҳои таҳсилоти умумии асосӣ ва миёнаи умумиро дар муассисаи таҳсилоти умумӣ хатм намудаанд, ҳуҷҷатҳои намунаи давлатӣ дар бораи таҳсилот ва ба шахсоне, ки таҳсилоти иловагӣ мегиранд, сертификат дода мешавад.

78. Ба шахсоне, ки зинаи таҳсилоти миёнаи умумиро пурра ба охир нарасонидаанд, маълумотнома ва ба шахсоне, ки таҳсилоти иловагӣ мегиранд, сертификат дода мешавад.

79. Ба хатмкунандагони муассисаи таҳсилоти умумӣ, ки зинаи таҳсилоти умумии асосӣ ва миёнаи умумиро хатм намуда, аз аттестатсияи хатм гузаштаанд, доир ба хатми зинаи марбути таҳсилот аттестат бо муҳри нишони давлатидошта дода мешавад.

80. Ба хонандагоне, ки муассисаҳои таълимии таҳсилоти умумии асосӣ (синфҳои 1-9)-ро бо баҳои «5» (аъло) хатм кардаанд, аттестати аъло дода мешавад.

81. Ба хонандагони ҳама намудҳои муассисаҳои таълимии таҳсилоти умумӣ, ки синфи 9-ро бо аттестати аъло хатм кардаанд ва ҳангоми таҳсил дар синфҳои 10, 11 (12) бо баҳои «5» (аъло) таҳсил намуда, аттестатсияи хатмро бо баҳои «5» (аъло) супорида, рафтори намунавӣ доранд, ба медали тилло ва аттестат дар бораи хатми таҳсилоти миёнаи умумӣ (аз рӯи гирифтани равияҳо) тибқи Тартиби бо аттестати аълои универсалӣ бо медали тилло ва нуқра, аттестати аълои равиявӣ бо медали тилло ва нуқра мукофотонидани хатмкардагони муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод мешаванд.

82. Ба хонандагони ҳама намудҳои муассисаҳои таълимии таҳсилоти умумӣ, ки синфи 9-ро бо аттестати аъло хатм кардаанд ва ҳангоми таҳсил дар синфҳои 10, 11 (12) аттестатсияи хатмро бо баҳои «5» (аъло) супорида, рафтори намунавӣ доранд, лекин аз рӯи на бештар аз ду фан баҳои солонаи «4» (хуб) дошта аз фанҳои дигар баҳои ҷамъбастии «5» (аъло) доранд ва аттестатсияи хатми синфи 11 (12)-ро бо баҳои «5» (аъло) супоридаанд, ба медали нуқра ва аттестат дар бораи таҳсилоти миёнаи умумӣ (аз рӯи равияҳо) тибқи Тартиби бо аттестати аълои универсалӣ бо медали тилло ва нуқра, аттестати аълои равиявӣ бо медали тилло ва нуқра мукофотонидани хатмкардагони муассисаҳои таҳсилоти умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод мешаванд. Хатмкунандагоне, ки дар омӯзиши як ё зиёда фанни таълимӣ муваффақиятҳои маҳсус ба даст овардаанд, бо Ифтихорномаи муассисаҳои таҳсилоти умумӣ мукофотонида мешаванд.

83. Хонандагоне, ки аз синф ба синф гузаштаанд ва аз фанҳои таълимӣ ба пешравиҳо ноил гашта, аз ҷамъбасти ҷоряқҳо баҳои аъло доранд, бо Ифтихорномаи «Барои хониши аъло»-и муассисаи таҳсилоти умумӣ қадр карда мешаванд (қарори Ҳукумати ҟТ аз 25.09.2018 № 484).

84. ҳориҷ карда шуд (қарори Ҳукумати ҟТ аз 28.03.2024 № 187).

85. Хонданда ба синни 16-солагӣ расида, ки борҳо талаботи Оинномаи муассисаи таҳсилоти умумӣ ва тартибу қоидаҳои доҳилимактабиро вайрон карда, рафтори ношониста нишон медиҳад, инчунин ба муассиса зарари моддӣ мерасонад, бо қарори Шурои педагогӣ аз муассисаи таълимӣ ҳориҷ карда мешавад. Ҳориҷ кардани хонанда аз муассисаи таҳсилоти умумӣ дар ҳолате амалий карда мешавад, ки тадбирҳои тарбиявии татбиқшуда натиҷа надода бошанд ва таҳсили минбаъдаи хонандай мазкур дар муассисаи таълимӣ ба хонандагони дигар таъсири манфи расонида, ҳуқуқҳои онҳоро халалдор месозад ва ба фаъолияти муқаррарии муассисаи таҳсилоти умумӣ таъсири манфӣ мерасонад. Ҳориҷ кардани хонандае, ки таҳсилоти умумии асосиро нагирифтааст, баъди огоҳ намудани падару

модар (шахсони онҳоро ивазкунанда) ва розигии комиссия оид ба корҳои ноболиғон ва ҳимояи ҳуқуқи онҳо амалӣ карда мешавад. Аз муассисаи таълимӣ хориҷ кардани кӯдакони ятиму бепарастор бо иҷозати комиссия оид ба корҳои ноболиғон ва мақомоти васояту парасторӣ амалӣ карда мешавад. Муассисаи таҳсилоти умумӣ вазифадор аст, ки дар муддати 3 рӯз падару модари хонанда (шахсони онҳоро ивазкунанда) ва мақомоти ҳудидоракуни маҳаллиро аз хориҷ кардани хонанда огоҳ намояд. Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ якҷоя бо падару модари хонандае, ки (шахсони онҳоро ивазкунанда) аз муассисаи таълимӣ хориҷ шудааст, дар муддати як моҳ барои бо ҷойи кор таъмин намудани ноболиғ ва ё барои давом додани таҳсил дар муассисаҳои таълимии дигар чораҳо меандешанд.

86. Тибқи муқаррароти Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар барои маориф» падару модарони хонандагон (шахсони онҳоро ивазкунанда) дорои ҳуқуқҳои зерин мебошанд:

- барои фарзандони ноболиғашон муассисаҳои таълимӣ ва шакли таълимиро интихоб намоянд;
- ба мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар соҳаи маориф оид ба масъалаҳои таълиму тарбияи фарзанд муроҷиат намоянд;
- ҳуқуқ ва манфиатҳои фарзандони ҳудро вобаста ба таълиму тарбия дар мақомоти давлатӣ ва суд ҳифз намоянд;
- дар кори мақомоти ҳудидоракуни муассисаи таълимӣ иштирок намоянд;
- барои сифати пасти таълим ва мувоғиқ набудани сатҳи таҳсили фарзандон ба стандартҳои давлатии таҳсилот, барномаҳои таълимӣ, ҳангоми муқаррар намудани чунин ҳолат аз тарафи комиссияи босалоҳият, маблағи барои таҳсил супурдаи ҳудро аз муассисаҳои таълимӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон талаб намоянд.

87. Падару модарон (шахсони онҳоро ивазкунанда) уҳдадоранд:

- барои солимии ҷисмонӣ ва равонии фарзанд пайваста ғамхорӣ кунанд, ўро ба муассисаи таълимӣ омода ва барои инкишофи қобилияти вай шароити зарурӣ муҳайё созанд;
- ҳуқуқ ва шаъну шарафи фарзандонро ҳифз намоянд;
- фарзандонро дар рӯҳияи инсондӯстӣ, ватанпарастӣ, накӯкорӣ, муносибати эҳтиромона ба оила, забони модарӣ, анъанаҳои миллӣ ва фарҳангии ҳалқи ҳуд ва ҳалқҳои дигар, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, рамзҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва риояи тарзи ҳаёти солим тарбия намоянд;
- бо раванди таълиму тарбия, мазмуну давомоти таҳсилот ва сатҳи дониши фарзандонашон шинос шаванд;
- ба фарзандон барои гирифтани таҳсилот дар муассисаҳои таълимӣ мусоидат намуда, дар хона шароити мусоид муҳайё созанд.

88. Падару модари (шахсони онҳоро ивазкунанда) хонандагон уҳдадоранд, ки бо раванди таълиму тарбия, мазмуну давомоти таҳсилот ва сатҳи дониши фарзандонашон шинос шаванд

89. Ҳуқуқ ва уҳдадориҳои падару модари хонандагон (шахсони онҳоро ивазкунанда), ки дар бандҳои 87-89-и Низомномаи мазкур нишон дода нашудааст, метавонад тариқи шартнома байни муассисаи таълимӣ ва падару модар дар асоси Оинномаи муассисаи таҳсилоти умумӣ ба танзим дароварда шавад.

90. Пурра кардани ҳайати муассисаи таълимӣ бо омӯзгорон тибқи Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ гардида, дар асоси Оинномаи он ба танзим дароварда мешавад.

91. Ба кори педагогӣ шахсоне, ки дорои таҳсилоти қасбии омӯзгорӣ ва ҳуччати даҳлдор оид ба тасдиқи талаботи таҳсисуслӣ барои иҷрои вазифаи ишғолнамуда мебошанд, қабул карда мешаванд. Дар муассисаҳои таълимӣ ба фаъолияти педагогӣ шахсони зерин роҳ дода намешаванд:

- бо ҳукми суд фаъолияташон дар муҳлати таъиннамудаи суд манъ шуда бошад;
- фаъолияташон аз рӯи хулосаи комиссияи тиббӣ манъ шуда бошад.

91(1). Дар ҳолатҳои истисноӣ ба кори педагогӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ метавонанд донишҷӯёни курсҳои 4-уми ихтисосҳои алоҳида ва курси 5-уми ихтисосҳои ҳамгирои шакли таҳсили рӯзона ва гоибона (фосилавӣ)-и муассисаҳои таҳсилоти олии

касбии дорои равиян омӯзгорӣ бо тартиби муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи маориф қабул карда шаванд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 28.03.2024 № 187).

92. Муносибати мөхнатии корманд бо муассисаи таҳсилоти умумӣ дар асоси шартномаи (қарордоди) мөхнатӣ, тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба мөхнат ба низом дароварда мешавад.

93. Омӯзгорон ҳуқуқ доранд:

- шаклу усулҳои самарабаҳши таълимро интихоб ва татбиқ кунанд;
- ташабbus ва таҷрибай пешқадами худро дар амал татбиқ намоянд;
- шаъну шарафи касбии худро ҳифз намоянд;
- тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ихтиёриз аз атtestатsия гузарад;
- дар кори худидоракуни муассисаи таълими иштирок намоянд;
- барои мутолия ва рушди маҳорати касбии худ шароит муҳайё намоянд;
- ҷиҳати таҳқим баҳшидани фаъолияти касбӣ тақмили ихтинос ва бозомӯзии худро ба роҳ монанд;
- барои тақмили маҳорати касбӣ бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рухсатии эҷодӣ истифода намоянд.

94. Омӯзгорон уҳдадоранд:

- оиннома, қоидаҳои тартиботи дохилии муассисаи таълимиro риоя намоянд;
- сатҳи дониш, ҷаҳонбинӣ, маҳорат ва малакаи касбии худро тақмил диҳанд;
- азхудкунни барномаҳои таълимию илмиro дар асоси стандартҳои давлатии таҳсилот аз таълимирандагон талаб намоянд;
- дарсҳои назариявӣ, амалӣ, таҷрибавӣ, истеҳсолӣ ва дигар намуди дарсҳо ва машғулиятҳоеро, ки барномаҳои таълими ва қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян намудаанд, дар сатҳи баланди касбӣ гузаронида, аз усулҳои фаъоли таълим истифода баранд, бесабаб аз фаъолияти омӯзгорӣ худро дар канор нагиранд;
- аз доираи мавзуе, ки барномаи таълими муқаррар намудааст, берун набароянд;
- дар вақти дарс аз телефони мобилий истифода набаранд;
- вобаста ба имконият дарсҳои кушод ташкил карда, падару модарони (шахсони онҳоро ивазкунандаи) хонандагонро барои шинос шудан бо маҳорати касбии худ ҷалб намоянд;
- меъёрҳои санҷиш ва баҳогузориро ба дониши хонандагон дар раванди дарс қатъӣ риоя намоянд;
- ашёи таълими, таҷҳизот ва маводи таълимиro ҳифз карда, таълимирандагонро дар ҳамин рӯҳия тарбия намоянд;
- бо мақсади тақмили маҳорати касбӣ ҳар 5 сол аз тақмили ихтинос гузаранд;
- меъёрҳои забони давлатиро донанд ва риоя намоянд;
- аз тарғиби ғояҳои бегона ва ташвиқи ҳар гуна масъалаҳое, ки аз доираи мавзуи дарс берун аст, худдорӣ намоянд;
- дар раванди фаъолияти касбии худ аз таҷрибай пешқадам истифода намуда, ба таълифи мақолаҳои илмӣ, назариявӣ ва методӣ ҷиддӣ муносибат намоянд;
- вобаста ба қобилияташ китобҳои дарсӣ, маводи методиву назариявӣ ва дастурҳои методӣ таҳия намоянд;
- маводи нави илмӣ, таълими, методӣ, рӯзномаву маҷалла, китобҳои бадей, оммавӣ, илмӣ ва назариявиро пайваста мутолия намоянд;
- барои дар олимпиадаҳо ва озмунҳои ноҳиявӣ, шаҳрӣ, вилоятӣ, ҷумҳурияvӣ ва байналмилалӣ иштирок намудани хонандагон саъю талош намоянд;
- қобилияти зеҳнӣ, илмӣ, таҳқиқотӣ, ихтироъкории хонандагонро муайян намуда, барои инкишофи онҳо мусоидат намоянд;
- барои рушди камолоти хонандагон шароит фароҳам оваранд;
- услуби коргузорӣ ва истифодаи технологияҳои нави иттилоотиву коммуникатсиониро омӯзанд ва хонандагонро ба омӯзиши онҳо ташвиқ намоянд;
- атtestатsияи ҷорӣ, аз синф ба синф гузаронидан ва ҳатмро дар доираи талаботе, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян намудааст, ташкил намуда, ба дониши хонандагии баҳои воқеӣ гузоранд;
- хонандагонро дар рӯҳияни эҳтироми падару модар (шахсони онҳоро ивазкунанда), ҳамсолон, насли калонсол, арзишҳои фарҳангии миллӣ, таъриҳӣ ва рамзҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон тарбия кунанд;
- оид ба ҳолатҳои аз ҷониби хонандагон ҳалалдор шудани тартиботи дохилии муассисаи таълиmi, ба дарсҳо бе тайёриз омадан ва напӯшидани сару либоси тавсиявӣ,

маъмурияти муассисай таълимӣ ва падару модаронашонро (шахсони онҳоро ивазкунандаро) сари вақт хаттӣ ё шифоҳӣ огоҳ намоянд.

95. Ҳукуқ, уҳдадорӣ ва вазифаҳои дигари омӯзгорону кормандони муассисай таҳсилоти умумӣ мутобики қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Оинномаи муассисай таҳсилоти умумӣ муайян карда мешавад.

96. Ҳачми сарбории таълимӣ (кори педагогӣ) барои омӯзгорон бо назардошти миқдори соатҳои нақшаҳои таълимӣ ва барномаҳои фанӣ, таъминоти кадрӣ ва шароитҳои дигари корӣ дар муассисай таълимии мазкур муқаррар карда мешавад. Ҳачми сарбории таълимӣ ба кормандони педагогӣ аз рӯи як воҳиди корӣ (ставка) муқаррар карда мешавад. Дар сурати нарасидани кадрҳои педагогӣ мувофиқи қобилияти омӯзгор то 1,5-2 воҳиди корӣ (ставка) сарборӣ додан мумкин аст. Барои директори муассисай таълимӣ дар як ҳафта 12 соати дарсӣ ва ба муовинони директор то 16 соати дарсӣ иҷозат дода мешавад. Сарбории таълимии аз як воҳиди корӣ (ставка) кам танҳо бо розигии хаттии корманд муқаррар карда мешавад. Сарбории дар аввали сол ба корманди педагогӣ муқарраршуда дар давоми сол аз тарафи маъмурият, ба истиснои ҳолатҳои каму зиёд шудани соатҳо дар нақша ва барномаҳои таълимӣ ва ихтисор шудани синфҳонаҳо каму зиёд карда намешавад. Вобаста ба миқдори соатҳои дар нақшай таълимӣ пешбинишуда, сарбории таълимии корманди педагогӣ метавонад дар нимсолаи якум ва дуюми таҳсил тағиیر дода шавад. Ҳангоми муайян намудани сарбории таълимии корманди педагогӣ дар соли нави таҳсил ба омӯзгорон ва кормандони педагогие, ки муассисай таълимии мазкур барояшон ҷойи кори асосӣ ба ҳисоб меравад, миқдори соат ва бартарияти таълими фанни таҳассусӣ дар синфҳо нигоҳ дошта мешавад. Ба зиммаи корманди педагогӣ дар муассисай таҳсилоти умумӣ бо фармоши директор вазифаи роҳбари синф гузашта мешавад (қарори Ҳукумати ҷТ аз 28.03.2024 № 187).

97. Кормандони муассисай таҳсилоти умумӣ бояд ба талаботи таҳассусии ин муассиса мутобиқ бошанд ва вазифадоранд, ки тибқи Оинномаи муассисай таълимии мазкур фаъолият намоянд.

5. Идоракуни муассисай таҳсилоти умумӣ

98. Идоракуни муассисай таҳсилоти умумӣ мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» ва Оинномаи муассисай таҳсилоти умумӣ, ки дар асоси Низомномаи мазкур таҳия мешавад, амалӣ мегардад. Дар ҳолати мақомоти ваколатдор дар соҳаи маориф ба ҷараёни таълиму тарбия, ҳочагидорӣ ва дигар фаъолияти муассисай таълимӣ танҳо дар мавридиҳои пешбиникардаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода мешавад.

99. Шаклҳои худидоракуни татбиқшаванд дар фаъолияти муассисай таълимӣ, Шурои педагогӣ, Шурои сарпарастон, маҷлиси умумӣ, Шурои ҷамъияти, кумитаи хонандагон ва ассотсиатсияи волидон ва омӯзгорон мебошанд. Шуроҳои ҷамъияти ба худидоракуни муассисай таълимӣ кӯмак мерасонанд. Тартиби интихоби мақомоти худидоракуни муассисай таҳсилоти умумӣ ва салоҳияти онҳо дар Оинномаи муассисай таълимӣ муайян карда мешавад. Шурои педагогӣ мақоми олии муассисай таълимӣ ба ҳисоб рафта, ҷаласаи ҳудро дар 2 моҳ як маротиба мегузаронад. Ҳангоми зарурат дар муассисай таълимӣ ҷаласаи ғайринавбатии Шурои педагогӣ гузаронида мешавад. Фаъолияти Шурои педагогӣ дар Низомномаи он муайян карда мешавад.

100. Роҳбарии бевоситаи муассисай таҳсилоти умумиро директор амалӣ мегардонад. Директори муассисай таҳсилоти умумии мақоми ҷумҳуриявидошта аз тарафи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва директори муассисай таҳсилоти умумии шаҳру ноҳияҳо аз тарафи мақоми маҳаллии идоракуни маориф ба вазифа таъин ва аз вазифа озод карда мешаванд. Ба директори муассисай таълимӣ, ба ғайр аз роҳбарии корҳои методӣ ишғоли дигар вазифаи роҳбарикунанда дар доҳили муассиса ё берун аз он манъ аст.

101. Директори муассисай таҳсилоти умумӣ тибқи шартнома ба муҳлати 5 сол (вале на зиёда аз 2 муҳлат дар як муассиса) ба вазифа таъин карда мешавад. Таъин намудани директори муассисай таҳсилоти умумӣ, ҷойивазқунӣ (ротатсия) ва аз вазифа озод намудани ўтибқи Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад (қарори Ҳукумати ҷТ аз 28.03.2024 № 187).

102. Директори муассисай таҳсилоти умумӣ бояд:

- таҳсилоти олии касбии омӯзгорӣ ва собиқаи кори омӯзгории на кам аз 7-сола дошта бошад;

- санадҳои меъёрии ҳуқуқии асосии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар соҳаи маориф ва равоншиносӣ донад;
- масъалаҳои ҳуқуқ ва вазифаҳои ниҳодҳои давлатӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятиро оид ба масъалаҳои таҳсилоти умумӣ дарк намояд;
- масъалаҳои менечмент ва маблағгузорӣ дар соҳаи маорифро донад.

103. Директори муассисай таълимӣ дар назди давлат, ҷамъият, падару модарон (шахсони онҳоро ивазкунанда), муассис ва хонандагон барои ташкил ва сифати корҳои таълиму тарбия, натиҷаҳои ниҳоии он, гирифтани донишу малака, маҳорати хонандагон, сатҳи тарбияи онҳо, нигоҳ доштани саломатӣ, инкишофи ҷисмонии хонандагон ва ҳолати молиявию ҳочагии муассисай таълимӣ ва иҷрои вазифаҳои зерин ҷавобгар мебошад:

- риоя ва татбиқ намудани Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи таҳсилоти умумӣ;

- дар якчоягӣ бо Шурои педагогӣ ва дар мувофиқа бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар соҳаи маорифи шаҳр, ноҳия муайян кардани самтҳои асосии рушди муассисай таҳсилоти умумӣ;

- ба кор қабул намудани кормандони педагогӣ ва техникии муассисай таҳсилоти умумӣ ва роҳбарӣ намудан ба Шурои педагогӣ;

- мутобики Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», қонунгузорӣ оид ба меҳнат, қоидаҳои дохилии тартиботи меҳнатӣ, Низомномаи мазкур ва Оинномаи муассисай таълимӣ муайян кардани доираи вазифаҳои хизматии кормандон;

- дар якчоягӣ бо колективи омӯзгорон амалӣ намудани Нақшай кори солонаи муассисай таҳсилоти умумӣ, ки бо мақомоти ваколатдори соҳаи маорифи шаҳр, ноҳия мувофиқа карда шудааст;

- фароҳам овардани шароит барои фаъолияти самарабахши омӯзгорон (амалӣ гардонидани ташабbus ва паҳн намудани таҷрибаҳои нав, интиҳоби озоди усул ва роҳҳои таълим), тибқи Қоидаҳои аз атtestасия гузаронидани кормандони идора ва шуъбаҳои маориф, муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, томактабӣ ва таҳсилоти иловагии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз атtestасия гузаронидани кормандон;

- мусоидати ҳамаҷониба ба кормандони педагогӣ барои дастгирии ҳуқуқҳои онҳо, ки дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» ва қарорҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ пешбинӣ шудааст;

- риояи қатъии қонунгузории амалкунанда, таъмини истифодабарии сарфакоронаи маблағҳои буҷетӣ ва маблағҳои аз дигар манбаъҳо воридшуда;

- ба мансаб таъин ва озод намудани муовинони худ дар мувофиқа бо мақомоти ваколатдори соҳаи маорифи шаҳр, ноҳия (қарори Ҳукумати ҔТ аз 28.03.2024 № 187);

- пешниҳоди ҳисобот ба мақомоти даҳлдор оид ба фаъолияти муассисай таълимӣ ва истифодаи мақсадноки маблағҳои буҷетии ҷудошуда.

104. Бо мақсади инкишоғу тақмили ҷараёни таълиму тарбия, тақмили ихтисоси омӯзгорон, мураббиён, омӯхтан ва паҳн намудани таҷriбаи пешқадами педагогӣ дар муассисаҳои таълимӣ Шуроҳои методӣ таъсис мешаванд, ки вазифаҳои хизматии онҳо дар Низомномаи онҳо инъикос меёбанд.

105. Директори муассисай таҳсилоти умумии ғайридавлатӣ (хусусӣ) дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи Муассис (муассисон) таъин гардида, ҳуқуқ, ҳуқуқ, уҳдадорӣ ва вазифаҳои вай дар асоси Низомномаи намуnavии муассисаҳои таҳсилоти умумии ғайридавлатӣ муайян карда мешавад.

6. Молу мулк ва воситаҳои муассисаҳои таҳсилоти умумӣ

106. Мутобики қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон Муассис бо мақсади таъмин намудани фаъолияти оинномавӣ ба муассисай таълимӣ бинову иншоот, таҷҳизот ва дигар молу мулки заруриро вобаста менамояд. Қитъаи замин ба муассисаҳои таълимӣ барои истифодаи бемуҳлат бо тартиби муқаррарнамудаи Кодекси замини Ҷумҳурии Тоҷикистон дода мешавад. Истифодаи қитъаи замини муассисаҳои таълимӣ хилоғи таъиноти он манъ аст. Дар қитъаи замини барои муассисай таълимӣ чудогардида соҳтани дигар бино ва иншооти гайрисоҳавӣ иҷозат дода намешавад. Гирифтани қитъаи замини ба муассисай таҳсилоти умумӣ дода шуда тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ мегардад.

107. Ҳамаи намудҳои молу мулки муассисай таҳсилоти умумӣ ва мақсади истифодаи онҳо дар оинномаи он зикр карда мешавад. Молу мулкero, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муассисай таҳсилоти умумӣ вобаста намудааст, рӯёнидан ва бар хилоғи

вазифаҳои асосӣ истифода бурдан мумкин нест. Бинои муассисаи таҳсилоти умумӣ ба муассисаи дигари ғайритаълимӣ табдил дода намешавад.

108. Фаъолияти муассисаи таҳсилоти умумӣ аз тарафи муассис маблағузорӣ карда мешавад.

109. Манбаи ташкили амвол ва захираҳои молиявии муассисаи таҳсилоти умумӣ, ки қонунгузорӣ манъ накардааст, аз инҳо иборат аст:

- маблағҳои буҷети давлатӣ;
- маблағҳои корхонаю ташкилотҳо ва сарпарастон;
- ҳориҷ карда шуд (қарори Ҳукумати ҶТ аз 28.03.2024 № 187);
- аз ҳисоби эҳсонкориҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ (қарори Ҳукумати ҶТ аз 28.03.2024 № 187);

- аз ҳисоби хизматрасонии иловагии таҳсилот;
- аз ҳисоби даромади маводи ба фурӯш баровардашуда;
- аз ҳисоби манбаъҳои дигаре, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ накардааст.

Хизматрасонии музdnок набояд бар ивази фаъолияти аз маблағҳои буҷет пардохташаванда сурат гирад.

110. Маблағузории муассисаи таълимӣ дар асоси меъёрҳои маблағузории давлатии сарикасӣ ва маҳаллӣ сурат мегирад. Барои муассисаҳои таълимии хонандагонашон аз меъёр ками дехот муайян кардани меъёри маблағузорӣ новобаста аз шумораи хонандагон ба назар гирифта мешавад. Ба муассисаи таҳсилоти умумӣ ҷалб кардани маблағҳои иловагӣ барои кам шудани меъёри маблағузорӣ аз буҷети Муассис сабаб шуда наметавонад.

111. Маблағҳои пулии муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, ки аз буҷет маблағузорӣ карда мешавад, ба суратҳисоби ҳазинадори маҳаллӣ гузаронида шуда, дар он нигоҳ дошта мешаванд.

112. Қоидаҳои пешбарии ҳисботи муҳосиботӣ дар муассисаи таълимӣ дар асоси қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба амал бароварда мешавад.

113. Мувофиқи Конуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» дар муассисаи таҳсилоти умумӣ барои дар мавриди зарурӣ ба хонандагони оилаҳои камбизоат расонидани ёрии моддӣ фонди таълим таъсис дода мешавад. Фонди таълим аз ҳисоби маблағҳои ҳайриявии корхонаю муассисаҳо, ташкилоти иттифоқҳои касаба ва дигар манбаъҳо таъсис мейёбад. Фонди таълим барои ҳӯроки бепули имтиёзном, таъмини хонандагони эҳтиёҷманд бо китобҳои дарсӣ, сару либос, пойафзол ва дигар намуди ёрии моддӣ сарф мешавад.

114. Пардохти музди меҳнати кормандни муассисаҳои таълимии давлатӣ мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад. Пардохти музди меҳнати кормандони муассисаи таълимии ғайридавлатиро Муассис муайян мекунад. Муассисаҳои таълимӣ дар доираи маблағҳои барои музди меҳнат ҷудокардашуда метавонанд музди меҳнатро мутобиқи меъёрҳои амалкунанда, аз рӯи натиҷаи ниҳоии кори ҳар як омӯзгор, ҳамчунин ба миқдори маоши хидматӣ (ставка) ва мукофотпулии меҳнатӣ, иловапулӣ муқаррар намоянд. Чунин иловапулиҳоро мутобиқи меъёрҳои мавҷудаи музди меҳнат барои маҳорати касбӣ, самарнокии кор, комёбихо дар меҳнат, иҷрои корҳои маҳсусан муҳим, такмили ихтисос, мукофотпулӣ ва корҳое, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян кардааст, истифода бурдан мумкин аст.

115. Муассисаи таълимӣ соҳти идоракунӣ ва воҳидҳои кории худро дар мувофиқа бо Муассис муайян менамояд.

7. Робитаҳои ҳориҷӣ

116. Муассисаи таҳсилоти умумӣ мутобиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо пас аз мувофиқа бо Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи тартиби муқарраргардида метавонад бо муассиса ва ташкилотҳои ҳориҷӣ робитаҳои ҳамкорӣ дошта бошад.

8. Барҳамдиҳӣ ва аз нав таъсис додани муассисаи таҳсилоти умумӣ

117. Барҳамдиҳӣ ва аз нав таъсис додани муассисаи таҳсилоти умумӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад.

118. Дар сурати барҳамдиҳии муассисаи таҳсилоти умумӣ мақомоти даҳлдори давлатӣ бо тартиби муқарраргардида гузаронидани хонандагонро мувофиқи ҳоҳиши онҳо ба дигар муассисаҳои таълимии мувофиқ таъмин менамоянд.

ДАЪВАТ

ТАРГИБИ ОБУНА

Муштариёни азиз!

Оё медонед?

Муҳтавои маҷаллаи «Маорифи Тоҷикистон» дархӯри фаъолияти тамоми муассисаҳои соҳаи илму маориф ва онҳоест, ки дарроҳбарӣ, қасбият, усули кор дар таълим, тарбия, рушди истеъдод, такмили ихтисос, таҳсилоти иловагӣ, назорати дохилимактабӣ, робита бо оила ва ҷомеа, иттиҳодияҳои методӣ ва даҳҳо паҳлӯҳои дигари илму маориф ба маслиҳат ниёз доранд, таҷрибаи худро муаррифӣ кардан меҳоҳанд ва ҳадафашон як аст:

ШИНОХТАНИ МАҶОМИ МАОРИФ ЧУН ОМИЛИ АМНИЯТИ МИЛЛӢ

Вақте маҷаллаи моро ба даст гирифтед, ба саҳифаҳои он ҷиддӣ назар кардед, андеша, пешниҳод, таҳлил, фикри бикре дар робита ба муҳтавои он манзури алоқамандон гардондед, ҳатман интизор бошед:

- маорифи кишвар рушд мекунад;
- сифати таҳсилот боло меравад;
- сатҳи қасбияти омӯзгор беҳтар мегардад;
- идеологияи миллӣ шакли комил мегирад;
- маърифати ҷомеа такмил мейбад...

Пас, биштобед, то аз манфиатҳои маҷаллаи «Маорифи Тоҷикистон» баҳра баред. Обуна шудан ба маҷалла шарти муҳимми расидан ба ҳадафҳост.

Нархи солонаи обуна барои соли 2024 дар идора (ё тариқи суратҳисоб) 170 сомонӣ бо назардошти хизматрасонист.

«Маорифи Тоҷикистон» аз шумо ва барои шумост!

